

## ЗАБОН ВА ТАЪРИХИ ОН

Забону ҷамъият      Забон дар дохили ҷамъияти инсонӣ пайдо  
шуда, дар тақомули он роли муҳимро боз  
мекунад: забон дар ҷамъият чун олати ифодаи мубодилаи афкор  
байни аъзои ҷамъияти як давра ва гузарондани таҷрибаи як нас-  
ли ҷамъият ба насли дигари он истеъмоли мешавад. Бале забон на  
таъҷо ҷамъиятро муттаҳид менамояд, балки онро ба қисмҳои алоҳи-  
да ҳам ҷудо мекунад. Мавҷудияти забонҳои гуногун ба тамоми  
ҷамъияти инсонӣ имконият намедиҳад, ки мубодилаи афкор кунанд.  
Ин назария дар бораи забон ва муносибати он ба ҷамъият аз нуқтаи  
назари яке аз вазифаҳои муҳимтарини забон—вазифаи коммуни-  
кативӣ ба амал меояд. Аммо ба ғайр аз вазифаи коммуникативӣ ба  
забон вазифаҳои дигар ҳам хосанд. Масалан, вазифаи эстетикӣ,  
ки дарки моҳияташ таъҷо дар заминаи алоҳаи мустақами нутқу  
олақи эҳсосот имконпазир аст.

Ҳодисаҳои муҳими таърихӣ ба тақдири забон ва инкишофи  
он таъсири калон мерасонанд. Аксаран дар натиҷаи аз байн рафтани  
одами /одами/ ин ё он давлат забони расмӣ он аз дигари истеъ-  
мол берун мебарояд ва дар асоси забони халқӣ ё забони ғоибон  
/аҷнабиён/ забони дигари расмӣ-давлатӣ пайдо шуда метавонад.  
Дар мавриди нест шудани ҷамъият забони он аз байн меравад, ам-  
мо баъзан сарчашмаҳои хаттии ин ё он давраи таърихи забон бо-  
қӣ мемонанд. Муносибати забону ҷамъият аз давраҳои қадим бо  
диққати донишмандонро ба худ ҷалб карда меояд. Ин масъалаи  
муҳими забоншиносиро аз олимони советӣ Б.Д.Поливанов, Л.П.Яку-  
бинский, В.М.Жирмунский ва дигарон мавриди тадқиқ қарор дода-  
анд.

Инкишофи забон

Бо сабабҳои гуногун забон дигаргун шуда, ба тағйироти ҷидди дучор мегардад.

Муҳимтарин сабабҳои равангу инкишофи забон инҳо мебошанд:

а. тағйироти бисёре дар забон мавриди аз як ҳасд ба насли дигар ғ заштани он ва тамоили ҷамъият ба соддатар намулдани забону аз истисноҳои қонунҳои гуногуни забон даст кашидан;

б. омехташавии забонро—аҳли ягон забон забони беғонаро қабул намуда, ба он қоидаҳои қонунҳои забонашро меадаморал;

в. ҳар як аъзои ҷамъият ҳаҷтоми нутқи навигариҳоро ба забон дароварда метавонад, ки онҳо рафта-рафта ба сифати забон таъсир мерасонанд.

Ба тӯфайли сарчашмаҳои хаттии мавҷуда таърихи забонҳои гуногунро омӯхтан мумкин аст. Масалан, се ҳазор сол пеш забони пешомади забони тоҷикӣ—порсии қадим аз сарчашмаҳои гуногуни асрҳои VI—V пай /пеш аз мелод/ маълум аст. Дигаргун шудани таркиби луғавии забон дар ин муддат аз мисолҳои зерин аён мешавад:

*hivaarajiya* - ҳел

*ratij, kaja* - пайкар

*θ'aja* - се

*gajak* - рӯз

*kajja* - кӯҳ

Табиист, ки ба ин гуна дигаргуниҳо на танҳо таркиби луғавии забон, балки сохти грамматикӣ он ҳам дучор мешавад. Масалан, дар порсии қадим системаи падеж вучуд дошт, ки бо муқури замон рӯ ба таназул оварда, дар давраҳои минбаъда аз байн меравад ва дар забонҳои ҳозираи тоҷикӣ ва форсӣ вучуд надорад.

Номинатив - *Pārsa* /форс/  
 Генитив - *Pārsahyā* /аз/ /форс/  
 Аккузатив - *Pārsam* /форс/ /ро/  
 Локатив - *Pārsay* /дар/ /форс/  
 Инструменталист - *Pānā* /бо/ /форс ва ғайра.

Ламоми дигаргуниҳои забон, масъалаҳои ғавнақу инкишофи онро дар давраҳои мухталифи истеъмолаш илми махсус—таърихи забон меомузад.

Азбаски таърихи забон пеш аз Омӯзиши таърихи забон ҳама бо сарчашмаҳои хаттин давраҳои гузашта қордор мешавад, мутолиаи ин сарчашмаҳо характери филологӣ дорад: давраи тартиб ёфтани истеъмоли ин сарчашмаҳо, ифодаи анъанаи таърихӣ-иҷтимоии сарчашмаҳо таҳлилу тадқиқ мешавад. Ба таҳлили филологӣ инчунин масъалаҳои тадқиқи системаи хат ва қоидаҳои имло, таҳлили лексика ва фразеология, морфология ва синтаксиси ҳар як сарчашма дохил мегарданд. Ин тадбирҳои гуногун дар мавриди омӯзиши матнҳои қадими забон моҳияти методи филологӣ омӯхтани таърихи забонро ташкил медиҳанд:

Албатта, на ҳар як матни боқимонда дорон забони ҳоси қуд мебошад. Одатан аз ҳақ забони мурда /аз байн рафта/ гуруҳи қалон ё хурди сарчашмаҳо боқӣ мемонад ва аз ин нуқтаи назар маъзӯи таърихи забон мушоҳидаи хусусиятҳои гуногуни забони ин матнҳо ва муқоисаи забонҳои гуногун мебошад, ки давраҳои мухталифи ғавнақу инкишофи як забонро ташкил медиҳанд. Дар ин маврид таърихи забон аз методи муқоисавӣ—таърихи истифода мебарад. Баъзеи онро дуруст ва соддатар нишон додани моҳияту аҳамияти ин метод дар омӯхтани таърихи забон мисолеро аз муқоисаи фақти забонҳои

ҳақиқа меорем: тоҷ. бародар, узб. ака, порс. *barādar*, ар. *ax<sup>1</sup>un<sup>1</sup>*, шугнӣ *viʔod*, пашту *wəbde*.

Ҷунон ки маълум мешавад, калимаҳои тоҷикӣ, форсӣ, шугнӣ ва пашту барои ифодаи мафҳуми "бародар" ба ҳам хеле наздиканд. Дар ин калимаҳо қаробати фонетикӣ вучуд дорад: дар ҳамаи чаҳор калима ҳамсадои якум ҳамсадои лабиест, ҳамсадои дуюм—сонант ва ғайра. Саволе ба мён меояд, ки ин наздикии фонетикӣ калимаҳои мазкур тасодуфист ё не? Барои мантиқан ба савол ҷавоб додан ва тадқиқи мавзӯи калимаи тоҷикиро мегирем, ки дар он фонемаҳои *ɔ* ва *ʀ* дар ҳуди ҳамон ҳолат /мавқеъ/ омада бошанд. Масалан, шакли аористи феъли бурдан: тоҷ. барам, узб. олиб бораӣ, порс. *barāmt*, ар. *axmiltu*, шугнӣ *vāgim*, пашту *wəmt*.

Аз ин мисолҳо аён аст, ки калимаҳои порсӣ, пашту ва шугнӣ ба калимаи тоҷикӣ аз ҷиҳати сохти фонетикӣ хеле наздиканд, аммо калимаҳои узбекӣ ва арабӣ хеле дуранд. Дар муқоисаи ин калимаҳо ба фонемаҳои *ɔ* ва *ʀ* тоҷикӣ овозҳои *ɔ* ва *z*-и порсӣ, *u* ва *z*-и пашту, *u* ва *z*-и шугнӣ мутобиқат мекунанд. Ин гуна мутобиқату мувофиқатҳоро қонунҳои овозӣ номида, ҳамин тарғиқ ифода менамолянд:

- |   |      |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |
|---|------|----------|---|-------|----------|---|-------|----------|---|-------|----------|
| 1 | тоҷ. | <i>ɔ</i> | ~ | порсӣ | <i>ɔ</i> | ~ | шугнӣ | <i>u</i> | ~ | пашту | <i>u</i> |
| 2 | тоҷ. | <i>ʀ</i> | ~ | порсӣ | <i>z</i> | ~ | шугнӣ | <i>z</i> | ~ | пашту | <i>z</i> |

Бале барои ҳудосаи далаелнок баровардан бо муқоисаи ифодаи як ё чанд мафҳум дар забонҳои гуногун қонун шудан мумкин нест ва барои ҳамин дар тадқиқоти таърихӣ забонҳо ҳазорҳо калимаро ба ҳамин тарз муқоиса намуда, садҳо қонунҳои овозиро мушоҳида мекунанд. Ин қонунҳо, аз як тараф, ҳаши забонҳо, аз тарафи дигар, равнаку инкишофи фонетикӣ як забонро нисбат медиҳанд.

Барои он ки дар ин ё он маврид дар хусуси қонуни фонетикӣ суҳан ронанд, ақаллан се мисоли устуворро бояд муқобили ҳамдигар гузошта таҳлил намоянд. Аз ин ҷост, ки мо мисоли сеширо мавриди таҳлиқ; ҳарор медиҳем: тоҷ. абру, қаб. қон, порсӣ. *авгъ*, ар. ҳоҷиб *куғий* *уигъй*, панту *шгъ*.

Одатан чунин мақуморанд, ки ин гуна наадикки мунтазами забонҳои гуногуни ҳама ра натиҷан аз як сарчашмаи умумӣ пайдо шудани онҳо мебошад ва ғайри ин ки ҳама ҳам аҷуд дорад, ки дар давран гузашта забон - асосе мавҷуд буд, ки он мабдан ҳаман ин забонҳо ба ҳисоб меравад. Шакли калимаҳои гуногуни ин забон - асосро олимони бо муқобилгузориҳои шакли калимаҳои мавҷудан забонҳои боқимонда барқарор мекунанд. Одатан мисоли барқароркунии ин шаклро дар барқарор намудани овозҳои ҳамин забон-асос дидаи мумкин аст. Масалан, аз калимаи бародар ва мисолҳои дигарӣ мутобиқи он бӯри забони гузашта фонемаи *ʔ* -ро барқарор намудан мумкин нест.

Чун аз нуқтаи назари фонетикан умумӣ таълиқи *ʔ* ва *ʔ* мубта ба таълиқи *ʔ* ба *ʔ* маъмултар аст, табиқет, ки фонемаи *ʔ*, ки дар забон - асос дар ин гуна мавҷӯ меомад, дар забони тоҷикӣ ва порсӣ мавҷӯ мондааст ва дар забонҳои қуғий ва панту ба *ʔ* ва *ʔ* мубаддал гаштааст.

Дар забонҳои боқимонда шакли калимаҳои барқароршудаҳо бо аломатҳои *ʔ* ва таълиқи овозҳоҳо бо аломатҳои *ʔ* ифода менамоянд:

*ʔ* > тоҷ. *ʔ*, порсӣ *ʔ*, қуғий *ʔ*, панту *ʔ*

*ʔ* > тоҷ. *ʔ*, порсӣ *ʔ*, қуғий *ʔ*, панту *ʔ*(*ʔ*)

Агар ягон овози забони ҳама ра аз ягон овози /фонемаи/ қим бароварданӣ шавем, дар он сурат аломатҳои *<* -ро нотеъ-мекунем. Масалан, қуғий *ʔ* < *ʔ*. Барқароршавиқи фонемаҳои

зикршуда, масалан, дар матнҳои Авесто /ки пайдоишаш таҳминан ба ҳазорсолаи дувми пеш аз мелод тааллуқ дорад/ то андозае тасдиқ ва далаилнок мешавад, зеро дар ин сарчашма мо ифодаи мафҳумҳои дар боло овардари бо калимаҳои *vr̥ātar, varāmi, vr̥nač* мушоҳида карда метавонем. Чунин аст моҳияти методи муқоисавӣ-таърихӣ. Ин тарзи муқоисаву таҳлили шаклҳои гуногун дар грамматика ва лексика ҳам хор фарҷуда мешавад.

Омузиши таърихи забонҳои эронӣ Равнақу инкишофи забон дар муддати ҳазорон сола ба амал омада, ноаҷиб ва тобишҳои бисёреро дарбар мегирад, ки тамоми ин ҳодисаҳоро ба ҳисоб гирифтани ҳамеша ҳулосаҳои дуруст баровардан имконпазир нест, зеро дар давраҳои гузаштаи таърихи забон то ба замони мо баъзан сарчашмаҳои хеле кам омада расидаанд. Гайр аз ин, сарчашмаҳо танҳо вазъияти забони адабӣ ё забони расмӣ ин ё он давраи муайяноро инъикос мекунанд, дар бораи забони умумихалқӣ ва шеваҳои сершумори он бошад, маълумоти ноҷиз мавҷуд аст.

Азбаски таърихи забон ба таърихи халқ зич вобастааст, ҳодисаҳои муҳимтарини таърихи халқ дар таърихи забон роли калоне бозид, ба таснифи сарчашмаҳои хаттии ин ё он забон таъсир мерасонанд. Баъзан давраҳои гуногуни таърихи забонро вобаста ба ҳодисаҳои барҷастаи таърихи халқ аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Аз давраи умумиэронӣ /ҳангоме ки забонҳои эронӣ аз яддигар фарде надишанд/, ягон сарчашмаи хаттӣ, ки асоси таҳлили ҳодисаҳои забонӣ гашта тавонад, вуҷуд надорад.

Нахустин давлате, ки дар замони қадим дар эронзамини гарбӣ пайдо шуда буд, давлати Мод мешавад ва он дар миёнаҳои асри IX пай дар араси таърих намоён мешавад. Дар миёнаҳои асри VI

пам ҳокимият ба дасти порсҳои қадим мегузарад, ки ин сулола дар таърих ба номи Ҳахоманишиҳо маълум аст. Ҳокимияти Ҳахоманишиҳо то охириҳои асри IV ҷаҳлом карда, дар зами зарбаҳои лашкари Исқандари Румӣ аз байн меравад. Аз давраи Ҳахоманишиҳо сарчашмаҳои дар хати мей то ба замони мо расидаанд, ки забони онҳо дар эроншиносӣ забони порсии қадим меноманд. Ин забон ва забони Авесторо одатан, манбаи асосии давраи қадими эронӣ мешуморанд. Бояд қайд кард, ки дар давраи ҳокимияти Ҳахоманишиҳо ва баъдтар дар эронзамини ғарбӣ аввал забони оромӣ ва баъд аз истилои Юнон забони юнонӣ дар идораи давлати эронӣ аҳамияти якумдараҷа доштад.

Дар хароботи империяи Исқандари Румӣ аввал давлати Селевкиҳо ва баъдтар империяи бузурги Портҳо /250 ҷаҳлом—224 ҷаҳлом/ ва пас аз он давлати Сосониён /224—650 м./ пайдо шуда, аз байн рафта буданд. Аз ин давра то ба замони мо сарчашмаҳои хаттии забони портӣ ва забони порсии миёна, ки забони расмӣ ва забони адабии давлати Сосониён ба ҳисоб мерафт, омада расидаанд. Ин забонҳо аз ҷиҳати сохт аз забонҳои қадими эронӣ фарқи ниҳоят калоне дошта ба давраи миёнаи эронӣ тааллуқ доранд.

Дар зами зарбаҳои ҳалокатоварӣ арабҳо давлати Сосониён сарнагун гашта, ақсарияти сарчашмаҳои адабӣ ва маданияти он давра нест мешавад. Дар давраи истилои араб дар сар то сари Эронзамин забони арабӣ ҷун забони холибон ҳукирон шуда ба забони расмӣи давлатӣ ва адабии халқҳои бисёрӣ эронӣ мубаддал мегардад. Арабҳо забонашонро дар мусулмон гардондани парастандагонӣ динҳои гуногун воситаи муҳим шумурда, онро дар тамоми соҳаҳои ҳаёт ҷорӣ кардани шуданд.

Аммо баъд аз чанде яке аз забонҳои эронӣ дар доираи васеъ

истеъмои шудан мегирад. Ин забон ба порсӣ миёна наздик аст, вале хусусиятҳои хоси он водор менамоянд, ки энтро ба давраи дигар—давраи нави эронӣ мансуб шуморем. Ин забонро дар эроншиносӣ забони дарӣ меноманд.

Ба ҳамин тариқ, таърихи забонҳои мушоҳидашудаи эрониро ба се давра тақсим мекунанд:

- 1/ давраи қадими эронӣ /аз қадим то асрҳои IV—III п.м./;
- 2/ давраи миёнаи эронӣ /асрҳои IV—III п.м.—асрҳои VII—VIII м.х./;
- 3/ давраи нави эронӣ /аз асрҳои VIII—IX м.х./.

Барқи байни ин даврҳо аз нуқтаи назари забоншиносӣ дар инкишофи калимаи "банда" дидан мумкин аст:

д а в р а ҳ о		
қадим	миёна	нав
п.қ. <i>Bandaka</i>	п.м. <i>banday</i>	д. <i>banda</i>

Омушиши таърихи забони тоҷикӣ Забони ҳозираи адабии тоҷик яке аз забонҳои аминдан ниҳоят камшумор /инонӣ, ҳиндӣ/ мебошад, ки таърихашон дар таърихи камаш 3 ҳазор сол аз сарчашмаҳои хаттӣ маълум аст. Забони тоҷикӣ ва таърихаш дер бо ҳақиқати донишмандони мамлакатҳои гуногунро ба худ ҷалб карда меоянд.

Давраи якуми тадқиқоти таърихи забони тоҷикӣ аз кашф, ҷоп ва таҳлили сарчашмаҳои гуногун сар мешавад. Дар бораи қадимтарин сарчашмаи таърихи забон /қатибаҳои хати меҳӣ/ маълумоти

ибтидоӣ/ ҳанӯз дар асри XII дар маҳфили донишмандони Европа пайдо мешазад. Соли 1621 сайёҳи италиявӣ Пьетро делла Валле аввалин бор чанд аломати хати меҳиро рӯнавис карда чоп намуд. Минбаъд матнҳои дигаре ҳам маълум гариданду дар ибтидоӣ асри XIX олимони германӣ Г.Гротенд онҳоро аз рамзи аломатҳои хати меҳӣ баровардан гирифт.

Дар давоми асри XIX бисёр олимони сарчашмаҳои ин даврро таҳлил мекарданд. Дар охири асри XIX-аввали асри XX м.ҷ.муаи каму беш пурраи ин матнҳоро бо тарҷима ва иловаи дугат олимони Вайсбах ва Толман ба чоп расонданд. Дар айни замон катфу таҳлили сарчашмаҳои хатҳои форсии миёна давом мекард. Дар таҳлили ин сарчашмаҳо донишмандони ҳиндӣ Санҷана, Англесарна, Унвала ва дигарон роли калон бозиданд.

Давраи дуҷуми тадқиқоти таъриқи забони тоҷикӣ дар асоси методи муқоисавӣ-таъриҳӣ омӯхтани забони ин сарчашмаҳо буд. Ба тӯфайли истифодаи ин метод ба донишмандон мӯяссар гардид, ки забони ин сарчашмаҳоро таҳлил намоянд. Дар таъриқи илмӣ забони тоҷикӣ мувофиқатҳои овозии форсии қадим, форсии миёна, забони дарӣ ва забони ҳозираи тоҷик муайян карда шуданд. Иқтисофи сохти грамматикӣ ва таркиби дугавӣ тадқиқ гардид. Дар ин тадқиқотҳо олимони германӣ Х.Бартоломе хизмати басазое карда, дар дугати машҳури худ *Altiranisches Wörterbuch* ба асарҳои дигараш таъриқи забони тоҷикиро аз давраи қадим таҳлил намулдаст: у ниҳон додааст, ки шаклҳои давраи қадими эронӣ дар давраи миёна ва нав ба кадом шаклҳо мубаддал гаштаанд. II. Ҳақи аввалии эроншиносест, ки дугати этимологияи форсиро тартиб додааст. Дар таҳлили матнҳои эронӣ, махсусан, сарчашмаҳои давраи миёна, аз нуқтаи назари методи муқоисавӣ-таъриҳӣ академик К.Г.Заксман хизмати намоён кардааст.

Тамоми ин тадқиқотҳо ба ибтидои асри ХХ тааллуқ доранд.

Давраи сеими омӯзиши таърихи забони тоҷикӣ давраи ҳазиразамон мебошад. Олимони дар таҳлили ҷаҳтҳои таърихи забони тоҷикӣ материалҳои забонҳои дигари эронии кашфшуда, забонҳои гуногуни ҳиндуаврупоӣ ва инчунин ҷаҳтҳои лаҳҷаҳои гуногуни тоҷикиро истифода мебаранд. Дар ин соҳа роли асосиро эроншиносони советӣ мебаранд. Олимони А.А.Фрейман, М.Н.Боголюбов, В.С.Расторгуева, В.А.Лившиц, М.К.Андроникашвили ва дигарон дар тадқиқоти таърихи забони тоҷикӣ саҳми калон гузоштаанд.

Аз донишмандони хориҷӣ, ки хизмати шобе дар ин соҳа кардаанд, бояд В.Б.Хеннинг /Германия/, Э.Бенвенист /Франсия/, Х.В.Бейли /Англия/ ва Г.Моргенштерне /Норвегия/-ро ном бурд.

Аmmo дар пешии эроншиносии ҳазиразамон вазифаҳои мураккабу муҳим истодаанд, зеро ҳанӯз ҳам на таърихи ҷуғрафӣ забон, на грамматикаи таърихӣ ва на дугаги этимологияи забони тоҷикӣ вуҷуд надорад.

#### Забонҳои ҳиндуаврупоӣ

##### Маълумоти умумӣ

Забони тоҷикӣ на танҳо ба забонҳои дигари эронӣ /порсии қадим, авестой, порсии миёна, сугдӣ, хоразмӣ, форсӣ, пашту, курдӣ, тотӣ, балуҷӣ, забонҳои помирӣ, ягнобӣ ва ғайра/ хешро наандикӣ дорад, балки бо забонҳои дигар ҳам умумият ва қаробат зоҳир менамояд, ки онро аз ҷадвали зерин мушоҳида намудан осон аст:

тоҷикӣ	бародар	ме/барам/	абру
русӣ	брат	беру	бровь
полякӣ	<i>brat</i>	<i>bróg</i>	<i>brzeń</i>
чехӣ	<i>bratr</i>	<i>brchi</i>	<i>brva</i>

литвага	<i>brolis</i>	<i>beriu</i>	<i>berius</i>
хинди қадим	<i>bhrāta</i>	<i>bhātāmi</i>	<i>bhrātis</i>
янонӣ	<i>φράτηρ</i>	<i>φείω</i>	<i>φράω</i>
арманӣ	<i>քրթապ</i>	<i>բերեմ</i>	—
лотинӣ	<i>frater</i>	<i>fero</i>	—
ирландии қадим	<i>bráthir</i>	<i>biru</i>	<i>bríad</i>
немецӣ	<i>bruder</i>	<i>bringen</i>	<i>(Augen)braune</i>
англисӣ	<i>brother</i>	<i>beat</i>	<i>brun</i>

Забонҳои, ки аз онҳо дар қадвали боло мисолҳо оварда шудаанд, бо забонҳои гуногуни ба онҳо наздик як оилаи забонҳои ҷаҳонро ташкил мекунанд. Ин оиларо дар забоншиносӣ оилаи хиндуаврупӣ меҳисобанд. Оилаи забонҳои хиндуаврупӣ ба ғуруҳҳои зерин тақсим мешавад:

а. Ғуруҳи хиндурӯнӣ, ки ба он забонҳои қадими хиндӣ /забони Веда, санскрити классикӣ/, забонҳои миёнаи хиндӣ /пракритҳо, ки намоёнтаринашон пали мебошад, ва забонҳои муосири хиндӣ /хиндӣ, урду, банголӣ, маратҳӣ, синҳалезӣ, панҷобӣ ва ғайра/ дохил мешаванд;

б. Ғуруҳи дардӣ, ки ба он забонҳои ба ном "кофӣрӣ" /кати, ашқуни, вайгели, прасун/ ҳам дохиланд. Чанде аз забонҳои дардӣ /кашмирӣ, чатроӣ/ дар зери таъсири калони забонҳои хиндӣ буда, унсурҳои бисёрӣ ин забонҳоро қабул кардаанд;

в. Ғуруҳи эронӣ.

г. Забони арманӣ, ки як шохи махсуси забонҳои хиндуаврупӣ-ро ташкил медиҳад ва шояд бо забонҳои фракияи фригия номҷазираи Балқан алоқае дошта бошад;

д. Ғуруҳи славянӣ, ки ба славянҳои шарқӣ /русӣ, украинӣ, бело-

русӣ / славяний ғарбӣ / полякӣ, чеҳи, словакӣ ва ғайра / ва славяний ҷанубӣ / сербӣ-хорватӣ, словенӣ, македонӣ, булғорӣ / ҷудо мешавад. Сарчашмаҳои қадими ин ғуруҳи забонҳо ба забони қадими славяний, ки забони қадимӣ-славяний номида мешавад, тааллуқ доранд.

е. Ғуруҳи балтӣ, ки забонҳои муосири литвагӣ, литишӣ ва забони мурдаи прусии қадимро дарбар мегирад;

ж. Забони юнонӣ, ки ба тӯфайли сарчашмаҳои бисёри гузашта, ки дар онҳо сохти грамматикӣ ва лексикаи хеле қадимӣ маҳфуз мондааст, дар забонишиносии ҳиндуаврупоӣ аҳамияти басо калон дорад;

з. Ғуруҳи италий-романӣ, ки қадимтарин намояндааш забони латинӣ мебошад. Дар натиҷаи мӯносибатҳои ин забон бо забонҳои ғуноғуни маҳалӣ забонҳои ҳозираи романӣ / франсаӣ, испанӣ, португалӣ, италияӣ. рӯмонӣ, молдаӣ ва ғайра / пайдо шудаанд;

и. Забони албанӣ, ки боқимондаи ғуруҳи забонҳои аз байн рафтаи фракӣ ва иллирӣ мебошад;

к. Ғуруҳи келтӣ, ки дар замонҳои қадим дар тамоми Европа паҳн шуда буд ва ҳоло аз он танҳо баъзе забонҳо боқӣ мондаанд: валлий, галӣ / Британияи Кабир /, бретонӣ / Франция / ва ирландӣ;

л. Ғуруҳи германӣ, ки ба шохаҳои ғарбӣ / англисӣ, немисӣ, нидерландӣ ва ғайра /, шимолӣ ё скандинавӣ ва шарқӣ / забони мурдаи гот / ҷудо мешавад;

м. Ғуруҳи тохарӣ, ки ба он забонҳои мурдаи Туркистони Чин дохил мешаванд;

н. Ғуруҳи анатолийӣ, ки ба он забонҳои мурдаи дар Осиёи хурд чанд ҳазор сол пеш истеъмол мешудагӣ мансубанд; сарчашмаҳои бисёре аз ин ғуруҳ ба забони ҳатӣ то ба замонҳои мо расидаанд.

Донишмандон чунин ғаразе пешниҳод кардаанд, ки тамоми ин ғу-  
рӯғҳои забонҳои гуногун дар давраҳои ҳеле қадим аз ғуруғи лаҳҷа-  
қоғе, ки дар Европам шарқӣ дар доираи истеъмоли будааст, пайдо шуда-  
анд.

Омузиши амиқтари забонҳои балтӣ ва славянӣ, ҳетӣ ва тохарӣ,  
ки солҳои охир ба амал омадааст, тасаввуроти анъанавиро дар базаи  
забон-асос дигар мекунад. Аммо барои тадқиқи давраҳои қадими таъ-  
риҳи забонҳои эронӣ ин тасаввуроти анъанавии сохти забон-асос,  
ки дар натиҷаи муқоисаи материали забонҳои қадими ҳиндӣ, эронӣ  
ва янонӣ пайдо шудааст, ҳанӯз ҳам аҳамияташро нигоҳ доштааст.)

Фонетикаи ҳиндуаврупоӣ Дар асоси муқоисаи материали за-  
бонҳои гуногуни ҳиндуаврупоӣ оли-  
мон ба хулосаи маълуме дар бораи системаи овозҳои забони қадими  
ҳиндуаврупоӣ /забон-асос/ омадаанд.

Ҳамсадоҳҳо:

	p	b	bh
	t	d	dh
	k̄	ḡ	gh
	kʰ	gʰ	gʰh

Садоҳои bh dh gh gʰh яқчо талаффуз мешаванд. Муқоиса  
кунед талаффузи калимаҳои тоҷикӣ: бобҳо, бодҳо, ғуруҳо. Садоҳои  
k̄ ḡ gh вариантҳои нағми овозҳои кӯйӣ буда, мисли k ва  
g дар забони форсӣ талаффуз мешаванд.

Садоҳои kʰ gʰ gʰh овозҳои решаи забонӣ буда, чун овоз-  
ҳои тоҷикӣ k g бо нимсадои w яқчо /ҷафс/ талаффуз меша-  
ванд.

Садонокҳо:

e	o	a	ə
ē	ō	ā	

Талаффузи садони  $\text{ə}$ -ро дар лаҳҷаҳои ҷануби-шарқии тоҷикӣ мушоҳида кардан мумкин аст: Масалан, дар калимаи худ /  $\text{xəð}$  /.

Сонантҳо:  $m \quad n \quad z \quad \ell \quad u \quad i$

Ин овоҳо дар мобайни садоннокҳо чун ҳамсадо ( $m \quad n \quad z \quad \ell \quad u \quad i$ ) ва дар мобайни ҳамсадоҳо чун садоннок ( $m \quad n \quad z \quad \ell \quad u \quad i$ )

талаффуз мешаванд. Масалан, дар решаҳои \* $\text{bhr}$ -\* $\text{bhr}$ дан, \* $\text{bh}$ -\* $\text{bhr}$ дан

сонант  $\text{z}$  дар баъзи садоннокҳо чун ҳамсадо зоҳир мегардад

ҳ.а. \* $\text{bhr}$ et- /  $\text{z}$   $\text{bhr}$ at-,  $\text{ab}$   $\text{bhr}$ at-, т.барад /

ҳ.а. \* $\text{bhr}$ et- /  $\text{z}$   $\text{bhr}$ at-,  $\text{ab}$   $\text{bhr}$ at-, т.бувад /

Баракс, мобайни ҳамсадоҳо ба садоннок мубаддал мегардад:

ҳ.а. \*  $\text{bhr}$ to- /  $\text{z}$   $\text{bhr}$ ta-,  $\text{ab}$   $\text{bhr}$ ta-, т.бурд /

ҳ.а. \*  $\text{bhr}$ to- /  $\text{z}$   $\text{bhr}$ ta-,  $\text{ab}$   $\text{bhr}$ ta-, т.буд /

Мисолҳои боло сифати феълии маъбудӣ замони гузашта аз решаҳои \* $\text{bhr}$  ва \* $\text{bh}$  мебошанд. Яке аз хусусиятҳои ин системаи садоннокҳои ҳиндуаврупоӣ, ҷи тавре ки аз мисолҳо зоҳир мегардад, он аст, ки дар ин система садоннокҳои махсус  $m \quad n \quad \ell$  ва  $\ell$  вучуд доштаанд.

Хусусияти дигари ин система аз он иборат буд, ки дар морфемаҳо бадаллави овоҳо дила мешуд. Муқоиса кунед дар забони ҳозираи русӣ: Бегу, набор, набирать, брать ва гайра.

Дар табдили овоҳо се дараҷа ба назар мерасад:

Дараҷаи суфт:  $\text{br}$ ,  $\text{ab}$   $\text{bhr}$ ta- / адами садоннок / т.бурд.

дараҷаи пурра:  $\text{bar}$  =  $\text{ab}$   $\text{bhr}$ at- / садоннокӣ кӯтоҳ / т.барад.

дараҷаи дароз:  $\text{bār}$ ,  $m$   $\text{az}$   $\text{bār}$  / садоннокӣ дароз / т.савор

Ҷаррияти ин дараҷаҳои табдил аҳамияти грамматикӣ дошт.

Хиссаи номӣ Барои грамматика: таснифу тақсими калимаҳо ба гуруҳҳои гуногун, ки ҳиссаҳои нутқ номида мешаванд, ва асоси далаҳҳои ин таснифу аҳамияти басо калоне дорад.

Дар забони ҳиндуаврупоӣ муқаррабии ҳусусияти калимаҳо навиъ тасриф буд. Ба тӯфайли фарқиати тасриф ҳиссаҳои номӣ аз феъл ҷудо мешуданд. Ҳиссаҳои номин нутқ аз ҷиҳати янми аз ҳамдигар қариб фарқе надонстанд, масалан, исми сифатӣ ҷуз аз ҳиссаи нутқ биндоштан мумкин буд.

Ҳиссаи номин нутқ категорияҳои зерини грамматикӣ дорад:

- ҷинсиат /мардона, занона, мӯёна/;
- шумора /таири, дугона, I ҷамъ/;
- падеж; аксарияти падежҳои ҳиндуаврупоини янми дар забони русӣ маҳфӯз мондааст. Аммо дар забони ҳиндуаврупоӣ янми падежҳо бисёртар буд. Категорияи падеж дар баъзе забонҳои гайри ҳиндуаврупоӣ ҳам /масалан, забони узбекӣ/ маҳфӯд аст.

Барои фарқиати янми падежҳои ҳиндуаврупоӣ онҳоро ба системаи падежҳои забони русӣ, арабии муқоиса карда, мафҳуманонро ба воситаи системаи пешанину пасонидори тоҷикӣ низон маҳфӯд:

истеъмоҳот	навиҷҳои	савол	миқсоҳҳо барои муқоиса	қораҳои тоҷикӣ, ки маҳфӯди янми падежҳо ро ифода мекунанд
анъанавӣ: ҷуӣ	ҳиндуаврупоӣ		русӣ   узбекӣ	

1. *Nominativ* иёми-теън. \**уѣхъос* ки, ҷи? воък, бури гурӯ
2. *Accusativ* винитеън. \**уѣхъом* ки ро? воък, бурини гурӯро
3. *Instrumentalis* твортитеън. \**уѣхъо* бо ки? хамроҳи ки? с воъком бури бо гурӯ, хамбилан роҳи гурӯ

I. Шумораи дугона одатан барои ифодаи предметҳои ҷуфт истеъмоҳ мешавад. Дар забони ҳозираи адабии тоҷик баъзан ин шумора дар калимаҳои аслан арабии дучор мешавад: воқидайн, тарафайн ва гайра.

4. *Dativ* дательный \**uʃkʰi* ба кй? волку бурига ба гург  
ба чй?
5. *Ablativ* исходный \**uʃkʰod* аз кй?  
аз чй? от  
аз кучо? волка буридан аз пени  
гург
6. *Genitiv* родитель-  
ный \**uʃkʰoʃo* ...и  
кй?  
аз они  
кй? волка бурининг /сар/  
гург
7. *Locativ* местный \**uʃkʰoi* кучо?  
дар  
кучо? (волке) бурига дар гург
8. *Vocativ* звательный \**uʃkʰe* мухо-  
таб *es, bāste* — гурго!

Калимаҳои ҳиндуаврупоӣ аз асос /реша ва аффикс/ ва анҷома иборат буданд. Асосҳо ба навъҳои гуногун тақсим мешуданд, ва навъи асос ба суффикс вобаста буд. Барои ҳар як шакли падежи калима анҷомаҳои мухталиф вучуд доштанд, ки вобаста ба навъи асос /ки дар навбати худаш ба суффикс алоҷаманд буд/ инти-хоб мешуданд.

Дар ҷадвали зерин шаклҳои калима дар падежи генитив оварда шудаанд:

Навъи асос/вобаста ба суффикс	шакли ҳиндуаврупоӣ реша /суффикс/анҷома	Мисол
а. асос ба суффикси *о. /тематикӣ/	* <i>uʃkʰoʃio</i>	ҳ.қ. <i>uʃkʰoʃio</i> ас. <i>uʃkʰoʃio</i> кабе /т.гург/
б. асос ба суффикси *а.	* <i>deuʃkʰājās</i>	ҳ.қ. <i>deuʃkʰājās</i> , ас. <i>deuʃkʰājās</i> ваҷа /т.дев./ лот. <i>familjās</i> /т.ойла/
в. асоси мақтум ба ҳамсадо/бе суф./	* <i>pod/-/os</i>	ҳ.қ. <i>podas</i> /т.по/ ас. <i>apθ</i> /т.об/

Чунон ки маълум мешавад, дар ҷадвал се анҷомаи падежи генитив оварда шудаанд.

Ғайр аз ин дар тасрифи ҳиссаҳои номӣ табдили садоннокҳо аҳамияти калон дорад. Масалан, дар баъзе асосҳо шакли калимаҳо дар падежи генитив аз шакли он дар номинатив танҳо бо он фарқ мекунад, ки суффикси падежи номинатив садоннокӣ дараҷаи сусти ва суффикси падежи генитив садоннокӣ дараҷаи пурра дорад.

типи асос	НОМИНАТИВ	ГЕНИТИВ	ТАРҶИМА
асоси махтум ба $\text{c}$	*potis (мк. м. ĉiŝpiŝ)	*potols ĉiŝpōiŝ)	худ
асоси махтум ба $\text{u}$	*sunus (мк. м. luit sunus)	*sunous sunaus)	писар

Дар охир бояд қайд кард, ки дар тасрифи ҳиссаҳои номии нутқ дар баъзе мавридҳо ҳам табдили садоннокҳо ва ҳам анҷомаҳои гуногун яқоя омада метавонистанд. Барои мисол чанд шакли падежи як калимаи махтум ба сонанти  $\text{z}$  /падар/ оварда мешавад, ки ин ҷараёро тасдиқ мекунад:

падеж	аломатҳои падеж	шакли ҳ.а.	МИСОЛ	
			ҳф.	ав.
НОМИНАТИВ	дараҷаи дарози садоннокӣ асос ва адами анҷома	*patēr	pitā	pitā
АККУЗАТИВ	дараҷаи пурраи садоннокӣ асос ва дараҷаи сусти анҷома	*patēz.m	pitākam	pitākam
ДАТИВ	дараҷаи сусти садоннокӣ асос ва дараҷаи пурраи садоннокӣ анҷома	*patze	pitze	pitze

Азбаски дар забони хиндуаврупоии қадим навъҳои гуногуни асос бо суффиксҳои бисъёри калимасоз аз ҳад зиёд будд, дар забонҳои хиндуаврупоӣ типҳои бисъёри таърифи ҳиссаҳои номи маълум аст. Масалан, дар забони латинӣ фақат 5 тип, забони латинӣ - 6 ва забони ҳозираи алабии рус 3 тип боқӣ мондаасту ҳалос.

**Фель** Агар ҳиссаҳои номии нутқи хиндуаврупоии қадим бо ҳам алоқаи зич дошта аз ҳамдигар фарқ намекарда бошанд, шаклҳои гуногуни системаи фель ба якдигар муносибати на он қадар наздик дошанд.

Аз як реша/ниг.ба сах. 23/ асосҳои чанд гурӯҳи намуду замонии фельи хиндуаврупоӣ таркиб ёфта метавонистанд:

а. гурӯҳи презенс; асоси ин гурӯҳ аз реша ба воситаи таъдбири садонокҳо ва яке аз суффиксҳои бисъёри асоссоз ташкил мешуд. Ин асос алоқаи амалу ҳаракатро ҳангоми гуфтлугу ифода мекард.

Баъзе шаклҳои бо суффиксҳои мухталиф сохташуда дар ҷадвали зерин оварда шудаанд:

суффикси асоссоз	шакли ҳа /3 т./ тарзи фойлӣ	мисолҳо				
		п.қ.	қ. қ.	ав.	п.қ.	тарҷума
адами суф-фикс	* <i>hēc-ti</i>	<i>ēsti</i>	<i>asti</i>	<i>asti</i>	<i>astiy</i>	ҳаст
суффикси тематикӣ	* <i>hēc-er-ti</i>	<i>ceret</i>	<i>charati</i>	<i>caraiti</i>	<i>caratij</i>	мебарад
суффикси - <i>mi-</i>	* <i>hēc-mi-ti</i>	<i>bermit</i>	<i>kmoti</i>	<i>kermiti</i>	<i>kmaitij</i>	мекунад
суффикси - <i>ske-</i>	* <i>hēc-ske-ti</i>	<i>sket</i>	<i>gacchati</i>	<i>jasaiti</i>	<i>rasaitij</i>	меорад
			<i>prachati</i>	<i>patamite</i>	<i>pacaitij</i>	меурсад
суффикси - <i>yo-</i>	* <i>hēc-yo-ti</i>	<i>jayati</i>	<i>rajati</i>	<i>spasaiti</i>	-	нигоҳ мекунад
суффикси - <i>yo-</i> бо дараҷаи дарозии садонокӣ реша	* <i>hēc-eyo-ti</i>	-	<i>dhāyati</i>	<i>dārayati</i>	<i>dārayamij</i>	дорад/дорадам (2 т.)

б. гурӯҳи аорист;<sup>1</sup> асоси аорист дар аксарият маворид аз решаи бо садоноки дараҷаи сусти бе суффикс ташкил мешуд, агарчи тараҳҳои дигари ташкили ин асос ҳам вуҷуд доштанд /масалан, асос бо суффикси -s, ки онро дар забоншиносии аористи сигмадор ме-  
нманд/. Аорист танҳо амалу ҳаракати ҳолисро ифода мекард.

в. гурӯҳи перфект; аломати ҳосе, ки асоси перфектро аз асос-  
ҳои дигар фарқ мекунонад, бандҳои феълии ин гурӯҳ мебошанд. Бъзван асоси перфект ба воситаи /редупликация/, яъне такрори ҳамсадои якум садоники реша тартиб меёфт. Масалан, асоси пер-  
фект аз решаи \*kz- чун \*ksekε- ифода мегардад. Перфект маънои ҳолату натиҷаи амал дошт.

Аз асосҳои гурӯҳҳои мазкур шаклҳои гуногуни феъли таркиб  
меёфтанд, ки дорои категорияҳои зерини грамматикӣ буданд; --  
категорияи замон, ки дар гурӯҳи презент равнақу инкишоф ёфта ба  
таркибаш замонҳои ҳозира /презентс/<sup>1</sup>, оянда /футурум/<sup>1</sup> ва гузаш-  
та /имперфект/<sup>1</sup> дохил мешуданд; категорияи тараз /фоили, мафъу-  
ли, каузативӣ ва миёна, ки амалу ҳаракати ба ғайридан мубтадо  
иҷрошударо ифода мекунад/. Дар забони ҳозираи адабии тоҷик ин  
тарҳҳои гуногун тахминан ба таври зерин ифода мегарданд:

фоили--ҷеғ мезанам

мафъули--ҷеғ зада шавад

каузатив--ҷеғ мезанонам

миёна--ҷеғ зада шудам

-категорияи сига/хабарӣ, тарти, хоҳишмандӣ, амр/<sup>1</sup>

-категорияи шумора /танҳо, дугона, ҷамъ/<sup>1</sup>

-категорияи шахс/якум, дуҷум ва сеҷум/<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Истилоҳоти дар ин ҷо истифодашуда бо истилоҳоте, ки дар забон-  
шиносии ғарбӣ /аорист/, германӣ /перфект имперфект/ ва ғайра  
истифода мешаванд, алоқам наздик надоранд.

Барои ифодаи ин категорияҳои феъл муҳимтарин восита бандакҳои феъли буданд. Дар ҷадвали зерин бандакҳои феълие, ки дар асоси қонунҳои фонетикӣ барқарор намуданашон мумкин аст, оварда мешаванд:

		бандакҳои аввалӣ		бандакҳои сонавӣ	
		тарзи фойлӣ	тарзи миёна	тарзи фойлӣ	тарзи миёна
шумораи танҳо	ш.1	*-ō, -(s)m	*-(e)i	*-m	*-i
	ш.2	*-si	*-soi	*-s	*-so
	ш.3	*-ti	*-toi	*-t	*-to
шумораи ҷамъ	ш.3	*-nti	*-ntoi	*-nt	*-nto

Аз ҷадвал маълум мегардад, ки бандакҳои феъли ба аввалӣ ва сонавӣ тақсим мешуданд.

Бандакҳои аввалӣ аломати амалу ҳаракат дар ҳангоми гуфтугу мебошад ва, аз ин рӯ, дар сохтани шаклҳои замони презенс истеъмоли мешаванд.

Ба ҳамин тариқ, баъзе шаклҳои тасрифии феъли ҳиндуаврупоии қадимро аз ҷадвали зерин тасаввур намудан мумкин аст.

Масалан, тасрифи феъли ҳиндуаврупоӣ, ки маънии "бурдан" дошт, дар замонҳои презенс ва имперфекти тарзи фойлии সিған хабарӣ ҷу-нин ифода мешуд:

<sup>1</sup> Дар шахси якуми танҳо феълҳои гуногун бандакҳои мухталиф доштанд.

		шаклҳои ҳа.	мисолҳои кнонӣ	мисолҳои ҳ.қ.	мисолҳои т.қ.
замони презент	1т.	* <i>вҳеѳ̄(m)</i>	<i>ѳ̄ѳ̄ѳ̄</i>	<i>вҳатāmi</i>	<i>(pari) varāmi<sup>1)</sup></i>
	3т.	* <i>вҳеѳ̄eti</i>	<i>ѳ̄ѳ̄ѳ̄ѳ̄</i>	<i>вҳарati</i>	<i>(ā) varatiy</i>
	3ҷ.	* <i>вҳеѳ̄onti</i>	<i>ѳ̄ѳ̄ѳ̄ѳ̄ѳ̄</i>	<i>вҳарanti</i>	<i>varantiy</i>
замони имперфект	1т.	* <i>евҳеѳ̄om</i>	<i>ѳ̄ѳ̄ѳ̄ѳ̄ѳ̄</i>	<i>авҳарam</i>	<i>avaram</i>
	3т.	* <i>евҳеѳ̄et</i>	<i>ѳ̄ѳ̄ѳ̄ѳ̄ѳ̄ѳ̄</i>	<i>авҳарat</i>	<i>avara<sup>t</sup></i>
	3ҷ.	* <i>евҳеѳ̄ont(t)</i>	<i>ѳ̄ѳ̄ѳ̄ѳ̄ѳ̄ѳ̄ѳ̄</i>	<i>авҳарan</i>	<i>avaran</i>

Намунаи таҳлили морфологии феъл:

шакл	сохта калима	аугмент	асос		бандқаро	
			реша	суффикс		
I т. замони презент, тарзи ғойлӣ, сифаи хабарӣ			* <i>вҳеѳ̄</i>	<i>ѳ̄</i>	<i>-mi</i>	аввалӣ
I т. замони имперфект тарзи ғойлӣ, сифаи хабарӣ			* <i>е-</i>	* <i>вҳеѳ̄</i>	<i>ѳ̄</i>	сониявӣ

Шаклҳои дигари тарзу сифаҳо на ба воситаи бандқаро, балки ба воситаи суффиксҳои гуногун сохта мешаванд. Аммо сифаи амр бандқаро махсус дошт: ӯ ҳаи дуими танҳои тарзи ғойлӣ аз ҷиҳати шакл одатан баробари асоси тоза буд ва шахси дуими ҷамъ бо бандқаро феълӣ:

\* - *ѳ̄с* таркиб меёфт:

<sup>1)</sup> Дар форсии қадим шаклҳо ба суффикси калимасос маҳфуз мондаанд.

шакл	шакли ҳа.	мисоли ҳқ.	мисоли пқ.	мисоли ав.	мисоли ғнқ.
сиган амрӣ					
2 т. тарзи фойл	*šerete	šarata	šari) šarā	šara	šēre
сиган амрӣ					
2 ҷ. тарзи фойл	*šerete	šarata	нк. (šarajita) <sup>1</sup>	-	šēre ?

Ғайр аз ин, аз решаи асосӣ феълӣ ба воситаи суффиксҳои гуногун шаклҳои номӣ сохта мешуданд, ки маъмултарини онҳо сифати феълӣи маъмули перфектӣ буд ва он аз решаи дараҷаи сустӣ феълӣ бо суффикси \*-to сохта мешуд.

Мисолҳо: ҳа. \*šereto ҳқ. šar.ta пқ. šar.ta, ав. šarata.

**Синтаксис** Маълум аст, ки забони тоҷикӣ забони аналитикӣ аст ва алоқаи калимаҳо дар нутқ ба воситаи тартиби онҳо ва калимаҳои ёридиҳанда ифода мегардад. Аммо аз фикри мулоҳизаҳои дар боло зикршуда /ниг. ба саҳ. 17-20/ аён мешавад, ки забони ҳиндуаврупонӣ қадим забони синтаксикӣ буда, муносибати калимаҳо дар ҷумла, одатан, бо дигар шудани шакли калимаҳо ифода мегардад. Аз ин қист, ки тартиби калима дар забон нисбатан озод буд, ки ин ҳодиса яке аз муҳимтарин хусусиятҳои синтаксиси забони ҳиндуаврупонӣ мебошад. Мисолҳои зеринро, ки анҷомаҳои генитив дар вазифаи атрибутивӣ таъкид шудаанд, аз назар мегузаронем:

<sup>1</sup> Шакли феълӣ аз \*šer- = "рафтн"; нк. русӣ и-д-ти.

иқ.	ὁ φόβος τῶν πολεμίων	"тарсу бими душман"
	ὁ θεῶν πόλεμος	"муҳрибани худоҳо"
лот.:	Cicero'nis domus	"хонаи Цицерон"
	rosulum magis	"зарбаи марговар"
иқ.:	х̣šāyāviya х̣šāyāviyānām	"шоҳи шоҳон"
	vištāspayā pitā	"падари Гуштасп"

русӣ: И блеск и тень и говор волн /Душкин/ ва  
Дустьх похвал ненужный хор /Лермонтов/

Аз мисолҳо маълум мегардад, ки муайянкунанда ба воситаи генитив ифода ёфта, дар забонҳои юнонӣ, латинӣ ва русӣ ҳам пеш ва ҳам пас аз муайяншаванда меояд. Дар забони тоҷикӣ муайянкунанда ба воситаи бандаки изофӣ ба муайяншаванда алоқаманд шуда банд аз он меояд.

Дар мисоли дуҳми русӣ, муайянкунандаи генитивӣ аз муайяншаванда ба воситаи калимаи дигар ҷудо шудааст, ки ин ҳодиса дар забонҳои қадим бисёртар дидла мешуд. Масалан, дар забони латинӣ:<sup>2</sup>

*hanc minam ferro armi* "ҳамин мисқоли тилло мебарам"

*Scandiam Italia mercatorum prope* "соғари мам куҳан ба ту маърақам".

Вардиби ҷаҳони қадимтаро на танҳо дар алоқам муайянкунандаи муайяншаванда ба назар мерасид, балки дар муносибати аъзоҳои дигари ҷумла ҳам васеъ истифода мешуд.

<sup>1</sup>Дар забони юнонӣ қадим *ο* артикли номназивии танҳои ҷинсияти мардона ва *τῶν* артикли генитиви ҷамъ

<sup>2</sup>Мисолҳои латинӣ аз назҳақаҳои машҳури Плавтус, ки забонаш ба қадимтарин давраи инкишофи забони латинӣ тааллуқ дорад, гу гирифта шудаанд.

Хусусияти дигари синтаксиси забони ҳиндуаврупои қадим аз он  
иборат буд, ки дар он на фақат ҷумлаҳои феълӣ, балки ҷумлаҳои  
номии бе бандиҳои хабарӣ низ вуҷуд доштанд.

Масалан /дар зери хабар хат қашади шудааст/:

вқ. *πῆμα κακὸς δεῖται*

"Ҳамсоли бад бадабхист"

лот. *savia res* "Ҳама /чиз/ ҷо ба ҷост"

пқ. *адат Яйлаҷаиш* "Ман Додо/ҳастам"/.

русӣ Мороз и солнце; день чудесный; /Пушкин/

Ба муқрри замон дар ин гуна ҷумлаҳои номӣ одатан қандаки  
хабарӣ пайдо мешавад..

#### ДАВРАИ ҚАДИМ

##### Забонҳои қадими эронӣ

Маълумоти умумӣ

Забонҳои қадими эронӣ ба забонҳои қадими

Ҳинд ба андозае наздик буданд, ки байни аҳ-  
лашон мубодилаи афкор имконият дошт. Дар сарчашмаҳои ин забонҳо  
иборат ҷумлаҳои сершуморро пайдо кардан мумкин аст, ки аз ҷиҳа-  
ти маъно ва оҳанг хеле наздиканд. Масалан, ҷумлаеро аз қадим-  
тарин маъни ҳиндӣ /Веда/ бо ҷумлае аз матни Авесто муқоиса қунед

ав. *hankāraeiti vīraēivō... yadātāēivō*

ҳинд. *अनम काराद विरेवो यदातेव्यक*

"Ба ҳамаи ядониҳо хизмат кардан"<sup>1</sup>

Қаробати аени ин забонҳо нишон медиҳад, ки онҳо аз як забони  
пешомад пайдо шудаанд. Ин забони пешомадро одатан забони орьёнӣ  
меноманд, зеро қабилҳои ба ин забон гап мезадагӣ худашонро

ария меномиданд. Ба ҳамин тариқ, мобайни давраи ҳинду-

"қадим" ва эронӣ чун "Ба ҳамаи ядониҳо хизмат мекунам" ва ҳин-  
дӣ қадимро чун "Ба ҳамаи ядониҳо хизмат қунед" тарҷума кар. аз  
дан дурусттар аст.

дуазрупой ва эронии қадим марҳилае буд, ки онро аз рӯи анъанаи Ҷарқиносии давраи орьёӣ меноманд.

Дас аз ҷудошавии забонҳои орьёӣ ба ду қисм—ҳинду ва эронӣ давраи якуми таърихи забонҳои эронӣ сар мешавад. Аз ин давра забонҳои зерин маълуманд:

Забони порсияи қадим — Забони катибаҳои давраи подшоҳони Хак-  
манишӣ.

Забони Авесто /авестой/—забони матнҳои дини зардуштӣ.

Забони мод, ки баъзе калимаҳояш аз катибаҳои порсияи қадим, сарчашмаҳои Ирони қадим ва Сурияи қадим маълуманд. Давлати тои-  
фаҳи мод аввалин давлати эронӣён дар эронзамини ғарбӣ буда, дар  
як давраи таърихӣ пуриқтидортарин подшоҳии Шарқи Наздик ба ҳисоб  
меафтад. Калимаҳои модро одатан аз рӯи шакли фонетикашон аз матн-  
ҳои гуногун пайдо мекунанд: масалан, пқ. *asa*, модӣ *aspa*  
пқ. *varziya*, модӣ *Varziya* /исми ҳос/; пқ. *visa-dāna-*,  
модӣ *vispa-zāna-*.

Забони соқӣ, ки калимаҳои гуногуни он дар шакли топонимҳо ва  
матнҳои ғноӣ то ба замони мо омада расидаанд. Маълумоти нисбатан  
дурраеро дар бораи ин забон донишманди машҳури советӣ В.И.Абаев  
дар китобаш "Осетинский язык и фольклор" ҷамъ намудааст: Соқҳо  
бо номи скифҳо ҳам маълуманд.

Садонҳои ҳиндуаврупой / а, о, е / чун як овози забони  
орьёӣ а ва садонҳои /ā, ō, ē/  
чун як овози ā инъикос мегарданд.

Агар функсияи садонии сонантҳоро ба назар нагирем, дар  
забони орьёӣ танҳо ду садон /а, ā / вуҷуд доштанд, ки миқдоран  
фарқ мекарданд.

	Забонҳои оръёни, ки дар онҳо садоннокҳои а, о, е ба садоннокҳои а таъдил ёфтанд.		Забонҳои дигари ҳиндуав-рушӣ, ки дар онҳо садоннокҳои е, о, а яққоя нашудаанд	
	тоҷ. қадим	Ҳинд. қад.	русӣ	лотинӣ
а < *е	аст	ast	есть	est
а < *о	нав	navat	новый	novus

Ба алами муқобилгузории садоннокҳо аз ҷиҳати сифат таъдили ҳамсадонҳои пасивзабонӣ вобастааст. Дар маҷмӯи пеш аз *e* ва *i* ҳамсадонҳои *к* *г* *д* ба *с* *ш* *ж* мубаддал гаштаанд /*и*н ҳодиса дар забоншиносии ҳиндуэронӣ палатализация /наришавӣ/-и дуқум ном дорад.

Масалан, решаи ҳиндуавр.  $\sqrt{\text{pek}k_2}$  - тоҷ. "паз" пеш аз \*е /яне \*pekъe= /дар забонҳои оръёни чун \*paśa- инъикос мегардад: ҳиндӣ қ. *pacati* <sup>1)</sup> "мепазад", ав. *paśata* "пазида гирифт", мк. русӣ "печёт, печенью"; аммо дар маҷмӯи дигар /масалан, пеш аз ҳамсадон/ дар шакли \*rak- мавҷуд: ҳиндӣ қ. *rakta* - "пазида", тоҷ. "пухта" /-xt- < \*kt- / мк. русӣ пеку, пекаръ.

Инқуни решаи  $\sqrt{\text{g}^h\text{em}/\text{g}^h\text{em}}$  дар оръёни чун \*jam- ва \*gam- инъикос меёбад: ҳқ. *agamam* "омадам", ав. *jamiti* "меояд". Аз решаи ҳқ.  $\sqrt{\text{g}^h\text{ten}, \text{g}^h\text{hon}}$  - "задан" дар оръёни \*ghan- // \*jhan- боқӣ мондааст: ҳқ. *ghananti* "мезанад", ав. *aḡanant* "задам".

Палатализация /наришавӣ/-и якум, аҳтимол, пеш аз наришавии дуқум ба вуқӯъ омада, ба ғайр аз забонҳои оръёни дар забонҳои славя-

<sup>1)</sup> Ҳарфм с дар мисолҳои ҳиндӣ қадим чун *z* -и тоҷикӣ ҳонда мешавад.

ни ва балтй ҳам дар назар дошта шудааст:

\*k>\*s: ҳқ. *śatam*, ав. *satəm*, тоҷ.сад; мк. русй  
сто, лекин лот. *centum*

\*ġ>\*z: ҳқ. *jānāti*, ав. *zānanti*, лугн. *maianum*,  
мк. русй *знать*, лекин лот. *gnōscō*.

\*gh>\*zh: ҳқ. *himá*, ав. *zyā*, тоҷ. зимистон; мк. русй  
*зима*, лекин лот. *hiems*

Ба ҳамин тариқ, системаи овозҳои забонҳои ӯрӣёӣ дар шакли  
зерин ба назар мерасид.

ҳамсадоҳо:      k    ċ    t    p    ś    s  
                    g    ġ    d    b    z    z̄  
                    gh   ġh   dh   bh   zh   z̄h  
сонантҳо - чун ҳамсадо:    m   n   l   r   k   y

чун садоноки

кутоҳ: \*m<sup>1</sup> \*n<sup>1</sup> l̄    z̄    i    u

чун садоноки

дароз: \*m<sup>2</sup> \*n<sup>2</sup> l̄    z̄    ī    ū

садоноҳои (фақат) а ва ā.

Задаи ӯрӣёӣ сифатан оҳанги мусиқӣ дошта, бо баландӣ ва  
пастии овоз ифода мегард. Зада мисли забони русй озод буда, дар  
ҳар ҳиҷои калима омада метавонист:

ҳқ. *vārtate*, "мегардад", *vavarta* "гардидам"  
*vavartmā* "гардидем". Задаи ӯрӣёӣ аҳамияти грамматикӣ дорад.

ҳқ. *rājaputráh* - "шоҳзода"

ҳқ. *rājaputrāh* - "касе, ки писараш шоҳ аст".

Баъзе материалҳои забонҳои соқӣ-хутанӣ, вахӣ, ӯрӣшту чунин  
хусусияти задалро тасдиқ мекунанд.

<sup>1</sup>Дар ӯрӣёӣ ин сонантҳо мутобиқан чун а ва ā инъикос мегар-  
данд.

Вазъияти умумиэронии забон пас аз ҷудо шудани забонҳои орьёӣ ба ду гурӯҳ – ҳиндуи қадим ва эронии қадим пайдо мешавад.

Дар соҳаи вокализм эронии қадим аз орьёӣ ягон фарқи ҷиддӣ надорад.

Дар консонантизм дигаргунии асосӣ пайдоиши ҳамсадоҳои роғ мебошад, ки сарчашмаи онҳо ҳамсадои яқум аз гурӯҳи ҳамсадоҳо буд

$p > f$ : тоҷ. ғайт, осет. *aft* , лекин ҳқ. *sapta*;  
 $t > \vartheta$  ав. *vñām* , пқ. *vñām* , лекин ҳқ. *tvām*  
 /туро/;  $k > x$ : тоҷ. хиромидан, лекин ҳқ. *kramate*;  
 $\check{c} > \xi$ : ав. *śyau-* , пқ. *śiyau-* , лекин ҳқ. *šyavate*  
 /мешавад, меравад/.

Лекин дар баъзе мавридҳо ин ҳамсадоҳои роғ ба ҳамсадоҳои /аспирата/ махсусе мутобикат мекунамд. Масалан, ав. *safai*, лекин ҳқ. *sapta* - "сум", ав. *paṭəyū-*, лекин ҳқ. *paṭhu-* "паҳи", тоҷ. шох, лекин ҳқ. *śākṣā*.

Алоқамандона ба пайдоиши ҳамсадоҳои роғи номбурда, ҳамсадоҳои роғи орьёӣ:  $\check{s} \check{z} (\check{z}^h)$  сифатан дигар шуданд.  
 /s, z. мк. "сад", зимистон" ва ғайра дар саҳ. 29/.

Характеристикаи аниқи фонетикии ин овозҳо аз сабаби номалдун будани тақдирӣ ояндашон дар забонҳои эронӣ имкон надорад.

Воқеан  $s > \check{s}$ ,  $z > \check{z}$  дар ҳамсонӣ бо  $z$  и  $\check{z}$  ҳам ба назар мерасад:

ав. *daśina-* , ӯсӣ деса /рост/  
 ав. *atəša-* лот. *uzsus* /хирс/  
 тоҷ. муш, лот. *mus*  
 ав. *mizdam* , ӯсӣ мада /музд/

Дар ин ҷо танҳо он  $s$  дар назар дошта шудааст, ки аз  $s$ -и ҳиндуаврупой баромадааст.

Ба забони эронии қадим таъдбири \*s>h хос аст<sup>1</sup>.

пқ. *kariva-*, ав. *kariva-*, тоҷ. ҳар, лекин ҳқ. *sarva*  
лот. *salvus*; ав. *karzəm*, тоҷ. ҳазор, аммо ҳқ. *śahasas*;  
инчунин муқоиса кун "ҳафт".

Аммо пеш аз ҳамсадоҳо бетағйир мемонд: ав. *star-*, тоҷ.  
ситора ва ҳ.қ. ҳам *star-*.

Бо пайдоиши спиранти адади ҳамсадоҳо зиёд мешавад, Ҷ аммо  
дар натиҷаи якҷо шудани аспиратаҳои ҷарангдор бо ҳамсадоҳои ҷа-  
рангдори оддӣ ададашон кам мешавад:

g → ǰ    ḡ → ḡ    d → d    ʒ → ʒ

ҳқ. *ʒhūm*, аммо пқ. *vūm*, тоҷ. бум; м.қ. §6

ҳқ. *bandhati*, аммо ав. *bandaiti*, тоҷ. мебандад.

ҳқ. *ǰharman*, аммо ав. *ǰarəma-* тоҷ. гарм.

Пас аз чунин тағйироти дигаргунчиҳо системаи ҳамсадоҳои умуми-  
эронӣ чунин шакл мегирад:

к	ǰ	t	p	s
x	ḡ	ḡ	f	h
g	ǰ	d	ʒ	z

Яке аз дигаргунчиҳои аҷоибӣ фонетикаи умумиэронӣ \*l > z  
мебошад. Масалан, ав. *vəhka-*, тоҷ. гург, вале русӣ волк,  
англ. *wolf*, ав. *paṭəna-*, тоҷ. пур, аммо русӣ полный,  
англ. *full*.

Аз тағйиротҳои дигар дар мавқеъҳои гуногун таъдбири дандонӣ  
пеш аз дандониро нишон додан лозим аст: ав. *nišādayat* "мешимонд",  
аммо сифати феълии замони гузашта *nišasta* < \**nišad-ta*;  
*mazda* / дар калимаи *Auramazda*, тоҷ. Худравод < \**mud-ak*;  
мк. русӣ муд-рый.

<sup>1</sup>Дар ин ҷо танҳо он s дар назар дошта шудааст, ки аз ḡ -и  
ҳиҷдуаврупой баромадааст.

Грамматикаи устунии  
Қиссаҳои номӣ

Тасрифи исм дар забони қадим  
эронӣ / ва ҳам ӯғӯзӣ / аз тасрифи  
он дар ҳа. асосан бо дигаргун

шудани системаи овозҳо фарқ мекунад. Исмҳо бо тарҳҳои гуногун  
тасриф мешуданд. Инчунин вобасте ба садонокҳои охири асос интизоли  
мешуданд. Муҳимтарин тилҳои тасрифи исмҳоро ба ҷадвали зерин ди-  
дан мумкин аст:

Шумора	Падех <sup>1</sup>	Тилҳои асос / аз рӯи хатми он ба /:				
		-a	-ā	-i	-ī	-ҳамсадо
Танҳо	Nom.	-ah	-ā	-ih	-ī	
	Acc.	-am	-ām	-im	-īm	-am
	Gen.	-ahya	-āyah	-ihī	-īh	-ah
	Abb.	-at	-āth	-ihī	-īth	-ah
	Loc.	-ai	-āi	-ihī	-īh	-i
	Inst.	-ā	-āh	-ī	-īh	-ā
Ҷамъ	Nom.	-āh	-āh	-āyah	-īh	-ah
	Acc.	-ams	-āh	-ihī	-īh	-ah
	Gen.	-ānām	-ānām	-inām	-īnām	-ām
	Loc.	-aišu	-āhā	-ihī	-īh	-īh
	Inst.	-āih	-āihī	-īh	-īhī	-ihī

Ба ғайр аз ин, дар хотир бояд дошт:

а) дар гиши тасриф ба -a, -ā, -i, -ī анҷома бо садонок  
ва сонанти охири асос якҷо дода шудааст;

<sup>1</sup> Дар ҷадвал падежҳои *Dativ* ва *Vocativ* оварда нашудаанд, зеро  
барои мулоҳизаҳои минбаъда аҳамият надоранд.

Қайд: 1. *hamahyāyā* шакли *Benitus Fem*  
аз сифати *hamā*: "худи ҳамон" мебоист *hamāyā* бошад.

2. Дар шакли *gavātmā* яқоя омадани шакли палежи  
калима *1gavātmā* бо пайвандак - *ča* мебинем.

в. Тасрифи ҳиссаҳои номии махтум ба *-e* -ро дар мисоли  
калимаҳои *Fravartīš* исми хос, номи исьёнгарӣ модӣ/  
ва *Harauvatiš* исми макон, номи вилояти Эрони қадим/  
нишон додад мумкин аст:

Т а н ҳ с			
<i>Nom.</i>	<i>Acc.</i>	<i>Gen.</i>	<i>Loc.</i>
<i>Fravartīš</i>	<i>Fravartim</i>	<i>Fravartaiš</i>	—
<i>Harauvatiš</i>	<i>Harauvetim</i>	—	<i>Harauvatiyā</i>

Аз рӯи ин қолиб тасриф мешаванд:

- исмҳои ҷинс - *avičarī, vāji, dipi, škauri...*
- исмҳои хос - *Ardumani, Čiširzi, Čišpi,*  
*Dadarsi, Harāmani, Imani*
- номи моҳҳои сол - *Bādayādi, Vādayādi*
- ҷа исмҳои макон - *Arakadri, Bāxtri, Kapi-*  
*šakani, Sikayavati.*

Қайд: 1. *āpišim* аз *Nom. āpiš* ва энклитикаи *-šim*  
тартиб ёфтааст.

2. Калимаи *Uvārazmīy* ягона мисоли асосҳои махтум ба  
*-i* мебошад, ки дар ҷаҳр сутуни матни катибаи Бағистон вохӯрда-  
аст.

г. Тасрифи ҳиссаҳои номии махтум ба *-u* -ро дар мисоли ка-  
лимаи *Bāvēni* "Бобул", *Ufēati* "Эфрот"/даръё мебинем:

## Т а н ҳ о

<i>Nominativ</i>	<i>Bābiruš</i>
<i>Accusativ</i>	<i>Bābirum</i>
<i>Genitiv</i>	<i>Bābirauš</i>
<i>Instrumentalis</i>	<i>Ufrātivā</i>
<i>Locativ</i>	<i>Bābiraur</i>

Аз рӯи ин қолиб тасриф мешаванд:

исмҳои ҷинс - *dayi, maqi, usātaršiyi*

исмҳои хос - *Dārayavau, Kiri*

исмҳои маҳол - *Kudri, Margi, Māri, Vataqi*

Қайд: 1. *dayāvā* шакли *Loc Sg.M* аз *dayi* мебошад.

д. Мисоли тасрифи ҳиссаҳои номин маҳтум ба *-āi* калимаи *dahyāi* "кишвар" мебошад, ки шаклҳои зеринаш дар катибаи Бағис-тон мушоҳида мешаванд:

	Т а н ҳ о	! Ч а м ь
<i>Nominativ</i>	<i>dahyāuš</i>	<i>dahyāvā</i>
<i>Accusativ</i>	<i>dahyāum</i>	—
<i>Genitiv</i>	—	<i>dahyāim</i>
<i>Locativ</i>	<i>dahyāurā</i>	<i>dahyūsuvā</i>

е. Тасрифи ҳиссаҳои номин маҳтум ба *-h<°s*. Аз ин тип

тасриф одатан шакли падежҳои *Nom - Acc. Sg. (Neutra) - zavča* "руз", *darča* "дарче" *Locativ Singularis darčānāy*, *Instrumentalis Pl. zavčābiš* -ро мисол меоранд.

Ҳамин тавр калимаҳои *māh* "моҳ" ва *xārah* "хато", *nāham* шакли падежи *Acc. Sg.* аз калимаи *nāh* "бинӣ" мебошад.

Калимаи *Auramardāh* ҳам ба ҳамин типии тасриф тааллуқ дорад:

*Nominativ Auramardā* (<"-ah)  
*Accusativ Auramardam* (<"-ah+am)  
*Genitiv Auramardāha* (<"-ah+ah)

Шакли *zavčāpativā* аз *zavča* *Nom-Acc. Sg.* + пасоянди *patiy* + пайвандаки *vā* иборат аст.

к. Аз асосҳои махтум ба ҳамсариҳо дар катибаи Бағистон шаклҳои зерин мушоҳида мешаванд:

думога	падеж	шакл	тарҷума	асос
танҳо	<i>Nominativ</i>	<i>nafā</i>	"набера"	<i>napat</i>
	<i>Genitiv</i>	<i>varda</i>	"сол"	<i>vard</i>
	<i>Locativ</i>	<i>viviyā</i>	"дарбор"	<i>viv</i>
чамъ	<i>Instrumentalis</i>	<i>vivēiš</i>	"-"	<i>viv</i>

Ш а к л и *vivāpatiy* аз *instrumentalis*-и калимаи *viv* - "дарбор" ва исми *patiy* "соҳиб" иборат аст.

3. Аз асосҳои махтум ба = 2 фақат шакли *Nominativ* мондааст: *brātā* "бародар" / асос *brātā* / 1. Инчунин: *zavštā*, *javtā*, *hamarītā*, *hamata*, *pītā*.

и. Аз асосҳои махтум ба = n шакли *Nom. Šarṁā* /асос *Šarṁan 1, xšarṁarava* /асос *xšarṁaravan/* боқӣ мондаанд.

Калимаи *nāman* ба вазифаи баёния омада, баъд аз исмҳои ҷинсиати мардона вақли *nāma* ва исмҳои ҷинсиати занона шакли *nāmā* дорад.

к. Сифат ҳам мисли ном тасриф мешуд, аммо аз рӯи ҷинсиат фарқ мекард /м.к. дар забони русӣ большой, большая, большоё/.

Одатан сифати ҷинсиати мардона ва миёна махтум ба = a ва сифати ҷинсиати занона махтум ба = ā буд. Мисол:

*kāla kamīšiyā* /мардона/ "лашқари исьёнбардошта"  
*kaḥyāuš kamīšiyā* /занона/ "кишварӣ исьёнбардошта"

Сифат дараҷаҳои қисӣ ва олии дошт, ки ба воситаи суффиксҳои зерин ташкил мешуданд:

дараҷаҳо	суффиксҳо		асос	тарҷума
	каммаҳ-сул	сермаҳ-сул		
қисӣ	=yab-		<i>kaḥyok</i> исми хос <i>kaḥyaxdatā</i>	<i>yaḥ-</i> нек, хуб
		=tar-	<i>fratarā</i>	<i>fra-</i> пеш
олия	=šta-		<i>maḥšta</i>	<i>maḥ-</i> қалон
		=tam-	<i>fratama</i>	<i>fra-</i> пеш

Ҷонишинҳо

Ҷонишин дар забони форсии қадим барои ҷаҳмида

ғирифтани маънои мағн /барои сохти кутуб/ аҳамияти калон дорад. Ғайр аз он, ҷонишин дар равнақу инкишофи минбаъдаи забон махсусан дар шикасту реҳти нави системаи феъл роли муҳим бозид. Дар забони форсии қадим ҷонишинҳо ба ду ғурӯҳ ҷудо мешаванд: ҷонишинҳои маҳруми категорияи ҷинсиат, ҷонишинҳои доғои ҳамон категория.

а. Ба ғурӯҳи якум ҷонишинҳои шахсӣ дохил мешаванд. Ҷонишинҳои шахсии форсии қадим тасриф мешуданд. Ба системаи ҷонишинҳо ҳодисаи суплетивизм ҳос буд ва онҳо ду шакл — шакли мустақил ва шакли энклитикӣ /мк. боғи онҳо ва боғашон дар забони ҳоз.ад.то — ҷик/ доштанд. Барои шахси сеюм шакли мустақил вуҷуд надошт ва ролашро ҷонишини ишоратӣ мебозид. Аммо дар матн шакли махсуси энклитикии ҷонишини шахси сеюм мушоҳида мешавад.

		Шахси I		Шахси 2		Шахси 2
		мустақил	энклитикӣ	мустақил	энклитикӣ	
Танҳо	Nominativ	adam		tuvam		
	Accusativ	mām	-mā	ṣuvām		= šim -dim
	Genitiv	manā	-maiγ		-taiγ	-šaiγ
	Ablativ		=ma			ša
Ҷамъ	Nominativ	vayam				
	Accusativ					= šim -dim
	Genitiv	amāxam				= šam

- Қайдҳо: 1. Аз ҳамин қолиб қонишинҳои дигар аз қабили  
*ata* - "ин, он" *ivārapāšiya* - "хеш, худ"  
 тасриф мешаванд.
2. Дар шаклҳои *aniyaš-šiy* ва *avāš-šiy*  
 дар давраи қадимтар /орьёний/ асос ба -s  
 махтум буд ва дар охири калима \*s > h  
 мубаддал галта, баъдтар аз байн меравад, аммо  
 пеш аз -šiy маҳфуз монда, ба š таъдил  
 меёбад.
3. Яке аз хусусиятҳои хоси тасрифи қонишинҳои  
 нисбат ба ҳиссаҳои дигари номӣ он буд, ки дар  
 он шакли *Nom Pl M* махтум ба =i /i-maiy,  
*avaiy, tayaiy* бучуд дошт.
4. Бо ҳиссаҳои инкорӣ *mā* -якҷо омада қони-  
 шини *taya* пайвандаки мураккаби *mātaya*  
 "к'ам"-ро ташкил медиҳад. Баъзан бо қинилиши  
 энклитикӣ омада, шакли мураккабтарро ташкил ме-  
 диҳад: *mātayamām*-  
 "ки маро на /ма-/".

**Феъл.** Барои феълҳои порсии қадим пеш аз ҳама  
 тасриф, типӣ асос, префиксҳои феълий ва баъзе хусусиятҳои дигари  
 онро таҳлил кардан лозим аст.

Аз тамоми калимаҳои порсии қадим мураккабтаринаш шакли  
 феълий буд. Феъл ду намууди асос дошт: асоси замонӣ, асоси сивавӣ.

Асоси замонӣ аз *resha* /баъзан такрори он/ ва суффикси асос-  
 саз иборат буд ва бо ёрии бандҳои феълий шаклҳои тасрифшавандаи  
 сиваи хабарӣ ва амрӣ сохта метавонист; ба ин асос суффиксҳои  
 сиваҳои дигар зам шуда, асоси сивавӣ месохтанд. Асоси сивавӣ

б) тиши тасриф ба  $-u, -\bar{u}$  ҳам вучуд дошт, ки анҷомаҳои ба анҷомаҳои тиши тасрифи  $-i, -\bar{i}$  монанд буданд:

$-u\bar{s}, -um, -au\bar{s}$  ва ғайра;  $-\bar{u}, -\bar{um}, uah$  ва ғайра.

в) дар тиши тасриф ба ҳамсадо дар натиҷаи дигаргуниҳои фонетикӣ шаклҳои мухталифи падежи *Nominativus* -и тамқо пайдо шуданд, мк.:

пқ. асс. *tunubatam, nom tunuvā* < \**tunvants* /пуриқтидор"/

ав. асс. *āpəm, nom āpī* < \**āps* /"об"/

ққ. асс. *višam, nom. vič* < \**viss* /"деҳа"/

г) дар тасрифи исмҳо ба ҳамсадо табдили садонокҳои асос аҳамият дошт /ниг. §8/.

д) сифатҳо дар эронии қадим аз рӯи ҷинсиёт тағйир ёфта метавоистанд ва дар ҷинсиёти мардон аз рӯи тиши  $-a$  ва дар ҷинсиёти занона аз рӯи тиши  $-\bar{a}$  тасриф мешуданд:

*hamivāya-* -ҷинсиёти мардона ва *hamivāyā-* -ҷ. занона "исъёнгар".

ё е з л. Аз тамоми унсурҳои, ки дар §9 оид ба онҳо мулоҳиза рафта буд, дар забони эронии қадим шаклҳои бисёр боқӣ мондаанд.

Мураккабии системаи феълӣи эронии қадим дар он буд, ки шаклҳои гуногун ба воситаҳои мухталиф пайдо мешуданд. Аз решаи *kar-//*

$кз =$  шаклҳои зерин сохта шуда метавонистанд:

Презенс индикатив актив - *kar-ti, kē-nantī,*

*kē-ša-ti, kar-a-ti, kēnāti,*

*kar-ya-ti, kar-aya-ti* ва ғайраҳо.

Имперфект индикатив актив -  $a-kar-t,$

$a-kz = nan-t, a-kar-a-t$

в м.о.н.

презенс конъюнктив актив - аз	*kar-ti "kara-ti аз *kərau-ti "kərau-ti аз *kar-a-ti "kara-ti
презенс октатив	*kar-īāt, *karait
аорист актив	*a-kəat, a-kar-s-t
перфект	*šakara
пассив	*kar-ya-ti
сифати феълий/презенси актив/-	*kar-ant
сифати феъдий/презенси медиум/-	*kar-am-na
сифати феълий/перфекти пассив/-	*kəta, *kə-na
сифати феълий /футурум пассив/-	*kara-ta
инфинитив	*karanai

Шаклҳои медиум /тарзи миёна/ танҳо бо ашқоҳо фарқ меку-  
нанд.

#### ЗАБОНИ ПОРСИИ ҚАДИМ

Маълумоти умумӣ      Забони порсии қадим забони катибаҳо мебо-  
шад, ки аз номи подшоҳони Ҳахоманишии ва бо  
фармонашон дар рӯи харсангҳо, деворҳои мақбара ва оташкадаҳо ни-  
гошта шудаанд. Ин забон забони модарии тоифаҳои қадими эроние  
буд, ки дар қисми ҷанубии ғарбии Эрони ҳозира/Ҳузистон, Форс/ мас-  
ман гирифта буданд. Маълумоти аниқ дар бораи ин тоифаҳо дар ин  
минтақа ба асри IX  пам тааллуқ дорад: дар соли 836  пам 27 ҳоким  
аз ноҳияи *Parsuaš*  ба малики Асурия/ Салманассар III боқ  
медоданд. Дар хотир доштан зарур аст, ки аборогени ин минтақа  
эламиҳо буданд ва забонашон дар империяи Ҳахоманишиҳо аҳамияти  
калон дошт, зеро яке аз муҳимтарин катибаҳои давраи сулолаи  
Ҳахоманиши ба се забон /ба забони элаӣ, ба забони аккоӣ ва ба

забони порсии қадим тартиб дода ҷудаст. Аз тарафи дигар, қайд кардан лозим аст, ки забони идораи давлати империяи бузурги Ҳахоманиширо забони оромӣ буд. Системаи хат дар порсии қадим аз системаи хати забони аккодӣ, ки забони расмии давлати Асури буд, қабул ҷудаст. Ин системаи хат ҳиҷоӣ буда, ҳар як аломаташ як ҳиҷоӣ кушодаро ифода мекард. Одатан ин системаро системаи хати меҳӣ /фонавӣ/ меноманд. Ин система барои дар рӯи материали сахт кандакорӣ кардан мувофиқ ҷуда буд.

## СИСТЕМАИ ХАТИ МЕҲӢ


Бояд қайд кард, ки аломатҳои хати меҳӣ сермаъно мебошад, аломати  $\equiv \Pi \Pi$ , масалан, чун *t, ta, ti* хонда мешавад. Тарзи хониши матни порсии қадим мушкилоти зиёде дорад. Барои мисол, тарзи хондани калимаи  $\Pi \Pi \equiv \Pi \Pi \Pi \Pi \Pi \Pi \Pi \Pi \Pi \Pi$  — ро дида мебароем: *a-sa-ta-i-ya; asti-i-ya; a-sa-t-i-y; a-s-t-i-y* ва ғайра. Лекин аз тамоми вариантҳои овардашуда мо тарзи охиринаи хонишро қабул менамоем, зеро маълум аст, ки аз рӯи маънои матн дар ин ҷо бояд феъл—бандак бошад ва, ғайр аз ин, ин калима дар забони авестой шакли *asti* ҳа. *asti* тоҷ. аст/мк. русӣ. есть, фр. *est* ва ғайра/ дорад.

Калонтарин ва муҳимтарин матни ба хати меҳӣ нигошташуда калитбаи Бағистон мебошад. Ин калитба дар соли 521 п.м ба фармони шоҳ Даро I /521-486 п.м/ ва аз номи у рӯи кӯҳи Бағистон дар сари роҳи қорвоин /маънаи Кирмоншоҳи ҳозира/ кандакорӣ гардидааст.

Мазмуни, им катиба дар осори Геродот нақд шудааст ва ин ҳолат дар маърифи хонин ва таҳлили матнҳои форсии қадим ёрии калон расонда буд.

Фонетика Системаи фонетикии форсии қадим аз фонемаҳои зерин иборат буд:

садонокҳо: *a i u ā ē ū*

дифтонгҳо: *ai au ēu ūi*

Ҷамсадоҳо:

лаби	<i>p b f m</i>
данҷонӣ	<i>t d tʰ n</i>
коми	<i>č j</i>
пуштизабонӣ	<i>k g x</i>
роғ	<i>s z š ʒʰ</i>
сонантҳо	<i>r l y v</i>
халҷӣ	<i>h</i>

Қайд: Талаффузи фонемаи *ʒʰ* аниқ маълум нест. Ин овози форсии қадим дар забонҳои ioni чун *ss*, эламі-*šš*, аккодӣ - *zš*, оромӣ - *šš* ликий<sup>I</sup> - *-zz* ва лидӣ<sup>I</sup> - *ss* ифода мегашт.

Системаи овозҳои форсии қадим бо 5 хусусияти хосаш аз системаи овозҳои орьёӣ ва умумиэронӣ фарқ мекунад:

а/ овозҳои орьёӣ \**ś*, \**z*, \**zʰ* дар форсии қадим ва забонҳои ба он наздик чун *ʒ*, *d*, аммо дар забонҳои дигари эронӣ чун *s*, *z* инъикос ёфтаанд/дар ҳақиқат *s*, *j* ва *h* < \**zʰ*l:

<sup>I</sup>Лидӣ ва ликий забонҳои анатолия буданд.

пқ. *masiṣta*, ав. *masiṣta*, соки-хутами *miṣta*,  
тоқ. меҳ/тар/;

пқ. *zrayah*, ав. *zrayō*, хқ. *zrayah*, тоқ.  
даръё, м.к. шугня *ziran*;

пқ. *dasta*, ав. *zasta*, тоқ.даст. хқ. *hasta*;  
б/овози орьёни \**šy* дар порсии қадим *šp* ва  
забонҳои авестой ва модӣ *šp* илғикос меёфт:

пқ. *asa-(asa-bāra)sumān*, ав. *aspa-*, хқ. *asva-*  
Илғунини \**šy*-и орьёни дар порсии қадим *z* ва дар  
авестой *xv*, модӣ *zβ* долааст:

пқ. *hižāna*, ав. *hižva < hižbāna* | м.к. тоқ. забон/;  
в/фонемаи *ž*, ки дар боло |ниг.қайд/ зикр ёфт,  
аз эронии қадим *ž* орьёни *ti* пайдо шудааст:

пқ. *ṽityam*, ав. *ṽityas*, м.к. хқ. *tṽitya*  
тоқ. сикм;

г/фонемаи *hw* | ав. *xv* | дар мавқоъҳои гуногуни фо-  
нетикӣ аз байн меравад:

пқ. *uwaīrəšīya-* ав. *x<sup>v</sup>ai-rəšīya-*, дари *x<sup>v</sup>ēš*,  
тоқ. хеш.

пқ. *Uvārašt*, ав. *X<sup>v</sup>ārižəšt*, тоқ. Хоразм;  
л/фонемаҳои *s, n, t* дар охири ҳиҷо меафтанд<sup>1</sup>.

пқ. *asa*, лот. *equus* | асп/

пқ. *zbara*, ав. *zabān*, хқ. *asbān* | бурдан/

пқ. *badaka-*, хқ. *bandhākā-*, лм. бандак,

тоқ. банда.

пқ. *-šiy*, ав. *šit*, хқ. *cit*, тоқ. ҷи.

<sup>1</sup>Аниқ маълум нест, ки ин ҳодисаи фонетикист ё имлоӣ.

Баъзан фонемаҳои *z* ва *z̄* -ро /барои дарки этимология/ барқарор карда болои сатр менависанд: *abāza<sup>z̄</sup>*, *ba<sup>z̄</sup>dāka*.

Грамматика Дар порсии қадим калимаҳои ба типҳои зерини  
Ҳиссаи номӣ тасриф тааллуқ дошта мутоҳида шудаанд.<sup>1</sup>  
а. Тасрифи тематикӣ /асоси ин тип бо садоҳои  
=а- ба охир мерасад/. Парадигмаи тасрифи ин типро дар мисоли  
калимаҳои *Pārsa* /Порс/, *Māda* /Мод/ ва *martiya* /мард/  
нишон додан мумкин аст<sup>2</sup>.

	Т а н ҳ о	Ҷ а м ъ
<i>Nom.</i>	<i>Pārsa Māda martiya</i>	<i>martiyā</i>
<i>Acc.</i>	<i>Pārsam Mādā(m) martiyam</i>	
<i>Instr.</i>	<i>Pārsā</i>	<i>martiyāibīš</i>
<i>All.</i>	<i>Pārsā</i>	
<i>Gen.</i>	<i>Pārsakā martiyakā</i>	<i>martiyānām</i>
<i>Loc.</i>	<i>Pārsaiy Mādaiy</i>	<i>Madaršuva</i>

Аз рӯи ҳамин қолиб тасриф мешуданд:

- исмҳои ҷинс *adriya*, *āmāta*, *anušya*,

<sup>1</sup>Азбаски аз порсии қадим материали хеле кам боқӣ мондааст, дар матнҳои таҳлилгашта на ҳамаи шаклҳои падежро пайдо кардан мумкин аст.

<sup>2</sup>Адами падежи *Dativ* ва монандшавии шаклҳои дигари падежӣ аломати таназзули системаи падеж дар забони порсии қадим мебошад.

- arika, asa, asabāra, avajata,  
 ayadana, badaka, bāga, bāsta,  
 Čaša, jēva, darsa, desta, dāta,  
 dīta, drauga, durusa, duruxta,  
 fratara, gauša, hamarana, haḡmata,  
 hamivriya, hašiya, hizāna va +.
- исмҳои хос *Ainaina, Āvriina, Arizāramna, Ar-*  
*šāma, Arva, Asagarta, Bāgabigna,*  
*Bāgabuxša, Bardiya, Čivātaxma,*  
*Frāda, Gaumata, Haldita, Haxā-*  
*menišiya, Kabūjriya, Mardūniya,*  
*Naditabaiza, Sparda, Šuxna, Tarmo-*  
*spāda, Xšavrita va +.*
- номи моҳҳои сол: *Avriyādiya, Aderkanaiša,*  
*Anāmaḡa, Dātuvahya, Garḡarada*
- исмҳои макон *Azabāya, Azmina, Duvāla,*  
*Qadāra, Haḡmatāna, Mudraja,*  
*Nisāya, Tūza, Qadutava, Haraiva,*  
*Katpatuka, Maka, Mārgava va +.*

Дар тарзи тематикӣ асосан каллимаҳои ҷинсияти мардона тасриф  
 мешаванд, аммо баъзе каллимаҳои ҷинсияти миёна ҳам ба он дохил шуда,  
 бақайд дар падежҳои *Nominativ* ва *Accusativ*

якхела аст /муқоиса кунед: дар забони русӣ - окно, дерево, поле ва гайра!; *jīyatnam, uśālam, xšarām* / Nom. ва Acc/.

Баъзе калимаҳои дар падежи Acc. чун зарф истеъмоли мешаванд:

*arogam* "сонӣ"  
*dargam* / "хеле" дер"  
*fraharavām* "ҳамагӣ"  
*nīdam* "акнун"  
*rahanam* "пеш"  
*rahyam* "пеш"

Қайд: 1. Ба шакли баъзе калимаҳои дар падежи *Locativ* тақриб анҷоми -ā илова мешавад /*dastayā, uzmayā, divarayā*/.

2. Калимаи *bagā* дар падежи *Nominativ Pl.* шакли *bagāka* дорад, ки он аз давран оғзӣ боқӣ мондааст /ор. *bagā-tas-tas*, тақрибӣ анҷоми/.

б. Тасрифи ҳиссаҳои номи махтум ба ā -ро дар мисоли калимаи *taumā* "туҳм, сулола" нишон додан мумкин аст.

---

Т а н ҳ о

---

Nom.	Acc.	Gen.
<i>taumā</i>	<i>taumām</i>	<i>taumāyā</i>

---

Аз рӯи ҳамин қолиб калимаҳои зерин тасриф мешаванд:

- номҳои ҷинс *aristā, didā, goivā, kadugā, maškā, nāvīgā, upastā* ea t.
- исмҳои макон- *Arvaitā, Arśādā, Ardvā, Ixalā, Ragā, Tāravā* ea t.

барои сохтани шаклҳои феъли сигаи конкнктив ва оптатив истъ-  
мол мешуд.

Сохти шакли феъли дар ҷадвали зерин нишон дода шудааст:

Ш а к л и ф е ъ л и					
пре фикс	ауг- мент	а с о с и с и г а в и			бандаки
		асоси замонӣ		суффикси сигаӣ	феъли
		такрори реша	р е ш а		

Барои фаҳмида гирифтани сохти шакли феъли ҳар як шакл ба  
эронии қадим дар зери аломати / < \* / мансуб гардонда шуда,  
ҳар як морфема ба воситаи рақам /индекс/-и махсус нишон дода  
мешавад. Индексҳо чунинанд:

- 1- префикс
- 2- аугмент<sup>1)</sup>
- 3-редупликация /такрори қисми реша, монанди сип-сиёҳ/
- 4- реша
- 5-суффикси замонӣ
- 6- суффикси сигаӣ
- 7 - бандаки феъли

Масалан, *niyašādayam* - "шинондам" \* $n_1 - \alpha_2 - sād_4 - ay_5 m_7$   
ё *axistatā* - "менстод"  $\alpha_2 - hi_3 - stā_4 - tā_7$   
ё ин ки *parivānāky* "бояд нигоҳ дорӣ"  $pari_7 - vā_2 - \alpha_3 - a_4 - hi_7$

Б. Тасриф. Тасрифи феъло дар мисолҳои ба ҷадвал даровар-  
дашуда дида баромадан мумкин аст:

<i>ax</i> "ҳастам"	<i>maniya</i> "фикр кардан"
<i>praxi(wag)</i> "бурдан"	<i>pā</i> "поидан"
<i>baa</i> "будан"	<i>(vi) tarāya</i> "гузаштан"
<i>gāva</i> "гуфтан"	<i>vāky</i> "номидан"

<sup>1)</sup> Аугмент лот. *augmentum* зиёдшавӣ, мк калимаи аукционӣ,  
ки ба ҳуди ҳамон феъли лотинӣ мансуб аст.



Қайдҳо: I. Ҳилои меҳи имконият намедиҳад, ки анҷомаҳои шаклҳои зерини феълро аз якдигар фарқ қунонем:

*aparaudaya* ва *avara* /танҳо, ҷамъ/; *varatiy*  
/танҳо, ҷамъ/; *varatuv, pātuv, agauvatā*

ва *avaratā*. Аммо ин калимаҳои шаклҳои мухталифи эронии қадимро давом медиҳанд:

2. Шаклҳои *Imperfect* ба воситаи садоноки *a-*, ки аугмент номида шуда, пеш аз асоси феъл меояд, сохта мешаванд. Дар сурати вучуд доштани префикс аугмент дар мобайни он ва асос ҷой мегирад: *viyātarayamā*.

Хусусияти дигари *Imperfect* дар он аст, ки дар *Pratens* анҷомаҳои дараҷаи аввал /-*miy, -taiy* ва ғайра/ ва дар *Imperfect* анҷомаҳои дараҷаи сонавӣ /-*m, -tā* ва ғайра/ истисмол мешаванд. Муқоиса қун с.23.

3. Аломати ҳоси *conjectiv* садоноки *a* мобайни асос ва анҷома мебошад: *varāty* < *vara + a + ty*.

Анҷомаҳои махсуси *conjectiv* танҳо ба шахси якуми танҳо ҳосанд: *akamy* /асос *ak-*/, *kinavānāy*.

4. Аломати /нишондиҳандаи/ *optativ* суффикси *-iyā* буд: *viyā* < *viyā-iyā*; *kz* /"бошӣ", худӣ ҳамон шакл *viyā* < *viyā-iyā-t* /"бувад, бошад"/, *avājomiyā* < *ava-ā-jom-iyā-tz* "кушад", ин шакл ду префиксе *ava, ā* дорад/, шакли *optativ perfect* *šaxiyā* < *šax-kz-iyā-tz* /"карда тавонад"/

а. шаклҳои *Pratens Imperfect* сифати хабарӣ ва сифаҳои дигари феъл аз асос ва бандҳои феълӣ таҳлилшуда ташкил меёбанд. Асоси феъл, дар навбати худ, аз реша ва суффиксҳои гуногун,

ки аксаран маънояшон ҷаҳмо нест<sup>I</sup>, тартиб меёбад. Ин асосҳо аз рӯи тарзи сохта шуданашон ба синфҳои зерин тақсим мешаванд:

I. Синфи атематикӣ, ки асосан баробари решаи соф аст /ҳатто суффикси тематикӣ ҳам надорад ва аз ин рӯ синфи атематикӣ номида мешавад/:

√stā- "истодан": *aištata* < \**a<sub>2</sub>-hi<sub>3</sub>-stā<sub>4</sub>-tā<sub>7</sub>*

имперфект, тарзи миёна, 3 т.

√ay- "гаштан" /дараҷаи сусти ин реша √i-/:

*irayam* < \**ira<sub>1</sub>-a<sub>2</sub>-ay<sub>4</sub>-am<sub>7</sub>* } имперфект 1 т.

*irayāyam* < \**irai<sub>1</sub>-a<sub>2</sub>-ay<sub>4</sub>-am<sub>7</sub>* }

*niyāyam* < \**ni<sub>1</sub>-a<sub>2</sub>-ay<sub>4</sub>-am<sub>7</sub>* }

*āiś* < \**a<sub>1</sub>-ay<sub>4</sub>-t<sub>7</sub>*

*atiyāiś* < \**ati<sub>1</sub>-a<sub>2</sub>-ay<sub>4</sub>-t<sub>7</sub>* }

имперфект 3 т.

*araiyāya* < \**a<sub>2</sub>-rai<sub>1</sub>-a<sub>2</sub>-ay<sub>4</sub>-am<sub>7</sub>* имперфект 3 ҷ.

*raiidiy* < \**rai<sub>1</sub>i<sub>4</sub>-di<sub>7</sub>* ситои амр<sup>2</sup>, 2 т.

*raicitā* < \**rai<sub>1</sub>i<sub>4</sub>-tā<sub>7</sub>*, ситои амр<sup>2</sup>, 2 ҷ.

√jan- "задан" (дараҷаи сусти ин реша √a- < \**j<sub>2</sub>*)

*avājanam* < \**ava<sub>1</sub>-a<sub>2</sub>-jan<sub>4</sub>-am<sub>7</sub>* } имперфект I т.

*frājanam* < \**fra<sub>1</sub>-a<sub>2</sub>-jan<sub>4</sub>-am<sub>7</sub>* }

*aja* < \**a<sub>2</sub>-ja<sub>4</sub>-n<sub>7</sub>*

имперфект 3 ҷ.

*jādiy* < \**jā<sub>4</sub>-di<sub>7</sub>*

ситои амр<sup>2</sup>, 2 т.

√aš- "ҳастан", "будан" /дараҷаи сусти ин реша √i- шакли

реша пеш аз ҳамсадои дандонӣ √as-/:

<sup>I</sup>Муқоиса кунед суффиксҳои асосоз дар забони ҳозираи ҷусӣ дар шаклҳои феълии стоять, ставить, становиться, останавливать ва монашди он.

$amiy < *ah_1 m_2$  презенс I т  
 $astiy < *a_1 t_1$  презенс 3 т  
 $amohy < *ah_1 -moh_2$  презенс I ч  
 $hatiy < *h_1 -ant_1$  презенс 3 ч  
 $\bar{a}ham < *a_2 -ah_1 -am_2$  имперфект. I т  
 $\bar{a}ha < *a_2 -ah_1 -ah_2$  имперфект 3 ч.  
 $\bar{a}ha\bar{a} < *a_2 -ah_1 -nt\bar{a}_2$  имперфект 3 ч. тарзи миёна.  
  
 $\bar{a}hy < *a_2 -ah_1 -a_2 h_1$  конъюнктив 2 т.  
 $ahotiy < *ah_1 -a_2 -t_1$  конъюнктив 3 т.

II. Синфи тематикӣ, ки асосаш аз реша ва суффикс-а иборат аст:

$\sqrt{vah}$  -гуфтан":  $\bar{v}atiy < *vah_1 -a_5 -t_1$   
 презенс, 3 т.

$\sqrt{val}$  - "овардан, бурдан":

$avalam < *a_2 -val_1 -a_5 -m_2$   
 $ratyavakam < *rat_1 -a_2 -val_1 -a_5 -m_2$  } имперфект I т.  
 $\bar{v}ahajam < *va_1 -a_2 -haj_1 -a_5 -m_2$  имперфект I т.  
 $avalam < *a_2 -val_1 -a_5 -m_2$  ва ғайра.  
 $avala < *a_2 -val_1 -a_5 -t_2$  имперфект 3 т  
 $avala < *a_2 -val_1 -a_5 -n_2$  имперфект 3 ч.  
 $\bar{v}avala < *va_1 -a_2 -val_1 -a_5 -t_2 \bar{e} -n_2$  имперфект 3 т. ё ч.  
 $ratavala < *rat_1 -a_2 -val_1 -a_5 -t_2 \bar{e} -n_2$  имперфект 3 т. ё ч.

Инчунин  $avala$  ( $\sqrt{val}$ ),  $avajana$  ( $\sqrt{jan}$ ),  $avaharva$  ( $\sqrt{har}$ ),  $amida$  ( $\sqrt{mid}$ ),  $apaya$  ( $\sqrt{pay}$ ),  $asiyava$  ( $\sqrt{siyan}$ )

I Дар ин шакл ва шаклҳои дигар садоноки  $\bar{a}$  аз садоноки префикс ва аугмент пайдо шудааст.

√*gaw* = "гуфтан"

*gawataciy* < \**gaw*<sub>7</sub>-*a*<sub>5</sub>-*ta*<sub>7</sub> презенс 3 т.  
тарзи миена

√*taxs* = "давидан"

*hamotaxsiy* < \**ham*<sub>1</sub>-*a*<sub>2</sub>-*taxs*<sub>2</sub>-*a*<sub>5</sub>-*t*<sub>7</sub> имперфект I т.  
тарзи миена

*hamotaxsata* < \**ham*<sub>1</sub>-*a*<sub>2</sub>-*taxs*<sub>2</sub>-*a*<sub>5</sub>-*t*<sub>7</sub> имперфект 3 т.  
тарзи миена

Инчунин *awaratā* (√*aw*), *agawata* (√*gaw*),  
*anayata* (√*na*), *idarata* (√*ra*).

√*war* = (н.к. пештар):

*rawarā* < \**raw*<sub>1</sub>-*ar*<sub>7</sub>-*a*<sub>5</sub> сигаи амр, 2 т

*rawarāhy* < \**raw*<sub>1</sub>-*ar*<sub>7</sub>-*a*<sub>5</sub>-*hi*<sub>7</sub> - сигаи конъюнктив,

2 т; инчунин бо эклитика: *rawarāhadiš* ва аз решаи

√*kan*: *wikanāhy* ва *wikanāhadiš*, *rah* (√*ra*) <  
< \**rah*<sub>1</sub>-*a*<sub>5</sub>-*a*<sub>5</sub>-*hi*<sub>7</sub>

√*aw* = "будан": *wiyā* -сигаи оптатив, 2 ё 3 т (н.к.

қайди 4, нуқтаи А ҳамин мавзӯ).

Ш. Синфе, ки асосаш аз решаи суффикси =*nā* иборат  
аст:

√*waid* = "дидан"

*awaina* < \**a*<sub>2</sub>-*waid*<sub>7</sub>-*nā*<sub>5</sub>-*t*<sub>7</sub> имперфект, 3 т.

инчунин *adānā* (√*dā*), *adinā* (√*dā*) ва *adinam* I т.

*waināhy* < \**waid*<sub>7</sub>-*nā*<sub>5</sub>-*a*<sub>5</sub>-*hi*<sub>7</sub> сигаи конъюнктив, 2 т;

дар ҳамин шакл - *a*<sub>5</sub>- -нишонаи конъюнктив аст.

IV. Синфе, ки асосаш аз решаи садоннокш дараҷаи сусти ё дараҷаи миёна ва суффикси  $-nau-$  иборат аст. Ин суффикс шаклҳои гуногун дорад:

$-nau$  -дараҷаи пурра пеш аз ҳамсадо;

$-nav$  -дараҷаи пурра пеш аз садоннок;

$-ni$  -дараҷаи сусти.

$\sqrt{kar} =$  /дараҷаи сусти ин реша  $\sqrt{ku} = \sqrt{ke} =$  /"кардан"/:  
 $akunavam < *a_2 - ku_4 - nau_5 - am$  имперфект, I т.

$akunauš < *a_2 - ku_4 - nau_5 - t_7$  имперфект, 3 т.

инчунин  $adarsin auš (\sqrt{dars-})$

$akunava < *a_1 - ku_4 - nau_5 - an_7$  имперфект, 3 ҷ.

$akunavata < *a_2 - ku_4 - nau_5 - anta_7$  имперфект, 3 ҷ, тарзи миёна

$kunavāhu < *ku_4 - nau_5 - a_6 - hi_7$  сифаи конъюнктив, 2 т.

$\sqrt{var} =$  "шинак гирифтан":

$varnav. var_4 - nau_5 - a_6 - tei_7$  сифаи конъюнктив, 3 т., тарзи миёна

$\sqrt{kar} = kunavtū < *ku_4 - nau_5 - tū_7$  сифаи амрӣ, 3 т.

$\sqrt{var} = varnavātām < *var_4 - nau_5 - etā_7$  сифаи амрӣ, 3 ҷ.

V. Синфе, ки асосаш аз реша ва суффикси  $-sa-$  иборат аст:

$\sqrt{al} =$  "ҳаракат кардан" /шакли ин реша пеш аз ҳамсадо  $\sqrt{al}$ :

$alasanam < *a_2 - ?a_4 - sa - m$  }  
 $ralāsanam < *ra_1 - a_2 - ?a_4 - sa - m_2$  } имперфект, I т.

инчунин  $alrasanam (\sqrt{ralas-})$

$ralāsanam < *ra_1 - a_2 - ?a_4 - sa - m_2 - t_7$  имперфект, 3 т.

$\sqrt{tal} =$  "тарсидан":

$atarāsa < *a_2 \cdot tar_1 \cdot sa_2 \cdot n_2$  имперфект, 3 ч.

$\sqrt{yam}$  = "гирифтен" / дарақан сусти ин раша  $\sqrt{ga} < \sqrt{g} \cdot /$

$\bar{ayasatā} < *ā_1 \cdot a_2 \cdot ya_1 \cdot sa_2 \cdot tā_2$  имперфект, 3 т., тарзи миёна

$\sqrt{pars}$  = "пурсидан":

$parsā < *par_1 \cdot sa_2$  СИГАИ АМРИ, 2 т

$patiparsāy < *pat_1 \cdot par_1 \cdot sa_2 \cdot a_3 \cdot hi_2$  СИГАИ КОНЪЮНКТИВ, 2 т

$patiparsātuy < *pat_1 \cdot par_1 \cdot sa_2 \cdot a_3 \cdot ti_2$  СИГАИ КОНЪЮНКТИВ, 3 т

$\sqrt{xšnā}$  = "донистан":

$xšnāsātuy < *xšnā_1 \cdot sa_2 \cdot a_3 \cdot ti_2$  СИГАИ КОНЪЮНКТИВ, 3 ч.

VI. Синфе, ки асосам аз раша ва суффикси  $-ya-$  иборат аст:

$\sqrt{stā}$  = "истодан":

$avāstāyam < *avā_1 \cdot a_2 \cdot stā_1 \cdot ya_3 \cdot m_2$

$nīvāstāyam < *nī_1 \cdot a_2 \cdot stā_1 \cdot ya_3 \cdot m_2$

$fāstāyam < *fā_1 \cdot a_2 \cdot stā_1 \cdot ya_3 \cdot m_2$

имперфект, 1 т

$\sqrt{duruj}$  = "дурӯғ гуфтан":

$adurujīya < *a_2 \cdot duruj_1 \cdot ya_3 \cdot t_2$  имперфект, 3 т.

$\sqrt{varak}$  = "ёри додан":

$pativarāvahaiy < *pat_1 \cdot a_2 \cdot var_1 \cdot ya_3 \cdot i_2$  имперфект, 1 т, тарзи миёна

$\sqrt{mar}$  = "мурдан":

$amarīyatā < *a_2 \cdot mar_1 \cdot ya_3 \cdot tā_2$  имперфект, 3 т, тарзи миёна

инчунин  $akya:tā$  (тоҳ):

$\sqrt{pā}$  = "поидан":

$raṭiraṭraṭā < *raṭi-ṭā-ya-ṭā_2$  СИГАИ АМРЯ, 2 т, тарзи миёна.

√ $raṭ$  = "фикр кардан":

$maṭiyāṭiy < *maṭ-ya-ṭā_2$  СИГАИ КОНЪОНТИВ, 2 т, тарзи миёна,

$maṭiyāṭiy < *maṭ-ya-ṭā_2$  СИГАИ КОНЪОНТИВ, 3 т, тарзи миёна.

Қайд: Баъзан суффикси  $=ya-$  шакли мафъули феъл месозад.

$ṭahyāṭahy$  "номила мешавем"  $< *ṭah-ya-ṭā_2$  презенс, I ҷ, тарзи мафъул;

$oṭahya$  "гуфта мешуд"  $< *a_2-ṭah-ya-ṭā_2$  имперфект, 3 т, тарзи мафъул;

Инчунин  $aḍāriya$  (√ $ḍār$ ),

$aḍariyātā$  "карда шуданд"  $< *a_2-kaḍ-ya-ṭā_2$  имперфект, 3 ҷ, тарзи мафъул

Суффикси  $=ya-$  на танҳо бо реша, балки бо асос/яъне баъд аз суффикси асоссоз/омада метавонист:

$aḥḥaṭiyātā$  "карда шуд"  $< *a_2-ḥḥ-ya-ṭā_2$  имперфект, 3 т, тарзи мафъул.

Дар ду шакли охир бандакҳои феълҳои дараҷаи дувми тарзи миёна мушоҳида мешаванд.

УП. Синфҳои асосан аз реша ва суффикси  $=ya-$  иборат аст:

√ $ḍār$  = "доштан":

$ḍārayāmiy < *ḍār-ya-ṭā_2$  презенс, I т;

√ $ḥāṭ$  = "гардондан":

$\nu a r t a i y a y < * \nu a r t_1 - a y a_5 - i_7$  презенс, I т., тарзи миёна;

$\sqrt{f a i s} =$  "фиристодан".

$f a i i s a y a m < * f a i_1 - a_2 - a i s_3 - a y a_5 - m_7$  имперфект, I т;

инчунин  $a d a r b a y a m$  ( $\sqrt{d a r b}$ ),  $m u o v a l a y a m$  ( $\sqrt{v a l o}$ ),

$f a i s a y a < * f a i_1 - a_2 - a i s_3 - a y a_5 - t_7$  имперфект, 3 т;

инчунин  $a d a r a y a$  ( $\sqrt{d a r}$ ),  $a d a r b a y a$  ( $\sqrt{d a r b}$ ),

$a m a n a y a$  ( $\sqrt{m a n}$ ),  $v i y a n a v a y a$  ( $\sqrt{v i y a v}$ ).

$\sqrt{d a r}$  - н.к. болотар

$h o m a d a r a y a y < * h a m_1 - a_2 - d a r_3 - a y a_5 - i_7$  I т;

$\sqrt{t a r} =$  "гуфаштан":

$v i y a t a r a y a m a < * v i_1 - a_2 - t a r_3 - a y a_5 - m a_7$  1 т;

имперфект,  
тарзи миёна.

$\sqrt{d a r b} =$  "гирифтан".

$a d a r b a y a t a < * a_2 - d a r b_3 - a y a_5 - t a_7$  3 т

$\sqrt{d a n d} =$  "рупул кардан":

$a r a d a n d a y a < * a r a_1 - d a n d_2 - a y a_5$  сифаи амрӣ, 2 т.

$a r a d a n d a y a y < * a r a_1 - d a n d_2 - a y a_5 - h i_7$  сифаи конъюнктив, 2 т.

$\sqrt{v a d} =$  "ба назар расидан".

$v a d a y a t a y < * v a d_1 - a y a_5 - t a i_7$  сифаи конъюнктив, 3 т, тарзи миёна.

Найд: Суффикси =  $aya$  = бо дараҷаи пурраи решаи феъл  
барои сохтани шакли каузатив истеъмоли шуда метавонист.  
Шаклҳои аз решаҳои  $\sqrt{aiš}$ ,  $\sqrt{tar}$  ва  $\sqrt{var}$  =  
сохташударо нигоҳ кунед.

в. Ба ғайр аз шаклҳои мазкур дар матнҳои форсии қадим чанд  
шакли замони гузашта дучор мешавад, ки аниқ қардани маъношон басо  
мушкил аст, зеро он шаклҳои каммаҳсул буда, аз доираи истеъмоли  
баромада истода буданд.

Шакли аорист мисли имперфект аз реша бе суффикси асоссоз  
ё бо суффикси асоссози =  $ša$  = сохта мешуд:

$\sqrt{kar}$  = "қардан".

$akarā < *a_2 - ku_1 - tā_7$  3 т, аорист

$akimā < *a_2 - ku_4 - mā_7$  I қ, аорист

$\sqrt{raiš}$  = "нигоштан":

$nigaraišam < *ni_1 - a_2 - raiš_7 - am_7$  I т, аорист

$\sqrt{rai}$  = "рафтани".

$raiyāiša < *rai_1 - a_2 - ai_4 - ša_5 - n_7$  3 қ, аорист

$\sqrt{duruj}$  = "дурӯғ гуфтани".

$adurujyoša < *a_2 - duruj_7 - yo_5 - ša_5 - n_7$  3 қ, аорист

Хусусияти хоси перфект такрори реша мешавад:

$\sqrt{kar}$  = -н.к. болотар

$šakriyā < *ša_3 - kr_7 - iyā_6 - t_7$  перфект, оптатив, 3 т.

г. шайхон тасрифнашавандаи феъл дар забони порсии қадим чунинанд:

- масдар /инфинитив/, ки ба воситаи суффикси = *tanay* сохта мешуд. Масалан, *čartanay* (√ *kar-*)  
*častanay* (√ *šak-*)

- сифати феълии замони гузаштаи тарзи маълулӣ, ки аз реша бо суффикси = *ta* (= *ata*, - *ita*) сохта мешуд. Масалан, *mpšta-* (√ *paš-*), *šagmata-* (√ *šam-*) ва ғайра. Онҳо чун ҳиссаи номӣ аз рӯи қолиби тематикӣ тасриф мешуданд.

- сифати феълии замони оянда, ки аз реша бо суффикси = *ata* сохта мешуд. Масалан, *šakata* (√ *šak-*).

д. Префиксҳои зерин ба маънои решаи феъл тобишҳои гуногуноро бахшида метавонистанд:

<i>apa</i> - "дур /дафъ/ шудан"	<i>para</i> - "дар/аз/он тараф"
<i>ati</i> - "аз /чизе/ гузаштан"	<i>pani</i> - "дар бораи, дар атрофи"
<i>ava</i> - "ба/поён равона кардан"	<i>pati</i> - "дар/муқобили..."
<i>ā</i> - "ба/пеш..."	<i>ud</i> - "ба/ боло..."
<i>fra</i> - "ба пеш /рафтани"	<i>ura</i> - "дар зери..."
<i>ham</i> - "бо, ҳам-, ҳамроҳ"	<i>uran</i> - "дар боло, боло, аз боло"
<i>ni</i> - "ба/поён/гузаштан/"	<i>ni</i> - "ба ҳар тараф, ҷудо кардан"
<i>nij</i> - "дур/дафъ/ шудан"	

Баъзе мулоҳизаҳо дар бораи синтаксис, услуб ва нишонаҳои инкишофи /диғаргунии/ порсии қадим:

1. Порсии қадим, асосан, хусусиятҳои забони ҳиндуевропоии қадимро ӯ гоҳ дошта, аз ҷиҳати сохти синтаксисӣ нисбат ба

забони ҳозираи тоҷики ба забонҳои ҳозираи литвагӣ, русӣ ва украин наздиктар аст. Масалан, ҷумлаеро аз катибаи Бағистон /КБ/ дида мебароем.

*pasāva Naditabura hadā kamnačviš asovā-  
račviš amiva Bāvirum ašiyada*

Пас /аз/ он Надитабайра бо саворони кам гурехт, ба Бобул рафт /шуд./

Дар ин ҷумла исми ҳос *Naditabura* дар падежи номинатив роли субъект мебозад, ба воситаи падежи аккузатив аз исми ҳоси

*Bāvirum* сармати ҳаракат ифода мегардад. Ғайр аз ин, дар иборати *kamnačviš asovāračviš* пеш аз муайяншаванда омалани муайян-кунанда ва мувофиқати он бо муайяншаванда аз рӯи ҷинсиат, шумора ва падеж мушоҳида мегардад.

2. Дар матнҳои форсии қадим пасоянди *zādū* бо шакли генитиви калимаҳо истеъмоли мешуд:

*kārahyā zādū* /аз/ барои кашкар /ҳалқ/  
*tanvatahyā zādū* /аз/ барои тавоно  
*avahyā zādū* /аз/ барои ин /он/

М.к.русӣ. бога ради

3. Ҷонишинҳои нисбӣ дар форсии қадим роли артиклро бози карда, дар бисёр мавридҳо алоқаи муайянкунандаро бо муайяншаванда ифода мекарданд: *hayā amāxan taumā*

"туҳми мо". (*hayā* дар ин ҷо артикль- м.к. германи-  
*das unsere Geschlecht*)

Аз нуқтаи назари таърихи забон истеъмоли артикли *hayā* ҷавқулдорда аҷоиб аст. Масалан, *Šaumata haya maguš(nsm)*,

аммо *Šaumataš tayam maguš* (asm) М.к. германи

*Peter der Grosse* - "Петри Бузург".

4. Дар порсии қадим хабари *ҷумла* ба воситаи ибораҳои мурак-  
каб, ки аз ҳиссаҳои номӣ ва бандҳои хабарӣ иборат буданд, ифода  
мегашт. Масалан, *xšāraṃ taya hēā amākam taṃtāyā*  
*paṭābartam āka* /гирифта шуда буд/. Ҳанӯз дар матнҳои ҳаҳо-  
манишӣ ин гуна ибораҳо бе бандҳои хабарӣ мушоҳида мешаванд.

5. Шояд дар баъзе матнҳои порсии қадим мавзӯҳои фольклор  
ва назм ҷой дошта бошанд, зеро ибораҳои гуногуни матнро чун  
сатрҳои манзуми иборат аз 8 ҳиҷо хонда таҳлил намудан мумкин  
аст:

*utā nāham utā gairā*  
*utā hakānam frajanam*  
*utāraiy čašam arajam* /КВ, II, 74-75/

Ҳам бинӣ, ҳам /ду/ гӯш/аш/-ро,

Ҳам забон/аш/-ро будидам

Ҳам-аз чашм кандам.

6. Дар матнҳои мансуб ба солҳои охири ҳукмронии сулолаи  
ҳахоманишиҳо дигаргуниҳои забони порсии қадимро мушоҳида кардан  
мумкин аст. Фактҳои гуногуни инкишофи забон аз муқоисаи ду матн,  
ки яке ба давраи Доро I /522-486/ ва дигаре ба давраи Артахшасра  
III /369-338/ тааллуқ доранд, маълум мегарданд:

- Катибаи Доро I /нақши Рустам, а I-4/:

*Bagā varṭaka Auramazdā haya*  
*imām būmāt adā. haya*  
*šayātīm adā matṭhuyā...*

- Катибаи Артахшасра III /Персеполис, а I-5/

*Bagā varṭaka Auramazdā haya*  
*imām būmāt adā. haya*  
*šayātām adā matṭhuyā...*

- Тарҷума:

Худованди бузург Ормузд, ки ҳамин заминро  
офаридаст, ...ки шодиро офаридаст  
барои одамизод...

Аз матнҳои боло аломати таназзули системаи тасриф ҳувайдост. Масалан, тасрифи асосан махтум ба =  $\dot{c}$  = ба типии маълуматари тасрифи асосан махтум ба =  $a$  = мегузарад/ *vātm* → *vumām*; *šiyatim* → *šyatām*/. Дар шакли падежи *gdg martiyakūyā martihūyā* ҷафшавӣ ё афтидани ҳиҷо мушоҳида мешавад. Гайр аз ин, дар матн ноустувории имло маълум мегардад. /Ба ҷои *šiyā*- котиб *šāyā*- навиштааст/. Ин ҳодиса шояд ба он вобаста бошад, ки дар давраи нигоштани матни дуюм забони порсии қадим чун забони зинда аз доираи истемол баромада, котиб онро чун забони мурда истифода бурда бошад.

Материали забони порсии қадим дар забонҳои дигар	Азбаски матнҳои забони порсии қадим ҳақман хеле хурданд, калима ва ибораҳои гуногуни порсии қадим, ки дар забонҳои дигари қадим маҳфуз монда, то ба давраи мо расиданд, аз аҳамият ҳолӣ нестанд. Чунин материали забони порсии қадимро дар матнҳои бобули, оромӣ, элаӣ, кнонии қадим ва ғайра пайдо кардан мумкин аст:
--	--

а. Дар матнҳои бобули антропоним ва топонимҳои эронӣ маҳфуз монданд, ки ба осонӣ нам тағлиқ мегаранд, масалан, *Tigraṅki* < \**ṭigraṅka* =, тоҷ. сир; [шамли модии ҳамин калима *sigraṅka* = дар шакли *šigraṅki* мушоҳида мегардад. *Ašravāna* < \**ašravāna*. Ин калима ҳам аз забони мод мебошад. Мк, шакли пк *asavāna* =, тоҷ. савор, ки дар арабӣ дар намуди *al-asaṭiratu* маълум аст.

*Zardukku* < \**zrduka-*, ки аз калимаи \**zrd* /ш. *zrd*,  
тоҷ дил/ баромадааст.

*Ramataca* < \**Rama-tayca-*, ки аз ду реша- *ram*.  
/тоҷ. ором/ ва *ta* = /тоҷ. тавонистан/ ба амал омадааст.

б. Матни элами катибаи Бағистон ва матнҳои дигари эламі  
материали бисёри порсии қадимро маҳфуз доштаанд. Масалан,  
ҷумлаи порсии қадим дар матни эламі маълум аст: *ta = a =*  
*ya-u-š-mi tar-ma aš-tu*, ки бо ҷумлаи порсии қадим  
\**šahyāi-may šaruvā astu* - "Мамлакатамон амон бод"/  
/о. *šaruvā* - "амон, мусваҳкам/;

\**astu* - 3 т. сифати амри аз *šah* = "будан", ба воситаи  
инъикоси овозҳои порсии қадим дар забони эламі диққат кунед/.

в. Ба забони оромӣ, ки забон идроки давлати ҳахоманишиҳо  
буд, калимаҳои гуногуни порсии қадим иқтибос гашта, истеъмоли  
мешуданд ва ҳоло дар матнҳои мухталифи оромӣ калима ва ибораҳои  
бисёри порсии қадим мушоҳида мешаванд. Солҳои охир б' тадқиқи  
иқтибосҳои порсии қадим дар матнҳои оромӣ профессор М.Н.Боголюбов  
машғул аст.

Мисолҳои зеринро муқоиса кунед:

*wzgm* < \**walga = humanah* - қисми якуми  
( ) тоҷ. "варзидан" муқоиса кунед; қисми дуюми калимаро чун  
антоними калимаи тоҷикии "душман" фаҳмидан лозим аст.

*ywdr* < \**yana-dāna-* - "амбор", ки аз ҷузъи якум калимаи  
"ҷаъ" ва аз ҷузъи дуюмаш - суффикси ҳозираи - дон пайдо шудааст.

*dwt* < \**dawatā-*, ки аз он дар забони ҳозираи  
адабии тоҷик калимаи "дуғуд" пайдо шудааст.

ḥnēndk < \*xwan-wardaka-, ки ҷузъи якумаш дар калимаи ҳозираи  
 "хваршед" (xwaršed) > "хуршед" / xwan = // xwar =  
 табилии овозҳои ҳиндуаврушӣ / боқӣ мондааст ва ҷузъи дуюмаш  
 калимаи "банда" додааст.

Қайд кардан лозим аст, ки ороишро як намуни системаи хати  
 сементи ро истифода мебаранд ва аломати <sup>3</sup> барои ифодаи садо-  
 ноки  $\bar{a}$  истиъмоли шудааст.

2. Ёнониёни қадим, ки бо давлат ва тоифаҳои гуногуни қадими  
 Эронзамин алоқаи зич дошта буданд, дар сарчашмаҳои хаттиашон  
 калимаи ибораҳои гуногуни форсии қадим нигоҳ дошта, то ба даври  
 мо расондаанд.

Масалан, қаҳрамони мазҳакаи ҳаҷнависи бузурги Ёнони қадим  
 Аристофан /445-385 п.м./ "Ахарниён" Псевдартабан як ҷумлаи томи  
 форсии қадимро баён мекунад:

α ραμανε Σαρξα υπιου Ιουα βατρακ

< \*raṣamaṇā sārṣā uṣiūa iūa batrak

parišuv yaṣṣam xšāraṣam - "Ҳаятҳои солеҳ

давлати Ёнони канои об /бахр/ воқеъгаштаро /дуруд мегуянд/"

/ \*artamaṇā = "солеҳ", parišuv ḅ. p. аз калимаи

"пара = /мк тоҷ. нам/ "дар канои об воқеъгашта", \*yaṣṣam  
 - "Ёнон"/.

#### Забони Авесто

Маълумоти умумӣ      Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки материали  
 забони форсии қадим дар сарчашмаҳои хаттӣ хеле  
 кам маҳфӯз мондааст. Барои муфассалтар ва далелноктар намудани  
 худосаҳро дар бораи сохти забони форсии қадим, одатан, аз забони

ба он хеле наздик – забони Авесто истифода мебаранд. Аз ин ҷост, ки аҳамияти забони Авесто дар таърихи забони тоҷикӣ ниҳоят калон аст.

Авесто—маҷӯи матнҳои дини зардуштӣ, ки онро як гурӯҳ тоифаҳои Эрони қадим мепарастиданд.

Дар Авесто ривоятҳои динии хиндуэронӣ, ки дар асоси мифҳои хиндуаврупоӣ тартиб ёфтаанд /яштҳо/ ваъзҳои худӣ Зардушт /Гатҳо/, асосҳои урфу одати ҷамъиятии он давра /Видеодат/ ва матнҳои намози зардуштиён /Висперед/ ҷамъ оварда шудаанд. Гайр аз ин, як маҷӯаи иқтибосҳои матни асосии Авесто, ки дар рӯзгоҳи зардуштиён истеъмоля мешуданд, /Хуртак Апастак/, мавҷуд аст.

Лекин матнҳои то ба замони мо расидани Авесто танҳо сеяки ҳафти матни онро ташкил медиҳанду ҳалос.

Ба қадом тоифаҳои эронӣ тааллуқ доштани Авесторо муайян наму-дан басо мушкил аст.

Одатан дар асоси тасвири ҷуғрофии матни Авесто, ҷағҳҳои забонӣ /масалан, қаробати авестоя ба ҳоразмӣ/, таърихӣ, ривоятҳои анъанавии оташпарастон чунин мешуморанд, ки ба забони Авесто як гурӯҳ тоифаҳои қадими эронии Осиёи Миёна ғап мезад.

Авесто дар муддати асрҳо анъанаи даҳанакӣ дошта, аз насл ба насли дигар гузаштааст.

Ғазае /бо далелҳои илмӣ исбот нагардидааст/ вучуд дорад ки гуё матни Авесторо дар давраи Аршакиён /Ашкониён/ навишта бошанд.

Қадимтарин дастнависҳои авестоя ба асри XIV тааллуқ доранд, аммо дар онҳо матни дар давраи Сосониён таҳриргашта дарҷ ёфтааст.

Пеш аз он, ки дастнависҳои боқимонда то ба замони мо омада расиданд, матнҳои авестоя ҳадди ақал дар муддати ҳазор сол аз рӯи анъанаи зардуштиён рӯнависӣ мегаштанд.

Таърихи талқиқоти  
Авесто

Чунон ки дар боло қайд шуд, истёмо-  
ли даҳрӣ ва хатии матни Авесто анъ-  
анави хеле дурудароз дорад.

Авесто чун китоби муқаддаси дини зардуштӣ байни оташпарасто-  
ни аз истилои араб ба Ҳиндустон гурехта парастӣ мешуд. Онҳо матн-  
ҳои гуногуни авестоиро меомӯхтанд ва анъанави истёмоли онро то  
ба замони мо оварда расонданд.

Дар нимаи дуюми асри XVIII донишманди франсаӣ Анкетиль Дюпер-  
рон ба Ҳиндустон сафар карда, дар ҷамоати зардуштиёни Бамбай чанд  
сол умр ба сар бурд. Дар он ҷо аз рӯҳониёни оташпараст /дастур-  
ҳо/ тарзи хониш ва таҳлили матни Авесторо омӯхт. Пас аз ба Париж  
баргаштан, соли 1771 аввалин бор дар илми шарқшиносӣ матни Авесто-  
ро бо тарҷума ба забони франсаӣ ҷоп намуд.

Мушкилоти омӯзишу талқиқоти матни Авесто бисёртар ба хусусият-  
и хоси системаи хаташ вобаста аст. Системаи хати авестой дар  
асоси хати паҳлаві /ниг. ба саҳ. 90-92/ ихтироъ шуда буд. Азбаски  
Авесто маҷмӯи матнҳои муқаддаси динӣ буд, барои ифодаи дақиқи  
он алифбои мураккабро таъсис карданд, ки аломатҳои он на танҳо  
овоз /фонема/-ҳо, балки вариантҳои гуногуни фонемаро ҳам ифода  
мекарданд. Дар омӯзиши Авесто як гурӯҳ донишмандон ба талқиқоти  
палеографӣ /Андреас, Вахернагель ва дигарон/ ва гурӯҳи дуюм  
/Бартоломе, Райхельт, Моргенштерне ва дигарон/ ба талқиқоти  
муқоисавии таърихӣ-фонетикӣ ҷуғрофият намуданд. Дар мавриди таф-  
сиҳи матни Авесто донишмандони ҳозиразамон як қатор дӯшвориҳоро  
дар назар доранд:

а. Матни Авесто инъикоси диалектҳои гуногун мебошад.

Агар дар матн диалекти готҳоро аз диалекти матнҳои минбаъда  
/ниг. ба саҳ. 87-88/ ҷудо кардан имконият дошта бошад, лаҳҷаҳои

дигарро аз якдигар ҷудо карда таҳлил намудан аз имкон дур аст.

б. Ҳангоми рӯнависии матни Авесто ба он таъсири лаҳҷаҳои гуногуни котиб /дабири/он, расидааст. Ин ҳолиса дар анъанаи даҳонакии истиъмоли Авесто таъсири боз ҳам калонтар дошта метавонист.

в. Ба муқдари замон якҷо навишта шудани ҳарфҳои гуногун шаклан хеле тағйир ёфт ва қор ба қор расид, ки ба маънои аввалаи фонетикии баъзе ҳарфҳо сарфаҳми рафтани мушкил шуд.


г. Барои процесси омӯзиш ва тафсири Авесторо осону соддатар гардондан донишмандони оташпараст /дастурон/ шаклҳои гуногунро дигар карда, баъзан онҳоро нофаҳмо карда мемонданд.

Фонетикаи авестой

Системаи овозҳои забони авестоиро  
ба тариқи зайл тасвир кардан мумкин

аст:

а. I. Овозҳои садонок



## 2. Дифтонгҳо

*ае, ао, ай, ай, ай, ай*

## 3. Ҳамсадоҳо

Ҷарзи артикуляция		Лабулаби	лабу- дандо- ни	пешу - забони	миени- забони	песи- забо- ни	фаранга- ли ҳал- қи
эич	беҷаранг	р		ʈ	ʈ̣	к	
	ҷарангдор	в		ɖ	ɖ̣	ғ	
	сонантҳо	т		ʈ		ʈ	
роғ	беҷаранг		ʈ	ʈ	ʈ̣	х	к
	ҷарангдор		ʈ	ʈ	ʈ̣	ғ	
	беҷаранг			ʈ			
	ҷарангдор			ʈ			
санантҳо		т		ʈ	ʈ		

б Муносибати забонҳои эронии қадим ва авестой асосан бо таби-  
длии зерини овозҳо муайян мешавад /инъикоси эр. а дар авестой/;

эр. а >	ав. э	* <i>azam</i> > <i>azəm</i> -ман"	
		* <i>savista</i> > <i>səvīsta</i>	"зуртарин"
эр. а >	ав. е	* <i>mətyahya</i> > <i>mošyehē</i>	
		* <i>yahai</i> > <i>yehē</i>	"мегарастам"
эр. а >	ав. о	* <i>vahuni</i> > <i>vohuni</i>	"хун"
		* <i>vohū</i> > <i>vohū</i>	"хуб"
		* <i>maḡu</i> > <i>moḡu</i>	"муғ"
эр. а >	ав. օ	* <i>šart</i> > <i>ōšrat</i>	"кард"
		* <i>vəzryati</i> > <i>vəzryōti</i>	"кунад"
эр. an >	ав. g	* <i>hans</i> > <i>has</i>	"мавҷуд"
эр. va >	ав. ǎ	* <i>haxšam</i> > <i>haxšim</i>	"ҳар"
		* <i>aivam</i> > <i>oyum</i>	"як"
эр. ya >	ав. i	* <i>yam</i> > <i>yim</i>	"киро"
		* <i>dəwāyontam</i> > <i>dəwāyōntam</i>	"дурӯғғӯй"

Чунон ки аз мисолҳои боло аён мегардад, табилооти овози  
кӯтоҳи а-и эронӣ дар забони Авесто ба сонантиқо/*m, n, k, ʃ*/  
вобастааст.

в. Инъикоси эр. *ā* дар забони авестой:

эр. <i>ā</i> >	ав. <i>ā</i>	* <i>pāmāni</i> > <i>pāmāni</i>	"номҳо"
эр. <i>ā</i> >	ав. <i>ō</i>	* <i>jyātum</i> > <i>jyōtum</i>	"зиндагӣ"
		* <i>šavwānā</i> > <i>šavwārō</i>	"ҷаҳр"
эр. <i>āh</i> >	ав. <i>ā</i>	* <i>gaivāh</i> > <i>gaivā</i>	"оламҳо"
		* <i>mazdāh</i> > <i>mazdā</i>	"хирадманд"

Дар ин мисолҳо ғайр аз таъсири сонантҳо ба таъбири  $\bar{a}$  таъсири вазъияти он овоз дар охири калима ҳам мушоҳида мешавад.

г. Иътикоси дифтонгҳо:

эр.	$ai >$	ав.	$a\bar{e}$	* $hainā > haīnā$ .	- "лашкар"
				* $spaita > spaēta$ .	- "сафед"
эр.	$ai >$	ав.	$\bar{a}i$	* $šainā > šāivā$ .	- "хонадон"
				* $tai > tōi$ .	- "ҳамонҳо"
эр.	$ai >$	ав.	$ao$	* $gauna > gaona$ .	- "гуна"
				* $draunah > draonō$ .	- "қисм"

Иътикоси гуногуни дифтонги  $ai$  -ро баъзан мансуб ба зада мешуморанд.

Иътикоси  $z$  -и эронии қадимро, ки вазиғаҳои мухталифро кҷро мекунад, бо мисолҳои зерин дар авестой нишон додан мумкин аст:

эр.	$z >$	ав.	$-əzə-$	* $zhu > əzəzi$	- "рост"
				* $mzda > mətəzō$	- "мурғ"
эр.	$z >$	ав.	$əhē$	* $kzra > kəhra$	- "бадан, тан"
				* $vzka > vəhka$	- "гурғ"
эр.	$zt >$	ав.	$š +$	дарозшавӣ	дар вобаста ба зада

\*  $var-tak > vāšar$  - "савор"

\*  $var-ta > vāšā$  - "ароба"

Иътикоси гуногуни як овоз /  $z$  / дар авестой ба зада вобаста аст.

е. Яке аз хусусиятҳои фонетикаи забони авестой дар он аст, ки овози  $h$  тамоили димоғӣ шудан дорад:

эр.	$h >$	ав.	$gh$	* $āha > āgha$	"буд"/перфект/
				* $vahu > vaghū$	"хуб"

эр. *hʷ* > *ae. xv* / дар ибтидои калима /:

\* *hʷaħaħa-* > *xʷaħħa-* "хоҳар";

\* *hʷi(d)saħ* > *xʷiɣsaħ* "араҳ қардан";

эр. *hʷ* > *ae. ʒuh* / дар мобайни калима /:

\* *ħaħa-hʷa-* > *ħaħaħaħa* "бибар" / сигаи амри  
*medium*,

\* *ʋaħʋi* > *saħʋiħi* "хӯб" / ҷ. загона /;

ж. Овозҳои зичи ҷарангдор дар мобайни калима ба овозҳои роғ мубаддал мегарданд:

эр. *ɛ* > *ae. w*:

\* *awra-* > *awra* "абр";

\* *awi-* > *awi*;

эр. *d* > *av. δ*:

\* *duħda-* > *duħdaħ* "дуҳтар";

\* *gada-* > *gadb* "ғоратгар";

эр. *g* > *av. γ*:

\* *ugra-* > *ugra* "зур";

\* *augiā-* > *augiā* "ғуфӣ";

Баъзан эр. *ɣ* ба овозе табдил меёбад, ки талаффузи он дар таҳлили матн мушкилӣ меорад. Дар баъзе мавридҳо онро бо аломати *ɣ̄* ифода карда, тарзи талаффузиашро ҷун *ɣ̄* / тахмин мекунаманд:

\* *atka-* > *atka* "либос";

\* *çit* > *çit* "ҳиссаҷа";

з. Аломатҳои *i*, *u* тобиши ҳоси овозҳои баъд аз онҳо омадаро ифода мекарданд (*i* - нағай, *u* - лабиализация):

- \* *gari* -> *gairi* [gairi] - "кӯҳ",  
 \* *barati* > *baraiti* [baraiti] - "мебарад",  
 \* *vujah* -> *ivujah* [ivujah] - "тарс",  
 \* *pari* -> *pori* [pori] - "пур",  
 \* *dāri* -> *dāri* [dāri] - "ларахт".

Грамматика  
 Ҳиссаи номи

Материали забони Авесто нисбат ба забони порсии қадим хеле пурра ва мукаммалтар маҳфуз мондааст ва барои омӯختани грамматикаи забони порсии қадим ёри басо калон расонда метавонад. Масалан, дар матни Авесто шаклҳои гуногуни калимаҳоро дар ҳафт падежи эронии қадим мушоҳида кардан мумкин аст. Ғайр аз ин, дар матнҳои авестой шаклҳои гуногуни шумораҳо исдеъмоли шудаанд, ки онҳоро дар матни порсии қадим пайдо кардан мумкин нест:

1. <i>xēvō</i>	40. <i>čarwārasatəm</i>
2. <i>dva</i>	50. <i>pančāsātəm</i>
3. <i>vraçō</i>	60. <i>xšvāštəm</i>
4. <i>čarwārō</i>	70. <i>haptaitəm</i>
5. <i>panča</i>	80. <i>aštaitəm</i>
6. <i>xšvāš</i>	90. <i>navaitəm</i>
7. <i>hapta</i>	100. <i>satəm</i>
8. <i>ašta</i>	1000. <i>hazayram</i>
9. <i>nava</i>	10000. <i>vaēvēr</i>
10. <i>dasa</i>	
20. <i>visaiti</i>	
30. <i>vrisatəm</i>	

Хро намудҳои алоҳидаи асосҳои дида мебароем.

а. Типи тематикӣ. Ин намуди тасрифро дар мисоли исмҳои зерин нишон додан мумкин аст: *аҳука* - "олай, таолай",

*асра* - "асп", *даъва* "дев", *маъуа* - "мард",  
*наъма* - "ним", *уъма* - "ҷам/шед", *заста* - "даст"

	Танҳо	Ҷамъ
<i>Nominativ</i>	<i>aspō, mašyō daēvas-ča</i>	<i>aspa</i>
<i>Vocativ</i>	<i>ahuka</i>	
<i>Accusativ</i>	<i>aspaṃ, mašam</i>	<i>mašyas-ča, daiva</i>
<i>Instrumentalis</i>	<i>zasta</i>	<i>mašyāis</i>
<i>Dativ</i>	<i>yimāi</i>	<i>naṃmāi vyō</i>
<i>Ablativ</i>	<i>zmač</i>	
<i>Genitiv</i>	<i>aspače</i>	<i>aspaṃam</i>
<i>Locativ</i>	<i>aspačā</i>	<i>aspačsu</i>

Қайди 1. Ҷунон ки аз ҷадвал аен аст, анҷомаи калима пеш аз лайвандаки *ča* шакли дигар /кӯҳна/ дорад: *daēvas-ča* ба ҷои *daēvō*; *aspačā* ба ҷои *aspē*; *mašyas-ča* ба ҷои *mašya*.

Қайди 2. Дар он шаклҳое, ки асосашон ба *-y*, *-v* махтум аст, салдоки асос бо тема ҷафс шуда ба як овоз мубаддал мегарданд: \* *mašyam* > *mašim*; \* *tišyam* > *tištəm*;  
\* *daēyam* > *daēim*.

Кайди 3. Дар баъзе калимаҳои вобаста ба лексикаи динӣ анҷомаи махсус /такроршуда/-и *Nom.* ҷамъ мушоҳида мешавад:

*yakātāghō* < \* *yakāta-ah-ah*

Кайди 4. Шакли *vouhi. kaśāya* дар падежи *Loc.*

танҳост, аммо баъдтар ба он овози *a* илова гаштааст.

Кайди 5. *śōivṛā* шакли падежи *Acc.* ҷамъ /ҷинсияти миёна/ аз асоси *śōivṛa* "макон, ҷои истиқомат" мебошад.

Аз рӯи қолиби дар ҷадвали боло овардашуда калимаҳои дигар ҳам тасриф мегарданд.

Исмҳои ҷинс: *bahta-, māyā-, māidyā-,  
maśyūka-, sādā-, urviśtra-  
uśtra-, vāta-, vāta-, yasna...*

Исмҳои хос: *Araośa-, Naoma-, Spṛama-,*

*Tiśtrya-, Zarataśtra-...*

С и ф а т ҳ о: *aukiśa-, kauva-, pōvayana-,  
rouva-, rapīṣvina-, sūta-...*

Ҳиссаҳои номии мураккаб:<sup>I</sup> *frādat-, gāiva-, māyo.kata-,  
maddadāta-, kauvō. varāśa-, kauvō-  
dunā-, vri. ayana-, zairi. gaśa-...*

Ш у м о р а ҳ о: *hapta-, dāsa-...*

<sup>I</sup>Дар матни Авесто калимаҳои мураккаб ба таври ҳеле васеъ истеъ-  
мол мегарданд.

б. Тасрифи хриссаҳои номии махтум ба садоники  $\bar{a}$  -ро дар мисоли калимаҳои *daēnā* -"дин", *gaēdā* -"махлук", *uvāra* -"растанӣ, дарахт" дила мебароем:

	Т а н ҳ о	Ҷ а м ъ
<i>Nominativ</i>	<i>uvāra</i>	
<i>Vocativ</i>	<i>uvāre</i>	<i>uvārā</i>
<i>Accusativ</i>	<i>uvāragm</i>	
<i>Instrumentalis</i>	<i>daēna</i>	<i>gaēvāviš</i>
<i>Dativ</i>	<i>gaēvāi</i>	<i>uvārābyas-ša</i>
<i>Ablativ</i>	<i>uvārāyat</i>	<i>gaēvāyo</i>
<i>Genitiv</i>	<i>uvārāyā</i>	<i>uvārānam</i>
<i>Locativ</i>	<i>gaēve</i>	<i>uvārāhi</i>

Аз рӯи ҳимин қобил калимаи *magdayasna* ҳам тасриф мешавад.

Дар ин типи тасриф пеш аз пайвандаки  $-ša$  калима шакли кӯҳнаатарашро нигоҳ медорад: *uvārābyas-ša* ба ҷои *uvārābyō* в. Асосҳои махтум ба сонант / y, v / чанд шакл доранд: шакли суфт - *gāvi-*, *vāvi-*,

шакли сахт пеш аз ҳамсадо: *gāvi-*, *vāvi-* e *vāvi-*;

шакли сахт пеш аз садонок: *gāvi-*, *vāvi-*

Чанд мисоли шаклҳои падежии калимаҳо оварда мешавад: *gāvi* -"кӯҳ", *vāvi* -"хӯб", *magdayasna* -"хирад".

шумора	падеж	асоси махтуб ба = « =	асоси махтум ба = « =
танҳо	<i>Ном</i>	<i>gairi's</i>	<i>voq'hu's</i>
	<i>Асс</i>	<i>gairim</i>	<i>voq'hum</i>
	<i>Аёл</i>	<i>gairō't</i>	<i>voq'haō't</i>
	<i>Ҷен</i>	<i>gairō's</i>	<i>voq'hu's</i>
ҷамъ	<i>Ном.</i>	<i>gairayō</i>	<i>voq'haō</i>
	<i>Асс.</i>	<i>gairi's</i>	<i>xratū's</i>
	<i>Ҷен.</i>	<i>gairimam</i>	<i>voq'humam</i>

Аз рӯи ҳамин қолиб калимаҳои *dar'si*, *frā'sim* =  
ва *frava'si* = тасриф мешаванд.

Аз асосҳои махтум ба -и= калимаҳои *vāku*,  
*fyaghu* = ҳам ба ҳамин типии тасриф тааллуқ доранд.

Қ а й д: *ayuke* шакли падежи *dat. sg* аз *ayhu*  
"ҳастя".

г. Дар тасрифи асосҳои махтум ба ҳамсадо аксаран ҳамсадои  
охирӣ асос ба андозае бо аңнома махлут мешавад, ки шаклҳои гуно-  
гуни душворфаҳм мушоҳида мегарданд. Бинобар он дар поён шаклҳои  
асосии серистемолтарии ин типии тасриф оварда мешаванд:

- асосҳои махтум ба ҳамсадоҳои гуногун - *ōp* = "об",  
*ast* = "устухон", *vīs* = "деҳа" / "қавм" /;

- асосҳои махтум ба *-ak-* *manak* - "тафаккур",  
*humanak* - "дори тафаккури нек", *naire.manak* -  
 исми хос /мк тоҷ. Наримон/, *vačak* - "сухан", *zayak*  
 - "дарё";

- асосҳои махтум ба *-nt-* /аксаран, сифати феълии замо-  
 ни ҳозира/ - *astvant* - "мустақкам", *barant* - "баранда",  
*bozaxant* - "балад", *kant* - "мавҷуд", *makant* -  
 "калон", *miđdovant* - "муздгир/анда", *raivant* - "душмун",  
 - асосҳои махтум ба *-n-* *ašavat* - "солеҳ", *čašton*  
 - "чашм", *nāman* "ном".

шумора	падеш	асосҳои махтум ба ҳамсадоҳои гуногун	асоси махтум ба <i>-ak-</i>	асоси махтум ба <i>-nt-</i>	асоси махтум ба <i>-n-</i>
1-анҷо	Nom.	<i>āfš</i>	<i>naire.manō</i>	<i>raivā</i>	<i>ašava</i>
	Acc.	<i>ārašt</i>	<i>manaršt</i>	<i>raivant</i>	<i>ašavan</i>
	Nom/Acc neutrum	<i>as-ča</i>	<i>manō</i>	<i>makat</i>	<i>našma</i>
	Inst.	<i>apa</i>	<i>manarha</i>	<i>bozaxata</i>	<i>nāmana</i>
	Dat	<i>ape</i>	<i>vačaghe</i>	<i>astvait</i>	<i>ašavne</i>
	Acc.	<i>visat</i>	<i>zayaghat</i>	<i>astvat</i>	<i>čašmerat</i>
	Gen.	<i>apō</i>	<i>manarhō</i>	<i>katō</i>	<i>ašavhō</i>
Loc.	<i>visi</i>	<i>zayāi</i>	<i>astvainti</i>	<i>nāmanī</i>	
Чанг	Nom.	<i>āpō</i>	<i>humanarhō</i>	<i>kantō</i>	<i>ašavonō</i>
	Acc.	<i>āpō</i>	<i>manarhō</i>	<i>baratō</i>	<i>ašavonō</i>
	Nom/Acc neutrum	<i>asti</i>	<i>manā</i>	<i>miđdovgn</i>	<i>nāmgñ</i>
	Gen.	<i>arpgm</i>	<i>vačarhgm</i>	<i>katgm</i>	<i>ašavngm</i>

Қ а й д и I. Чунон ки маълум аст, дар падежи *Ном*. ва Асс. номҳои ҷинсиати миёна шакли *я*-ҳела доранд /ниг. ба сах. 39/4/. Шаклҳои маъмури асосҳои махтум ба ҳамсадо аз шаклҳои тасрифи ҷинсиати мардона ва занона фарқ мекунанд ва аз ин сабаб дар ҷадвали боло оварда шудаанд.

Қ а й д и 2. *паръзэ* "набера" шакли *Ном*. танҳо аз асоси *парът* мебошад.

Қ а й д и 3. *Ахира Маада* шакли *vosati-vu* танҳо мебошад.

Аз рӯи ҳамин қалиб калимаҳои зерин низ тасриф мешаванд:

- асосҳои махтум ба ҳамсадоҳои мухталиф - *gav-, kəhp-, paiti. yzš-, uštātāt-, vāt...*
- асосҳои махтум ба *-ah-* - *aimi. aojah-, aimi. vonyoh-, Ахло Məzdāh-, asah-, xʷarənah...*
- асосҳои махтум ба *-nt-* - *xʷarənahikant*
- асосҳои махтум ба *-n-* - *ardwan-, aokʷ. nāman-, duntəh-, karəh-, rəvəh-, xruan...*

д. Ҷонишинҳои аз рӯи қалиби махсус тасриф мешаванд. Ҳусусиятҳои хоси тасрифро бисёртар ҷонишинҳои шаклҳои дорро мебошанд. Баробари флексияҳои хоси падежи онҳо шаклҳои заданок ва беада ҳам доранд.

Масалан, ҷонишини *azəm* - "ман" дар падежҳои гайри мустақим шаклҳои зерин дорад:

	<i>Асс.</i>	<i>Ҷен.</i>
шаклҳои заданок	<i>məm</i>	<i>məna</i>
шаклҳои беада	<i>mā</i>	<i>mē</i>

Дар поён шаклҳои қонишинҳои дигар дода мешаванд. Қонишини ишорати *tā* "ин" /асоси падежҳои ғайри *Nom. Sg. m. f. ha*, асоси энклитикики беадади *-di*/.

Қонишини нисбӣ *ya* — "қадом".

Сифатҳои қонишинӣ, ки аз рӯи ҳамин қолиб тасриф мешаванд, *anya* "дигар", *vēspa* "ҳар, ҳама"

шумора	падеж	қисмати мардона	қисмати занона	қисмати миёна
танҳо	<i>Nom.</i>	<i>hō, yō, vīspā</i>	<i>hā</i>	
	<i>Acc.</i>	<i>yim, dim</i>	<i>yim</i>	<i>yat, tat</i>
ҷамъ	<i>Nom.</i>	<i>tē, anye vīspe</i>	<i>tā, yā</i>	<i>tā, yā</i>
	<i>Acc.</i>	<i>ta, ya</i>		

Қайди 1. *yāis* шакли падежи инстр. *Pl.* аз асоси *ya* мебошад.

Қайди 2. *tā* шакли *Nom. Duals* аз асоси *tā* дар Авесто серистеъмол аст.

е. Дар Авесто калимаҳои мураккаб ба таври ҳамаҷумла васеъ истеъмол мешаванд. Тамоми калимаҳои мураккабро асосан ба ду ғуруҳ ҷудо кардан мумкин аст:

1/ ғуруҳи калимаҳои, ки яке аз ҷузъҳои он ҷузъи дигарро муайян карда, тамоми калима маънои грамматикӣ ҷузъи муайяншавандаро мегирад /мк ватандуст/.

Масалан:	<i>maīyo. kata=</i>	"аброфаранда"
	<i>aśavazak=</i>	"мутахарриқи тартиботи динӣ" ( <i>arta</i> )
	<i>maxdaśata=</i>	"офариди <i>Maxda</i> /Ормузд/"

2/ ба гурӯҳи дигар калимаҳе дохил мешаванд, ки ҳар кадоми онҳо чун сифати аломат ё хосияте, ки ягон муайншавандадори он бошад, истёмоли мешаванд /мк моҳру/

Масалан:

<i>zairi. gaōda=</i>	"зардгӯш"
<i>vri. ayata=</i>	"серӯза"
<i>paṭṭāy. safa=</i>	"сумкалон"

Грамматика

Феъл

Системаи дигаршавии шакли феълиро дар забони

Авестой бо далелҳои бисёре таҷқиқ кардан

мумкин аст, зеро ки шаклҳои мухталифи феълии

мансуб ба категорияҳои гуногун дар матн пайдо мешаванд. Дар поён парадигмаи презенци тематикӣ тарзи ғойилу миёна ва инчунин баъзе шаклҳои парадигмаҳои як гурӯҳ феълҳо оварда мешаванд:

а. Таҷқиқи тематикӣ: барои мисол шаклҳои асосҳои зерин оварда мешаванд: *bara=* ( $\sqrt{bar}$ ) - "бурдан", *yaxa=* ( $\sqrt{yax}$ ) - "ибодат кардан", *səngha=* ( $\sqrt{sanh}$ ) - "талаффуз кардан", *paṭṭasa=* ( $\sqrt{paṭṭ}$ ) - "пурсидан", *xšaya=* ( $\sqrt{xša}$ ) - "подшоҳӣ кардан", *dīdēayāa=* ( $\sqrt{dang}$ ) - "доштан":

шумора	шаҳс	шаклҳои феъли	
		тарзи фойл	тарзи миёна
танҳо	1	<i>varāmi</i>	<i>yaḥe</i>
	2	<i>varahi</i>	<i>paḥḥahe</i>
	3	<i>varaiti</i>	<i>yaḥaitē</i>
ҷамъ	1.	<i>ṣāḡḥāmihi</i>	<i>yaḥamaide</i>
	2.	<i>xāyāva</i>	<i>ḥiḥaxāyāduyā</i>
	3.	<i>varanti</i>	<i>paḥante</i>

Аз рӯи қилиби тематикӣ шаклҳои феъли зерин тасриф мешаванд: *vara-* (√*var-*), *vī. varā-* (√*var-*), *mādvata-* (√*dar-*), *nimṭava-* (√*ṭar-*), *vara-* (√*ra-*), *yaḥa-* (√*yaḥ-*).

Асосҳо бо суффикси *-aya-* низ ҳамин тавр тасриф мешаванд: *arḥādaya-* (√*ḥra-*), *arḥādaya-*, *vīḥāmya-* (√*ḥar-*), *yaḥādaya-*, *vīyaḥādaya-* (√*yaḥ-*).

б. Шаклҳои шахси 3 танҳои замони ҳозираи фойли атематикӣ:

√*i-* "рафтани" бо префиксҳои *ā* (*āiti*), *ava* ва *ā* (*avaiti*), *paḥā* ва *upa* (*paḥā. upaḥaiti*), *vi* (*viḥaiti*);  
√*stā-* "истодани" *hiḥaiti* / бо редупликация/.

в. Шаклҳои феъли дигар:

*ham hūstānti* - 3 ҷамъи замони ҳозираи тарзи феили атематикӣ аз

$\sqrt{stā}$  бо префикси *ham-* /.

*hūstānti* - 3 танҳои замони ҳозираи тарзи миёнаи атематикӣ

аз худӣ ҳамон реша.

*mihrūte* - 3 танҳои замони ҳозираи тарзи миёнаи атематикӣ

аз  $\sqrt{mrad}$  бо префикси *mi-* /.

*yūdyādo* - 3 дуалиси замони ҳозираи тарзи мафъули /аломаташ

*=ya-* /тематикӣ аз  $\sqrt{yud}$  - "мубориза кардан",

/ "чанг кардан" /. Ға бандаки феълии ин шакл (*=vō*) диққат

кунед.

*hūstāt* - 3 танҳои замони гузашта /имперфект/ аз  $\sqrt{stā}$

*yaxayanta* - 3 ҷамъи сигаи хоҳишмандӣ аз  $\sqrt{yax}$  /аломати

сига *=y-*

*avi bānragm* - I танҳои сигаи хоҳишмандии замони перфект аз

$\sqrt{bat}$  - "бурдан, овардан"; асосаш < "ba-*br*-ya" (редупликация) ва аломати сига (*=ya-*) дорад.

г. Одатан феъл дар ҷумла бо ҳар гуна шаклҳои таърифнашаванда алоқаманд аст. Ин шаклҳо префикс, зарф, пайвандак ва ҳиссаҷаҳо мебошанд:

1/ Префиксҳо: *ā-*, *apa-*, *avi-*, *frā-*, *frāta-*, *ham-*,  
*paiti-*, *us-*.

2/ Зарфҳо: *adāt*, *andā*, *miram*, *pasāta*, *usta*

Аксаран зарфҳо шаклҳои падежи шахшудаи ягон калима мебошанд.

Зарфҳои давраи қадимтар рафта-рафта ба префикс /нк I/ ё ба пайванда (*haci-*) табдил ёфтаанд.

3/ Пайвандакҳо: *yada*, *yēdi*

4/ Ҳиссаҷаҳо: *āt*, *ēt*, *mit*, *zi*.

Гуногуншакли дар Авесто

Дини зардушти мифҳои қадимро ба назарияи худ мутобиқ намуда, аз

онҳо ба таври хеле васеъ истифода мебард, чунон ки ислом, дар навбати худ, ривоятҳои дини оташпарастиро дар ташвиқи тарғиб истифода мебард.

Матни Авесто аз ҷиҳати мақоли замони пайдоиш хеле гуногун аст қадимтарин қисми Авесто Яштҳо мебошанд, ки дар дохилашон қолибҳои ибораҳои җиндуаврупоӣ ва нақду ривоятҳои, ки дар забонҳои дигари қадим истифода мешавад, мушоҳида мешавад. Барои дарки чуқуртари анъанаҳои мифологии, динӣ ва ғайраи тоифаҳои орьенӣ панҷ Яшти калони Авесто аҳамияти махсус доранд: Ардвисур Яшт, Тиштр Яшт, Меҳр Яшт, Фравардин Яшт, Замед Яшт, Ин матнҳо, албатта, борҳо тағйир ёфтаанд, зеро ки барои намози ҳаррӯзаи зардуштиен мувофиқ шуда буданд. /Барои ҳар рӯзи моҳ - як яшти муайян/.

Матни Гатҳо /қисми Ясна/ аз матни Яштҳо фарқи калон дорад. Дар ташвиқи дини зардушти ба Гатҳо аҳамияти хосе дода мешавад, чунки онҳо ро гуфтаи худ Зардушт ҳисоб мекунанд. Қисми дигари Авесто баъдтар тартиб дода шуда, қонуну қоида ва урфу одати оташпарастонро дарбар мегирад.

Аз ин ҷост, ки дар забони Авесто ихтилофоти диалектӣ ва лексикиро мушоҳида кардан мумкин аст:

а. Одатан забони Авесторо ба ду диалект мансуб мешуморанд: диалекти Гатҳо ва диалекти қисмҳои дигар, ки онҳо аз рӯи анъана Авестои сонаӣ меноманд. Баъзе фарқиатҳояшонро аз рӯйхати кӯтоҳи калимаҳои зерин дидан мумкин аст:

шакли гетӣ	шакли Авестои сонавӣ	шарҳ
āhmā	ahma	"мо/ро/" < эр.қад. *ahmā
āgra-	agra-	"хашмгин" < эр.қад. *akra-
anyām	ainim	"дигар/ро/" < эр.қад. *anyam
daivīyent	divīyant	"нафрат баранда" < эр.қад. *divīyant
daivītya-	divītya-	"духм" < эр.қад. *divītya-
damāna	nmāna	"хона" < эр.қад. *dmāna-
dragvā	drvā	"парастандаи дурӯғ" < эр.қад. *drugvan
dugdat-	dudat-	"духтар" < эр.қад. *dugdat-
ḡəbrōi	ḡvze	"падар"/дativi танҳо/ < эр.қад. *ḡraḡ
māyōng	māyag-(ā)	"мард"/аккузативи чамъ/ < эр.қад. *mātyām
tang	ta	"онҳо/ро"/аккузативи чамъ/ < *tān (эр.қад)
tāi	tē	"онҳо" < эр.қад. *tai
tvəm	tīm	"ту" < эр.қад. *tvem
vahu-	vahū-	"нек" < эр.қад. *vahu-
xuōng	hūrō	"оғлоб" /генитиви танҳо/ (*)

6. Дар лексикаи Авесто инъикоси дуализми дини зардуштриро дучор кардан мумкин аст: ҷуфтҳои калимаҳои бисъёре истезмол мешаванд, ки як ҷузъи онҳо ба лексикаи худои неки /Хормузд ва ҷузъи дигараш ба лексикаи худои бадӣ/Аҳриман/ тааллуқ дорад.

1 Дар Авестои сонавӣ ба ҷои асоси сусти / \*pēt = /асоси  
\*pētə- истезмол мешавад. МН., \*pitā < \*pitēt

2 Ин ду шакл ба типҳои гуногуни тасриф тааллуқ доранд  
(xuōng < \*huans; hūrō < \*hū:ak).

Калимаҳои олами некиро ахури<sup>I</sup> ва калимаҳои олами бадиرو девӣ ме-  
гуянд.

Аъзои бадан:

"сар"- аҳ.	<i>varḍana,</i>	деви	<i>katavṛṣa.</i>
"даҳн"-аҳ.	<i>āh,</i>	"	<i>zafar</i>
"чашм"-	<i>śubhṛa,</i>	"	<i>āṣ.</i>
"гуш" "	<i>uś,</i>	"	<i>kaṣana.</i>
"даст" "	<i>zasta,</i>	"	<i>gah.</i>
"по" "	<i>pad,</i>	"	<i>zangra.</i>

Калимаҳои гуногуни мансуб ба инсон:

"писар" аҳ.	<i>puṣṭa,</i>	деви	<i>huni.</i>
"лашкар" "	<i>spāda,</i>	"	<i>kaṣṇa.</i>
"зани ҷавон" "	<i>śarṇiti,</i>	"	<i>jaḥi.</i>

Гуруҳи феълҳо:

"зоидан"	аҳ.	<i>zan,</i>	деви	<i>huv.</i>
"роҳ рафтан"	"	<i>śar,</i>	"	<i>pat.</i>
"давидан"	"	<i>tak,</i>	"	<i>zvat.</i>
"хӯрдан"	"	<i>xvar,</i>	"	<i>gah.</i>
"савор будан"	"	<i>var,</i>	"	<i>viśa.</i>
"гуфтан"	"	<i>mvad,</i>	"	<i>dar.</i>
"мурдан"	"	<i>zavṛ,</i>	"	<i>mat.</i>

Шоистаи қайд аст, ки дар забони ҳиндуи қадим калимаҳои  
ҳамрешаи калимаҳои девӣ чунин маънои манфӣ надоранд. Калимаи  
ҳқ. *śara* /мк ав. *śarva* / бошад, маънои "худо" дорад.

<sup>I</sup> Ахура--фариштаи олами неки.

## ДАВРАИ МИЕНАИ ТАЪРИХИ ЗАБОНҶОИ ЭРОНИ

## ПОРСИИ МИЕНА

Забонҳои миенаи эронӣ Дар натиҷаи ҳуҷуми юнониен ва заду-  
хурди қатъӣ /331 п.м./ байни онҳо  
ва эронии империяи ҳаҳоманишиҳо шикасти тоқатнопазир хурд ва  
анъанаи маданӣ /аз ҷумла, анъанаи адабии вобаста ба системаи хат/  
қатъ мешавад. Пас аз ҳукмфармоии муваққатии маданияти юнонӣ,  
ҳангоме ки тоифаҳои гуногуни эронинаҷод аз тахти қайди ворисони  
Искандар овоз шудан гирифтанд, истъмоли забонҳои гуногуни  
эронӣ аз нав авҷ мегирад.

Дар давраҳои охири давлатдорӣ ҳаҳоманишиҳо, чунон ки ба  
назар мерасад, забони хаттии расмии порсии қадим аз шакли  
лаҳҷавиаш фарқ мекард ва навиштаҳои подшоҳони охирини ҳаҳомо-  
нишӣ аз ин ҳусус шаҳодат медиҳанд /ниг. ба сах. 62-63/.

Аз давҷи миена сарчашмаҳои забонҳои зерин то ба замони  
мо омада расидаанд:

- а/ порсии миена, ки аз рӯи анъана онро забони паҳлавӣ
- ва баъзан форсии миена ё тоҷикии миена меноманд;
- б/ парфҳӣ, ки бояд аслан номи забони паҳлавӣ дошта бошад;
- в/ суғдӣ
- з/ яфталӣ
- г/ хоразмӣ
- и/ олонӣ<sup>I</sup>
- д/ соки-хутанӣ
- е/ соки-тушмшукӣ
- ж/ бохтарӣ;

<sup>I</sup>Эроншиносии дар бораи забонҳои дигари ин давра маълумоте пайдо  
кардааст ва ҳатто кушишҳои барқарорномаи он забонҳо дар асоси  
материали забонҳои маълум ҳам ҷой доштанд.

Аз забонҳои мазкур забони порсии миёна ва парфӣни ба гуруҳи ғарбӣ ва боқимондашон ба гуруҳи шарқӣ мансубанд. Ин тасниф дар асоси ду ҳодисаи фонетикаи таъриҳӣ ба амал меояд:

I/ ба ҳамсадои ҷарангдори зичи ғарбӣ дар ибтидои калима ҷарангдори роғи шарқӣ мутобиқат мекунад.

Давраҳо	! забонҳои ғарбӣ	! забонҳои шарқӣ
миёна	пм. <i>band, dev</i>	сугдӣ <i>want</i> <i>ṣēw</i>
нав	тоҷики банд, дев	шугнӣ <i>vānd-</i> <i>ṣēw</i>

2/ ба гуруҳҳои  $=ft=$ ,  $=xt=$  и ғарбӣ гуруҳҳои  $-vnt, -vnt-$  шарқӣ мувофиқанд

Давраҳо	забонҳои ғарбӣ	забонҳои шарқӣ
миёна	пм. <i>haft</i>	сугдӣ <i>awd</i>
нав	тоҷики ҳафт	шугнӣ <i>wāvd</i>

Ҳатто ин чанд мисоли дар боло овардашуда нишон медиҳанд, ки то ҷи андоза забони порсии миёна ба забони тоҷики наздик аст. Аз тарафи дигар, қайд кардан лозим аст, ки порсии миёна то андозае як давраи муайяни равнақу инкишофи порсии қадимро ташкил медиҳад.

Аз ин ҷост, ки порсии миёна ба давраи миёнаи таъриҳӣ забонҳои тоҷики ва форсӣ мансуб буда, порсии қадимро бо забонҳои мазкур мепайвандад.

Масъалаи системаи хат Дар чунин империяи сермиллати Хахома-нишиҳо, ки дорои забонҳои гуногун буд, дар қорҳои маъмуӣ забони бегона—забони оромӣ истифода бурда мешуд. Оромӣ системаи хати консонантиро истеъмоли мекарданд, ки он ба системаи хати иероглифии /системаи тасвирӣ/ Мисри Қадим тааллуқ дорад. Хати оромӣ дар таърихӣ тамаддуни Шарқ роли басо қалоне бозидааст. Дар асоси шаклҳои гуногуни ин системаи хат системаҳои гуногуни хати забонҳои миёнаи эронӣ ва баъдтар системаи хати арабӣ пайдо шудааст.

Қушиши аввалин дар истеъмоли хати оромӣ барои сабти матни эронӣ ба давраи бевосита пас аз сарнагун шудани ҳақоманишиҳо тааллуқ дорад. Ба ҳамин давра навиштаи маъруфи ӯи мақбараи

Доро I, ки эдатан онро *Maqāsi Rustam* мегӯянд, мансуб аст. Инчунин аз ҳамин давра матни тангаҳои сержумор то ба замони мо омада расидааст.

Аз истеъмоли забони оромӣ дар идораи давлати эронӣ ба истеъмоли системаи хати он барои забонҳои эронӣ гузаштан баъзе мушкилти муносибати хати софӣ ва овозҳои забонҳои эронӣро осон нам - зеро ки тарзи навишти як гурӯҳи қалони қалимаҳои эронӣ /аз даъ аз 1000 қалима/ аз ӯи анъанаи орфографияи оромӣ маҳфӯз монд, ки баъдтар онҳо дар эроншиносӣ ҳетерограмма ном гирифтанд.

Далелҳои зерин гувоҳӣ медиҳанд, ки аксаран ҳетерограммаҳо дар матни порсии миёна чун қалимаҳои эронӣ меҳонданд:

а. Дар матнҳои бисёре порсии миёна барои як қалима ҳам тарзи навишти фонетикӣ ва ҳам тарзи навишти ҳетерографӣ истеъмоли мегардад.

б. Матнҳои порсии миёнае /матнҳои монавӣ/ ҳастанд, ки дар онҳо ягон ҳетерограмма дучор намешавад ва тамоми қалимаҳо дар шакли фонетикӣ навишта шудаанд.

в. Дар бисъёр мавридҳо ба ҳетерограмма анҷомаи порсии миёна ҳамроҳ мешавад.

г. Ҳанӯз дар давраи зинда будани забони порсии миёна лугатҳои махсуси ҳетерограммаҳо вучуд доштанд, ки дар онҳо тарзи навишт ва хониши ҳетерограммаҳо сабт мегардид ва як қисми ин лугатҳо то ба замони мо омада расидааст.

д. Ривоятҳои ҳастанд /масалан, дар асарҳои Ибн ал Муқаддасӣ, асри Уш м./, ки дар бораи вучуд доштани ҳетерограммаҳо дар забони порсии миёна шаҳодат медиҳанд.

Аз ҳашовандии забонҳои оромӣ ва арабӣ, аз як тараф, ва аз истеъмоли калимаҳои бисъери арабӣ дар забонҳои эронӣ /аз он ҷумла, тоҷикӣ/, аз тарафи дигар, истифода бурда, ҷаввали мувофиқати ҳетерограмма ва калимаҳои эронии ҳақиқии онро тартиб додан мумкин аст<sup>1</sup>.

калимаҳои порсии миёна	тарҷумай тоҷикӣ	ҳетерограмма	калимаҳои арабии иқтисосшуда	калимаҳои порсии миёна	тарҷумай тоҷикӣ	ҳетерограмма	калимаҳои арабии иқтисосшуда
<i>andar</i>	дан/дар	BUN	байн	<i>namāz</i>	намоз	'SODH	саҷда
<i>ātas</i>	оташ	NMR <sup>2</sup>	нур	<i>panj</i>	панҷ	H'MŠY <sup>2</sup>	хамса
<i>čašm</i>	чаشم	'uYH	айнак	<i>šab</i>	шаб	LULY <sup>2</sup>	лайли
<i>drōd</i>	дугуд	ŠLM	салом	<i>šāh</i>	шоҳ	MLK <sup>2</sup>	малик
<i>har</i>	ҳар	KL <sup>2</sup>	кулл	<i>vas</i>	бас, бисъёр	KBYR	кабир
<i>may</i>	май	HMR <sup>2</sup>	хамр	<i>xānaq</i>	хона	BYT <sup>2</sup>	байт
<i>non</i>	нон	LHM <sup>2</sup>	лаҳм	<i>zan</i>	зан	NYŠH	нисо

<sup>1</sup> Ҳетерограммаҳои ҳангоми таҳлили матн аз рӯи анъана ҳарф ба ҳарф оварда транслитерация карда, баъд шакли фонетикӣ синоними эронӣ онҳоро дар транскрипция менависанд.

Системаи хат дар асоси хати оромӣ ва системаи истеъмоли ҳетерограммаҳо дар забонҳои гуногуни миенаи оромӣ ба тарзи гуногун буд. Ҷадвали зеринро муқоиса кунед, ки дар он ишоратҷонишинҳо оварда шудаанд:

ишоратҷонишинҳо	тарҷима	ҳетерограммаҳо		
		порсии миена	парфиянӣ	сугдӣ
<i>im</i>	<i>im</i>	<i>LZH</i>	<i>ZNH</i>	
<i>avē</i>	<i>on</i>	<i>LH</i>		<i>ZKY</i>

Қайд кардан лозим аст, ки дар ин давра забонҳои эроние буданд, ки на системаи хати оромӣ, балки системаи дигар /масалан, забони соқӣ--хати ҳинду ва бохтарӣ -- хати кнонӣ/-ро истеъмоли мекарданд.

Соҳти фонетикии  
порсии миена

Дар алифбои оромӣ, ки яке аз шаклҳои системаи хати сомист, одати : як ҳарф як овози ҳамсадо ва баъзан садонокеро ифода мекард

/мк алифбои арабӣ/.

Дар рафти истеъмоли ин системаи хат барои навиштани матни эронӣ се ҷамаъноии ҳарфҳо вуҷуд ёфт. Ин ҳодиса дар хонишу таҳлили матни порсии миена душвории зиёд ба вуҷуд овард.

Дар ҷадвали поён мувофиқати ҳарфҳои паҳлавӣ ва аломатҳои транслитерация дода мешавад:

ҳарф	транслитерация		ҳарф	транслитерация	
	дар калимаҳои порсии миена	дар ҳетерограмма		дар калимаҳои порсии миена	дар ҳетерограмма
1	2	3	1	2	3
u	u, h, x	U, H	ϐ	mu	E, H
u>	g, d, y	G, D, Y	l	w	W

1	2	3	1	2	3
l	n	N	u	s	S
i	-	c	u	p.f	P
l	z	R	u	x	C
l	i	i	u	š	S
S	z	Z	PR	t	T
z	k	K(Q)	l	e	B
z	r	G(K)			
z	l	L			
z	l	L			
z	m	M			

Ҳамаи он душвориҳо дар навиштан ва хондани матнҳои порсии миёна, шояд ба он вобаста бошад, ки ба соҳаи китобат танҳо як гурӯҳи хурди дабирону рӯҳониён машғул буданду халос. Ҳунари дабири ва маҳорати хониши матнҳо ро онҳо дар муддати дароз аз худ мекарданд ва азбаски забони зиндари медонистанд, матро қариб беҳато хонда метавонистанд. Барои тадқиқотчиёни муосир бошад ин гуна системаи хат ва тарзи хондани он душвори зиёд ба вуҷуд меорад ва ин яке аз сабабҳои душвори тадқиқи системаи овозии порсии миёна мегардад.

Аммо матнҳои менавӣ, ки ба системаи тадқиқоти хат навишта шудаанд ва шакли фонетикии калимаҳо ро то дараҷе дурусттар маҳфуз доштаанд, имконият медиҳанд, ки ба воситаи муқоисаи калимаҳои гуногуни ин матнҳо бо калимаҳои матнҳои дигари паҳлавӣ системаи овозҳои порсии миёна ро барқарор кунем.

Дар забони порсии миёна садонокҳои зерин вуҷуд доштанд:

a i u e o  
ā ī ū ē ō

Овози и мазкур ба овозҳои эронии қадим муҳимтарин талосубҳои таърихии замин доғанд:

таносуби таърихи	мисоли по рсии миёна	тоҷикӣ	транслитерация		мисол аз эронии қадим
			пахлавӣ	монавӣ	
пм. а < ақ. а	<i>panj</i>	панҷ	<i>pnč</i>	<i>pnz</i>	ав. <i>panča-</i>
пм. і < эқ. і	<i>pid</i>	падар	<i>pyt'</i>	<i>pyd</i>	пқ. <i>pitā</i>
пм. и < эқ. и	<i>pus</i>	писар	<i>pws</i>	<i>pws</i>	пқ. <i>pušā-</i>
пм. е < эқ. а	<i>dusman</i>	душман	<i>dwšm(y)n'</i>	<i>dwšm(y)n</i>	ав. <i>dusmanyan-</i>
	<i>arəšk</i>	рашк	<i>ʔz(y)šk'</i>	<i>(ʔ)z(y)šk</i>	ав. <i>araska-</i>
пм. о < эқ. а	<i>posux</i>	посух	<i>pshw'</i>	<i>psux</i>	м.к. ав. <i>Saxwan</i> ва <i>paithi: zəh</i>
	<i>tom</i>	тоҷикӣ мк. там	<i>t(w)m</i>	<i>tm</i>	ав. <i>tomagha-</i>
пм. ā < эқ. ā	<i>dād</i>	дод	<i>dʔt'</i>	<i>dʔd</i>	пқ. <i>dāta-</i>
пм. ī < эқ. z	<i>dīd</i>	дид	<i>dyt'</i>	<i>dyt</i>	ав. <i>paithi: dīta-</i>
пм. ū < эқ. ū	<i>dūr</i>	дур	<i>dwr</i>	<i>dwr</i>	пқ. <i>dūta-</i>
пм. ē < эқ. an	<i>spəd</i>	сафед	<i>ʔpyt'</i>	<i>ʔpyd</i>	ав. <i>sparēta-</i>
пм. ā < эқ. an	<i>zōz</i>	рӯз	<i>zwč</i>	<i>zwč</i>	пқ. <i>zawdah-</i>

Консонантизм ё системаи ҳамсадоҳои порсии миёна

Овозҳои зеринро дарбар мегирад:

тарзи талаффуз	Чои та-лаффуз	лабу-лаби	лабу-дан-	педи-забо-	пахлӯӣ-забони	миёни-забони	паци-забони	фаринга-ли/ҳалқӣ
Зич	беҷаранг	p	t			č	k	
	ҷарангдор	b	d			ǰ	g	
	сонантҳо	m	n					
Роғ	беҷаранг	f	s			š	x	h
	ҷарангдор		z			ž	ɣ	
	сонантҳо	w	z	ç	ɣ			

Системаи ҳамсадоҳо нисбат ба вокализм аз давраи қадим то порсии миёна ба тағйироти камтаре дучор шудааст. Маъ, кеи овозҳо дар мисолҳои қадвали зерин асосан дар ибтидои калима дар назар дошта мешавад:

тарзи артикулация	таносуби таърихи	мисоли порсии миёна	тоҷикӣ	транслитерация		мисол аз эронии қадим
				пахлавӣ	монавӣ	
Л а б з	пм. <i>p &lt; x p</i>	<i>parz</i>	пар	<i>pr(ʔ)</i>	<i>pr</i>	ав. <i>parāna-</i>
	пм. <i>b &lt; x b</i>	<i>brād</i>	бародар	<i>brʔt'</i>	<i>brā</i>	м. <i>brātan-</i>
	пм. <i>f &lt; x f</i>	<i>fzān</i>	фармон	<i>fʔmʔn'</i>	<i>fzmʔn</i>	м. <i>fzāmān-</i>
	пм. <i>m &lt; x m</i>	<i>mazg</i>	мағз	<i>mʔzg</i>	<i>mzj</i>	ав. <i>mazga-</i>
	пм. <i>w &lt; x w</i>	<i>wād</i>	бод	<i>wʔt'</i>	<i>w'd</i>	ав. <i>vāta-</i>
Д а н д о н и	пм. <i>t &lt; x t</i>	<i>tohmag</i>	туҳм	<i>twhmk'</i>	<i>twhmg</i>	ав. <i>tohmak-</i>
	пм. <i>d &lt; x d</i>	<i>dandān</i>	дандон	<i>dndʔn'</i>	<i>dndʔn</i>	ав. <i>dandān-</i>
	пм. <i>s &lt; x s</i>	<i>sard</i>	сард	<i>stt'</i>	<i>sd</i>	ав. <i>sardā-</i>
	пм. <i>z &lt; x z</i>	<i>zardēn</i>	заррин	<i>zʔzn'</i>	<i>zʔzn</i>	ав. <i>zardēn-</i>
	пм. <i>n &lt; x n</i>	<i>nēm</i>	ним	<i>nyt</i>	<i>nyt</i>	ав. <i>nēmā-</i>
М и ё н о з а з о н и	пм. <i>č &lt; x č</i>	<i>čahār</i>	чор	<i>čʔhʔr</i>	<i>čʔhʔr</i>	ав. <i>čahwar-</i>
	пм. <i>č &lt; x č</i>	<i>čādūg</i>	чоду	<i>čʔtʔwk'</i>	<i>čʔdʔwg</i>	ав. <i>čādū-</i>
	пм. <i>š &lt; x š</i>	<i>šudan</i>	шудан	<i>šwš.</i>	<i>šndʔr</i>	м. <i>šiyav-</i>
	пм. <i>y &lt; x y</i>	<i>yārd</i>	яздон	<i>yʔrd'</i>	<i>yʔrd</i>	ав. <i>yārdā-</i>

П А С И З А Б О Н И Й	пм. <i>к-кэчк</i>	<i>kanizag</i>	каниз/ак	<i>кпуэк</i>	<i>кпуэг</i>	ос. <i>kaimka:</i>
	пм. <i>г-кэг</i>	<i>gaim</i>	гарм	<i>gcm</i>	<i>gcm</i>	ос. <i>gagema:</i>
	пм. <i>х-кэг</i>	<i>xrad</i>	хирад	<i>xet'</i>	<i>xrd</i>	ос. <i>xatu:</i>
	пм. <i>х-кэг</i>	<i>xunag</i>	хунар	<i>hwnl</i>	<i>hwnr</i>	ос. <i>xunana:</i>
С О Н А Н Т Қ О И Д И Г А Р	пм. <i>р-кэг</i>	<i>rōd</i>	руд	<i>rw'</i>	<i>rwd</i>	пқ. <i>rautak:</i>
	пм. <i>р-кэг</i>	<i>rāvag</i>	имтимос, м.к.лоф	<i>rp'x</i>	<i>rw'</i>	эқ. * <i>lap,</i> м.к.хқ. <i>la-</i> <i>rañ</i> - "мелақад" м. <i>livdaw-</i> -"гуфтан" ос. <i>u'w'f'g'g-</i> -"нолидан"

Ҳайд қардан қоиғ аст, ки мисолҳои дар қашвали боло овардануда тамоми мураккабҳои равнақу инкишофи системаи овозхоро аз давран миёна ҳаматарафа инъикос қарда наметавонанд.

Барои таслиқи ин вазъият чанд мисоли равнақи баъзе овозхоро меорем:

1. Дар мавқеи байни садонокҳо овозҳои бечаранги эронии қадим дар забони форсии миёна ба овозҳои ҷарангдор табдил ёфтанд:

- ав. *katāma:* ~ пм. *kadām* ~ т. қадом  
ав. *yākarə:* ~ пм. *jağar* ~ т. ҷағар  
ав. *xšaran:* ~ пм. *šav* ~ т. шаб

2. Овози *ē* ба *z* табдил меёбад:

- пқ. *raucāh:* ~ пм. *rōz* ~ т. рӯз  
ав. *vāč:* ~ пм. *wāz* ~ т. /о/овоз

3. Овози пқ. *v* дар пм. вобаста ба мавқеъ ба овозҳои мух-  
талиф мувофиқ аст.

Дар аввали калима пқ. *v* ~ пм. *s*-

пқ. *šardā* ~ пм. *sāl* ~ т. сол

пқ. *šata* ~ пм. *sao* ~ т. сад;

Дар мобайни калима пқ. *-v* ~ пм. *-h*

пқ. *šardū* ~ пм. *gāh* ~ т. гоҳ.

пқ. *šardāya* ~ пм. *šināh* ~ т. гуноҳ.

4. Ба гуруҳи ҳамсадоҳои порсии қадим *-td-* дар пм сонанти  
e мувофиқат мекунад.

ав. *vatōda* ~ пм. *gul* ~ т. гул

ав. *atōda* = "нисф" ~ пм. *(ham)āl* т. ҳамол.

Қайд. Дар калимаҳои *sāl, hamāl* пайдоиши садоноки дароз  
ба он алоқаманд аст, ки як ҳамсадои гуруҳ аз байн меравад, аммо  
вазни калима маҳфуз мемонад. Чунин дарозшавии садоно ро одатан  
дарозшавӣ дар бадали овози афтида меноманд. Калимаи гул бояд  
ба калимаи эронии қадим \**vzda-* мансуб шинохта шавад.

Дар натиҷаи шикасту реҳти нави асосҳо сохти  
Ҳиссаҳои номӣ грамматикии ҳиссаи номии порсии миена нис-

бат ба ҳиссаи номии порсии қадим хеле тағйир ёфт. Масалан, кали-  
маи *šate* /тоҷ. шаҳр/ дар забони порсии миена асоси соф буда,  
дар дохилаш суффикс надорад, аммо дар эронии қадим ҳуди ҳамин  
калима дар шакли \**xšardā* /порс. қ. *xšardā* , ав.

*xšardā* = /аз решаи  $\sqrt{xšā(y)}$  = -"ҳокимият рондан" ва  
суффикси *-rdā* иборат аст. Баръакс, дар порсии миена ин  
калима ҷ н асос ба воситаи суффиксҳои калимаҳои нав сохта  
/ *šahrak, šahrestān* /, чузби калимаи мураккаб шуда омада-

аст

Инак, категорияҳо ва синфҳои гуногуни ҳиссаҳои номии забони форсии миёнаро дида мебароем.

а. Асоси ҳиссаи номӣ одатан аз шакли падежи генитиви форсии қадим боқӣ мондааст. Масалан, шакли *brādan* чун боқимондаи шакли эронии қадим \**brātaraḥ* (gsm), ва *dandān-* боқимондаи \**dantānah* (gsm) ба шумор меравад. Дар баробати ин, дар форсии миёна шакли *brād* боқӣ мондааст, ки давоми падежи номинативи танҳо *brātā* ҳисоб меёбад.

Дар форсии миёна боқимондаи категорияҳои падеж, шумора ва ҷинсиат мушоҳида мешавад, ки инро аз ҷадвали зерин дидаи мумкин аст:

	Т а н ҳ о		Ҷ а м ъ	
	мардона	занона	мардона	занона
Падежи номинатив	<i>asr</i> < * <i>asrah</i>	<i>asr</i> < * <i>asrā</i>	<i>asr</i> < * <i>asrah</i>	<i>asr</i> < * <i>asrān</i>
Падежи ғайри-номинатив	<i>asr</i> < * <i>asrā</i>	<i>asrā</i> < * <i>asrāiā</i>	<i>asrān</i> < * <i>asrānām</i>	<i>asrān</i> < * <i>asrānām</i>

Чунон ки аз мисолҳои боло аён мегардад, фарқи байни шаклҳои гуногуни падежи қадим тамоман аз байн меравад ва барои ифодаи алоқии калимаҳо воситаҳои аналитикӣ истифодаи мумкин нест.

Суффикси ҷамъбандии *-ān* бевосита аз нишондиҳандаи падежи генитиви ҷамъи форсии қадим *-ānām* пайдо шудааст.

Суффикси ҷамъбандии *-īhā* одатан бо суффикси ҷамшакле, ки зарф месохт, бо суффикси эронии қадим *\*īna* алоқаи севосита до-ранд.

б. Суффиксҳои асосии порсии миёна.

- ag: *kōf-ag* "зин", *tōk-māh-ag*  
 -īg: *xrad-īg* "оқил", *nām-īg*  
 -ōg: *nēh-ōg* "тавоноӣ", *nek-ōg* "нек"  
 -īh: *ham-xāh-īh* "ҷамкорӣ", *naẖdīk-īh* наздики",  
*šād-īh* "шодӣ"  
 -īšn: *zēw-īšn* "зиндагӣ",  
 -ēn: *pōlawud-ēn* "пулодин", *xēšm-ēn* "хашмгин"  
 -ōmand: *tān-ōmand* "тануманд", *spās-ōmand* "мамнун"

Ба ғайр аз суффиксҳои содда / - *čig*, - *čag*, - *āy* ва ғайра/  
 ва суффиксҳои таркибӣ / - *išn-īg*, *ag-ōmand* ва ғайра/  
 дар забони порсии миёна суффиксҳои истеъмоли мешаванд, ки ба калима-  
 ҳои мустақилмаъноии порсии қадим мансубанд:

- gah: *pēdōx-gah* "фотех"; - war: *ganj-war*  
 "ганҷинабон", *kān-war* "интиқомхоҳ".  
 - estān: *šāb-estān* "хонаи хош", *wešag-estān*  
 "дарахтзор", ҷангал".

в. Муносибатҳои падежӣ дар порсии миёна ба воситаи пешояндҳои  
 ифода мегардад. Пешояндҳои соддаи зеринро номбар кардан мумкин  
 аст:

- |             |        |            |            |
|-------------|--------|------------|------------|
| <i>abāg</i> | "бо",  | <i>az</i>  | "аз",      |
| <i>abar</i> | "бар", | <i>ō</i>   | "ба",      |
| <i>abāz</i> | "боз", | <i>pad</i> | "ба, дар", |

abe "бе",

ta "то",

andar, andarag "дар",

tar, tarist "аз/миёни/"

Инчунин пасоянди *zāy* дар вазиғаи пешоянди "барои" истеъ-  
мол мегардид.

6 12

г. Хусусияти асосии сифат дараҷаҳои он мебошанд. Суффикси  
дараҷаи қиёсии порсии қадим = *ya-* чун пасмондае мушоҳида  
мешавад. Масалан, *wēš* "бештар" < \**was-ya-*; мк. *was-*  
"бисъёр" < \**wasi-*; *kam* "камтар" < \**kam(n)-ya-* мк.  
*kam-* "кам" < \**kamma-*.

Дар ҷанд калимаи порсии миёна суффикси дараҷаи олии порсии  
қадим = *išta* дар шакли = *ist* боқӣ мондааст:

*balist* - "баландтарин", *mahist* - "калонтарин"  
*xwālist* - "ширинтарин".

Аммо сермаҳсултарин суффиксҳои дараҷаи сифат = *tar* ва  
= *dom* мебошанд. Мисоли шакли дараҷаи қиёсии сифатро дар  
калимаҳои зерин меоварем:

*ōsāstar* - "шарқӣ"

*zarihwintar* - "ҷанубӣ"

*dōšāstar* - "ғарбӣ"

*abāstar* - "шимолий"

Мисолҳои дараҷаи оӣ: *feadom* - "аввалин", *alodom*  
- "охирин".

Дар қолибҳои, ки дараҷаи қиёсии сифат ҷузъи дохилии онҳост,  
пешоянди *ar* ва пайвандаҳои *ku*, *ējōn* истеъмол  
мешаванд.

д. Гуруҳҳои ҷонишинҳо:

- ш а х с й:

	т а н ҳ о		ч а м ь	
	шаҳси I	шаҳси 2	шаҳси I	шаҳси 2
Ҷонишинҳои мустақил	<i>man</i>	<i>tō</i>	<i>amā</i>	<i>as'mā</i>
Бандҷонишинҳо	= <i>m</i>	= <i>t</i>	= <i>mān</i>	= <i>tān</i>

Ғайр аз ин, дар матн шакли *an* /I танҳо/ ва бандҷонишини *=n* /I чамъ/ вомехӯранд; чун ҷонишини шаҳси 2 /танҳо ва чамъ/ - ҷонишини ишоратӣ истеъмол мешавад ва бандҷонишинҳояшон *=š* /танҳо/, *=šān* /чамъ/ мебошанд:

- нафси: *xwad, xwaštan* ва *gešw* чун шакли мустақил ва шакли *xwēš* чун муайянкунанда истеъмол мекушуданд.

- ишорати: *an, ōy* ба маънои "он", *ēn* - "ин".

Нисбатан камистеъмолтар шаклҳои *ed, im* ба маънои "ин" ва *awēšān* ба маънои "онҳо" истеъмол мегаштанд.

- саволи: *čand* - "чанд", *čē* - "чи",

*čiyēn* - "чун" *ka* - "кай, агар", *kadām-* "кадоме ки" /барои исми беҷон/, *kadāt* - "кадоме ки" /барои исми ҷондор/, *kaγ* - "кай", *kē-* "кӣ", *ka* - кучо/ки/

- нисби: дар ин вазифа ҷонишинҳои саволи хизмат мекунанд.

Инчунин ҷонишини *ī*:

*ān dō aswār ī ō ēn kustag zōn*<sup>1)</sup>  
*āmad čē zamān bē midard*

<sup>1)</sup>Ба тартиби калимаҳо дар ибораи "ō, ēn, kustag, zōn" дар муқоиса бо тарҷумайи тоҷикиаш "ба, тарафи, ин, наҳият" диққат кунед.

- "он ду саворе, ки ба тарафи ин чоҳият омаданд, кай гузаштанд?"

- номуайян *avāriq* - "дигар", *ant* - "дигар",  
*čiš* - "чизе", *dudigah* - "дигар, дудум" /мк. *sedigah* -  
 "седам"/, *ēč* - "ҳеҷ", *ēwčand* - "чанде"  
 /муайянкунанда/, *ham* - "ҳуди /ҳам/ он", *hamāq*  
 - "ҳама", *kar(w)* - "ҳар", *karwisp* - "ҳама", *kas* -  
 - "касе", *tas* - "чизе" /мк. дар лаҳҷаҳои шимоли "тизе"/  
*nāhman* - "фалон", *wisp* - "ҳар, ҳама".

е. шумора.

I-IO	II-19	даҳҳо
<i>ek, ēw</i>		
<i>dō</i>	<i>dwāzdaḥ</i>	<i>wist</i>
<i>sē</i>	<i>sēzdaḥ</i>	<i>sik</i>
<i>čahār</i>	<i>čahārdaḥ</i>	<i>čihel</i>
<i>panj</i>	<i>pānzdaḥ</i>	<i>panjāh</i>
<i>šas</i>	<i>šāzdaḥ</i>	<i>šast</i>
<i>haft</i>	<i>haftdaḥ</i>	<i>haftād</i>
<i>hašt</i>	<i>haštadaḥ</i>	<i>haštād</i>
<i>nō</i>	<i>nozdaḥ</i>	<i>nawad</i>
<i>dah</i>		<i>sad</i>

- шумораҳои дигар инҳоян : 200 - *dwist* , 300 - *trist*  
 / *dōsad*, *sēsad*, *čahār sad* ва ғайра бисъертар вомах, ранд/  
 1000 - *hezār* , 10000 - *čēwar* , *nēm (aq)* - "ним  
 нисф".

- шумораи тартиби ба воситаи анҷомаи « *om* » сохта

мешаванд: *parjom, dahom, sadom* , вале *narust, fradom-*  
 "якум" *dudigak* - "дум", *sedigar* -  
 "секи".

к. Барои забонҳои ҳиндуэронӣ таснифи калимаҳои мураккабе,  
 ки аз тарафи зағоншиносони Ҳинди қадим кор карда шудааст, аҳами-  
 яташро гум накардааст. Дар порсии миёна ҳам гуруҳҳои зерини ка-  
 лимаҳои мураккабро қудо кардан мумкин аст:

*tatpuruṣa* - калимаҳои мураккабе, ки қузъ дигареро  
 муайян мекунад ва тобеи он аст. Масалан,  
 каҷқорд, зардолу. Дар порсии миёна -  
*tīrīmāh(aḡ), awēstādmar*

*bahuvrīhi* - калимаҳои, ки хислат /хусусияти/ шахсе  
 /предмете/-ро ифода мекунанд ва муайян-  
 шавандаи онҳо ҳамеша дар назар дошта меша-  
 вад. Масалан, мӯйсафед, меҳнатдӯст. Дар  
 порсии миёна - *aswār, raḡm-andudaḡ,*  
*wad-kāmad* - "бадхоҳ" /яъне "шахси  
 дорои хоҳиши бад"/

*dvandva* - калимаҳои мураккабе, ки аз такрори як кали-  
 маи содда пайдо шудаанд. Масалан, гулдур-  
 гулдур, гармогарм. Дар порсии миёна -  
*ḡōnaḡ-ḡōnaḡ, ḡuāḡ-ḡuāḡ.*

Калимаҳои мураккаб зиёда аз ду компонент ҳам дошта метаво-  
 нанд: *min-kappak-stāy, abak-kāḡad-āker.*

Ҷеъл ҷақлҳои феълии порсии миёна баръакси ҷақлҳои феълии  
 порсии қадим танҳо аз ду асос ташкил меёбанд, ки яке  
 аз онҳо асоси замони ҳозираи қадимро давом медиҳад ва дигаре ба  
 сифати феълии замони гузаштаи эронии қадим махтум ба суффикси  
 -ta тааллуқ дорад.

а. Аз асоси замони ҳозира ба воситаи бандакҳои феълии гуногун шаклҳои зерини сигаҳи гуногун ташкил мешаванд:

С и г а	! шумора ! шахс	Т а н ҳ о			Ҷ а м ъ		
		1	2	3	1	2	3
Хабарӣ		$-(y)m$ [-ē $\bar{m}$ ]	$-y(h)$ [-ē(h)]	$-(y)d$ [-ēd]	$-wm$ [-orm]	$-y(y)d$ [-ed]	$-y(y)nd$ [-ēnd]
Алоқамандӣ		$->(?)n$ [-ān]	$->y$ [-ay]	$>(y)d$ [-ād]	$>(y)m$ [-ām]	$>(y)d$ [-ād]	$->nd$ [-ānd]
Ҳоҳишмандӣ				$-y(y)h$ [-ē(h)]			
Амрӣ					$-y(y)d$ [-ēd]		

Бандакҳои эронии феълии сигаи хабарӣ дар натиҷаи омезиши суффикси асоссози феълҳои деноминативии қадим  $! = aya = !$  ба бандакҳои феълии ҳамин замон пайдо шудаанд, масалан: эк.

\* *barayati* > *barayt* > *m. barēd*

Дар қадвал/саҳ.104/ тасрифи феълҳои "суган"

"будан, ру, худ доштан"

"истодан",

"рафтан",

"бурдан",

"кардан" дода мешавад.

си- фа	шахсу шумора	Ф е ъ л ҳ о					
		h-	būdan	ēstādan	šudan	varidan	kardan
ха- ба- ри	1 т.	hēm	barām	ēstām	šawim	barēm	kuḡam
	2 т.	hē	barē	ēste	šawē	barē	kuḡē
	3 т.	hast	barōd bēd	ēstēd	šawēd	barēd	kuḡōd
	1 ҷ.	kom	barēm	ēstēm	šawēm	barom	kuḡēm
	2 ҷ.	hēd	barēd	-	-	barēd	kuḡēd
	3 ҷ.	hēnd	barēnd	ēstēnd	šawēnd	barēnd	kuḡēnd
а л о қ а м а н д й	1 т.						kuḡān
	2 т.	hāi	barāi		šawāi		kuḡāi
	3 т.	hād	barād bād	ēstād	šawād	barād	kuḡād
	1 ҷ.						
	2 ҷ.		barād				
	3 ҷ.	hānd					kuḡānd
хо- ҳиш- ман- дӣ	3 т.	hē			šawēh	barē	kuḡē
ам- рӣ	2 т.		bās	ēst	šaw	bar	kuḡ
	2 ҷ.		barōd bēd	ēstēd	šawēd	barād	kuḡēd

Қ а й д: Дар ҷадвал ихтилофот дар истермоли бандакҳои шахси якуми танҳо ва ҷамъи гида мешавад, ки е ҳодисаи диалектӣ ва е асаи садоноки **ō** дар анҷомаҳои феълии шахси якум бошад.

Дар поён мисолҳои иловагӣ меоварем, ки аз асоси замони

ҳозираи феъл пайдо шудаанд: *бӯх*- "бисьер к.",  
*фрамӯ*- "фармудан", *гӯн*- "гуфтан", *кӯл*-  
 мондан", *ниҳ*- "ниҳодан", *дӯр*- "доштан", *ниш*-  
 "нишастан", *рас*- "расидан", *сӯ*- "шоистан",  
*низа* "ҳисоб к.", *низа*- "оростан".

1 т. *кӯлом*, *нишном*, *расом*, *низаом*;

2 т. *гӯвӯх*, *кӯлӯх*, *низаӯх*;

3 т. *дӯрӯд*, *фрамӯӯд*, *гӯвӯӯд*, *сӯӯд*;

3 ҷ. *бӯхӯнд*, *ниҳӯнд*, *низаӯнд*.

б. Замони гузашта дар порсии миёна шакли аналитикии дошта,  
 аз сифати феълии замони гузашта ва феъли ёридиҳанда таркиб  
 меёфт.

Шакли замони гузаштаи феълҳои монда аз сифати феълии замо-  
 ни гузашта ва шаклҳои шахсии феъли ёридиҳандаи *ба* иборат  
 аст:

<i>āmād hēm</i>	"омадам"	<i>amad hom</i>	"одадем"
<i>āmād hē</i>	"одамӣ"	<i>āmād hēd</i>	"омалед"
<i>āmād</i>	"омад"	<i>āmād hend</i>	"омаланд"

Бояд диққат кард, ки дар шахсиятанҳо бандани феъли нест.

Шакли замони гузаштаи феълҳои гузаранда танҳо аз сифати  
 феълии замони гузашта иборат аст. Ин шакл дорои як хусусияти  
 характернок аст: агар муфтадо ба воситаи қонишин ифода ёфта  
 бошад, он дар шакли энклитик бо калима /пайвандак, қонишини  
 нисби.../ -и пеш аз феълномада якҷоя меояд.

Масалан:

*u-š nāmāg o Rāvāg kard-*

"Вай вай ба Бобак мактуб навишт."

Дағ ив мисол мубтадои ҷумла дар шакли бандқонишини шахси сеҳм танҳо /*š*/ баъд аз пайвандали *u* омадаас, ҳабағ - *kard* пурқунандаи бевосита *ō Pāvag*, пурқунандаи бевосита-*pāmag*.

Агар пурқунандаи бевосита ба воситаи қонишини шахси ғайр аз *u* т. / ифода ебад, ҳар он сурат феъли еридиҳандаи истеъмолида, бо объекти мувофиқат мекунад *u-mān nē wōxt kē* "чамо туро озод накардем".

Дар ин ҳо мубтадо ба воситаи бандқонишини /-*mān*/ ифода ғайтааст, пурқунандаи бевосита / *tō* / ифода нағфтааст, аммо барои нитон долари он шакли феъли еридиҳанда /*kē*/ к мак мерасонад.

Агар мубтадо ва пурқунандаи бевосита ба воситаи қонишини бандқонишини ифода нағфтаанд, дар ин сурат соҳти ҷумла хеле содда мебошад *Xvaršēd ak sak-ē sāsān ee tāft ud hamāg gēhān rōšnīk kard-* "исроҳ аз /пушти/ сари Сосон Ситодт ва тамоми ҷаҳон /ро/ равшан /кард/".

ки дар илова ба шакли феъли қавони д. баъда *ku aš ān sarvan ašnūd*, .. "Ҷ. н он сухач /ови-ро шунд".  
*har xōz xvaršēn-ē ēn rōdak guft kū ānāsteg ud mīrāsteg pēš-ē amā frāstēd tō akbar rasēm-*  
 "Агар ғ з хурӯро, ки ин ҷавнбард д. рӯст шувурдааст, пеш  
 - икостонед, то ки мазаашро чалем".

Дар порои миҷа шаклиҳои "исъери аналитики" /*kx* / иборат аз с. қати феъли ва феъли еридиҳанда / истеъмоли мебуданд

а ситав ха ар *guft būd, guft āstēd, guft āstād, guft āstād būd, guft kowēd*

/ *o* / та асоқманӣ, *guft hād* / ситав хоҷи манӣ  
*guft kē* Ҷавно аниқу ин а. л. д. х. м. тарафа талқу

нашудааст. Дар поен чанд мисоле аз истеъмоли ин шаклҳо дар матн оварда мешавад

*Brahm-i xūb ēābuk dāst kom*

"Чрмаи хуб, нафис, нек гирифтам".

*Wābiq- ēw-i dō māhag kē pad šir-i mādar*  
*u ān ōr gōw parward ēstād...*

"Барои думоҳае, ки бо шери модараш ӯ шери гов парварид ефтааст..."

*u-š pad nišēg ān gōw n.šist ēstād*

"Ҷ дар мактуб ин тавр навишта буд".

2. Дар боло шаклҳои тарзи фоили феъл таҳлил шудаанд. Шаклҳои тароҳи дигар дар порсии миена синтетика буда, аз асоси замони ҳозира бо суффиксҳои гуногун сохта мешаванд. Тарзи мафъул бо ери суффикси - *ēk* ташкил мешуд".

3.1.	}	<i>kunīkēd</i>	- карда мешавад
		<i>nišēstākēd</i>	- навишта мешавад
		3.4. <i>mazākēnd</i>	- "молида мешаванд"

Бо ҳудуди ҳамин суффикс сифати феълии замони гузашта сохта мешавад":

*ranjī-kist* "ранҷидашуда"  
*darhī-kist* "дарҳидашуда"

Тарзи каузатив бо ери суффикси = *ēn* = сохта мешавад:

*rasōdan- rasēnīdan* - расондан  
*xāwīstan- xīwēnīdan* - хинда кунондан

д. Дар порсии миена префиксҳои гуногуни феълҳо мушоҳида шуда, ба гуруҳҳои ҷудошаванда ва ҷудонашаванда тақсим мешаванд:

Префиксҳои ҷудошаванда:

<i>avar</i>	- <i>avar nigēridan</i>	- "муҳокима кардан"
<i>avāk</i>	- <i>avāk pādan</i>	- "мондан"
<i>andar</i>	- <i>andar rasīdan</i>	- "дарёёфтан"
<i>bē</i>	- <i>bē sudan</i>	- "дур шудан"
<i>frāx</i>	- <i>frāx bēlōnsdan</i>	- "буњъед кардан"
<i>frōd</i>	- <i>frōd waštan</i>	- "даромадан"

Префиксҳои ҷудонашаванда:

<i>ā</i>	- <i>āmadan</i>	- "омадан"
<i>av</i>	- <i>avispurdan</i>	- "ба таҳуқа гузоштан"
<i>han</i>	- <i>handāxtan</i>	- "андоختан"
<i>fra</i>	- <i>framūdan</i>	- "фармудан"
<i>gu</i>	- <i>gumextan</i>	- "омехтан"
<i>ni</i>	- <i>nišastan</i>	- "нишастан"
<i>ō</i>	- <i>ōzadan</i>	- "кустан, занан"
<i>rad</i>	- <i>radistādan</i>	- "ваъда кардан"
<i>par</i>	- <i>pargandan</i>	- "пағоканда кардан"
<i>wi</i>	- <i>widardan</i>	- "гузаштан"

е. шаклҳои номии феъл. Гайр аз сифати феълӣ, ки дар Ҷоло таҳлил гаршид, шаклҳои дигари номии феъл ҳам вуҷуд доранд.

Ҳадағ аз асоси замони гузаштаи феъл бо суффикси - *tan*,

- *dan* сохта мешуд: *guftan, kardan*. Шакли дуҷуми сифати феълӣ бо суффикси - *ag*: *kardag, guftag*.

Аз асоси замири ҳромиға ҳам як қатор шаклҳои номии феъл

сохта мешаванд: сифати феълӣ махтум ба = *ēnd, = an:*

*gōrēnd* - "гиранда", *pahrezan* "муҳофизатгар", номҳои  
амал ба = *dār, -tār: frēh* "фиребгар", *dādār* - "одаридгор".

Бо суффикси - *išn* номи амал сохта мешаванд:

*dānišn* - "донии"

*kunišn* - "кирдор"

Аусусиятҳои асосии  
синтаксисӣ

Порсии миёна аз рӯи сохтаи аз порсии  
қадим фарқи калон дорад. Якум, забони  
порсии миёна забони аналитикист, ҳол он

ки забони порсии қадим забони синтетикӣ буд: дуҷумла, муносибати  
субъекту объект комилан дигаргун шуд, ки инро дар мисолҳои зерин  
қидан мумкин аст. Ба эронии қадим чунин ду қолиби ҷумла хос буд:

а. номинатив /ки дар забонҳои дигари ҳиндуаврупоӣ ҳам  
маъмул буду аст / - *ima adam ekhlavam* - "инро ман кардам";

б. поссессив /ки шояд аввалан чун ибораи муайянкунанда  
истеъмоли мешуд / *ima taya manā kartam*,

ки дар он маълуми ҷмлаи ҳаракат ба воситаи сифати феълии замони  
гузашта махтум ба = *ta* /ки дар замони ҳусӣ "он чи, ки  
аз тарафи ман иҷро шудааст" / ифода гаштааст.

*Rafta-rafta* дар порсии миёна қолиби дуҷумлаи якумро аз  
дигарии истеъмоли бегун баровард ва чунин равиҷи фонетикӣ ба амал  
омад: *ima taya manā kartam > ēn man kard*

Биздатар шакли сифати феълӣ бо бандакҳои феълӣ муқимал  
шудан ҳақ мегирад /ниг. ба сах. 102/.

Феълӣ қадим аст, ки дар порсии миёна ҷумлаҳои мустаъмал  
шуд, ки на танҳо шакли феълӣ, балки бандакҳои хабарӣ ҳам надошт-

Масалан, *ēn dašt nēk ud gōr edar was* — "ин дашт нек/аст/-у гур ин чо бисьер".

Муайянкунанда ба воситаҳои гуногун ифода мегардад:

а/ муайянкунанда пеш аз муайяншаванда меояд:

*man zaq* — "туфанги ман"  
*kēnwar mard* — "марди кинхоҳ"  
*Ōhrmazd dām* — "махлуқоти Ормузд"

б/ қолиби махсус бо — *ēn*:

*ān-ē Ōhrmazd dām* — "махлуқоти Ормузд"

в/ ибораи изофи:

*rič-ē spēd-ē ānātag* — "фили сафеди ороста".

Изофат дар ибораҳо бо қонишин ҳам истемол мешуд:

*kunišn-ē tō* "кори ту".

Қайд кардан лозим аст, ки бандқонишинҳо дар ин гуна ибораҳо истемол намешуданд.

Барои ҷумлаи мураккаб пайвандаки *бē* /дар роли аммо, лекин/ хос аст: ... *abar gēzišnīg daham karwisr humat ud hūxt ud huwaršt bē bilīšnīg daham dušmat ud dušhūxt ud dušhuwaršt*

... ҳаф фикри хуб, гуфтори хуб ва рафтори хубро қабул мекунам, аммо ҳаф фикри бад, гуфтори бад ва рафтори бадро рад мекунам".

Ҳайр аз ин, дар порсии миёна пайвандакҳои *kē, kū, kā*, ки ҳоло дар забони тоҷики ба онҳо пайвандаки ки мутосиқат мекунад, аз якдигар фарқ мекунанд:

ка /со ифодаи вақт/ шарт/ — *kā rōz būd*... "... вақте ки рӯс буд"

кē /бо ифодаи муайянкунандаги/- *ān kē ēn*  
*xwam padš did bū* "...он кас, ки ин хобро лидааст",  
 3 ..."

- кя /бо ифодаи макони - *kišwar ki xwat-*  
*šid frōd šawed* "...кишваре, ки дар он офтоб фуруд ояд..."

Инкишофи забони  
 адабии  
 лорсии миена

Шакли адабии забони порсии миена дар сар-  
 чашмаҳое инъикос ефтааст, ки ба вазирҳои  
 гуногуни адаби-маҷалли мансубанд. Ба ақдигар  
 гуруҳе аз донишмандон, сарчашмаҳои хатти  
 ба давраҳои гуногун тааллуқ дошта, дар онҳо шаклҳои гуногуни шева-  
 ҳои ҷуғрофӣ ва иҷтимоӣ инъикос ефтаанд.

а. Катибаҳо. Катибаҳо, ки бо фармони шоҳони аввали сосонӣ  
 кандакорӣ мешуданд, қадимтарин сарчашмаҳои хатии забони порсии  
 миена мебошанд ва ба асрҳои III-IV мелодӣ тааллуқ доранд.

Муҳимтарин катибаҳои порсии миена инҳо мебошанд:

- катибаи Ардашер I Сосонӣ /224-241/ - қанубтари Шероз,  
 /дар/ рӯи харсангҳои Нақзи Рустам, ки ба забонҳои порсии миена,  
 парфиянӣ ва ёнонӣ кандакорӣ шуда, ному унвону насаби Ардашерро  
 нақд мекунад;

- катибаи Шохдурӯи I Сосонӣ /241-272/ - дар худи ҳамон ҷо,  
 дар деворҳои биное, ки чун "Катибаи Зардушт" машҳур аст, кандакорӣ  
 шудааст. Дар ин катиба, ки он ҳам ба се забон тартиб ефтааст, дағ  
 бораи ғалабаи Шохдурӯи I бар рӯмиён сухан меравад;

- катибаи Шохдурӯи I дар ғоре назди деҳаи Хуҷиобол дар  
 атрофи ҳароботи Истахр /Персеполис/. Ин катиба ҳам ба ду забон  
 сабт шудааст /порсии миена ва парфиянӣ/ ва дар он эҷодҳои шоҳона  
 тасвир ефтааст/;

- катибаи Нарсеҳи Сосонӣ /293-302/ дар наздикии лаҳри  
 Слаймания /Ироқ/. Катиба дузабона буда аз воқеаҳои таърихи хаёс

медиҳад. Катибаи мазкур аз он ҷиҳат аҳамияти калон дорад, ки дар бораи тоифаҳои эронии Осиёи Миена /соқҳо/ ва шоҳони Хоразм маълумот медиҳад;

- катибаҳои муқаблаи бузург Картир дар Нақши Рустам ва Сари Машҳад /Эрони ҷанубӣ/, ки дар онҳо тарҷимаи ҳоли Картир ва муборизаи ӯ зидди душманонаш хабар дода мешавад. Катибаҳои дигар ҳам вуҷуд доштанд, ки зикри ҳамаи онҳо имкон надорад.

Ғайр аз ин, ба ҳуди ҳамин давра катибаҳои кӯтоҳе рӯи танга, мӯҳр ва зарфҳои гуногуни замон теаллуқ доранд.

Катибаҳо баъзе хусусиятҳои забонро нигоҳ доштаанд. Масалан, шакли замони гузашта /имперфект/-и ба воситаи аугмент тартибефта, ки хоси системаи феъли порсии қадим мебошад, дар катибаи Картир аз "Каббаи Зардушт" дар шакли *ʔxyludʔ* омадааст, ки онро шояд ҷун *akarid* < \**akarigata* транскрипция кардан мумкин бошад.

6. Китобҳо. Аз адабиети порсии миена сарчашмаҳои сершуморе боқи мондаанд, ки аксарияти онҳо дастнависҳои на он қадар кӯҳнаи ба асрҳои XIV-XV тааллуқдошта мебошанд. Матнҳои аслии ин китобҳо дар давраи сосонӣ таълиф шуда, минбаъд зардуштиёне, ки ислохро қабул накардаанд, ин матнҳоро рӯнависи мекарданд.

1. Сарчашмаҳои лугавӣ - *Frahang-i õim-ewag*<sup>1)</sup> лугати авестой-порсии миена, ки иқтибосҳои гуногуни авестой ва ҳатто қайдҳои грамматикӣ дорад.

- *Frahang-i rathawiz*, ки дар он калимаҳои камистеъмоли /нофаҳмои/ порсии миена ва ҳетерограммаҳо ва калимаҳои маълуми мутобиқи онҳо оварда шудаанд.

<sup>1)</sup>Калимаи *frahang* -"лугат", *õim* /ç.миена аз *āēna*-, ки тарҷумааш ба забони порсии миена *ewag* аст ва ба забони тоҷикӣ "як" мешавад. Лугати мазкур аз ҳамаи калима сар мешавад ва бо ин калима номбар мешавад.

2. Сарчашмаҳои алабӣ — *Kānāmag-i Ardāšēr-*

романи таърихӣ, ки дар он воқеаҳои ба сари ҳокимият омадани саркардаи Сосониен Ардашери Бобакон ва давраи аввали подшоҳияш тасвир ёфтааст;

— *Ayādgār-i Zorēkān* —достонест, ки муборизаи шоҳони афсонавии Эрон Гуштопс ва хиениҳо Арҷасфро тасвир мекунад;

— *Xusrōw ud zēdag*, ки дар шакли суҳбат байни шоҳ ва ҷавон /мард/е тартиб ёфта, дар он масъалаҳои гуногуни муҳити феодалӣ мавриди баҳс қарор гирифтаанд.

— *Araxt-i asānig ud bax* —шакли мунозираест байни махлу буз, ки ҳар кадоми онҳо дигароро танқид карда, сифатҳои неки ҳулашро баён мекунад.

— *Mādiyan-i jōrēt-i Fryān*, ки дар он ҷодугар Ахт чистонҳоро ба Ҷришт пешниҳод мекунад, ки бояд ҷавобашро бигӯяд. Дар матн рӯҳониени зардуштӣ гирифтори танқид мешаванд.

3. Матнҳои шарҳӣ — *Mādiyan-i haqān dādīstān-*

ба қалами Ҷарҷумарди Баҳром тааллуқ дошта, дар давраи подшоҳии Хусрави II тартиб дода шудааст. Дар ин китоб масъалаҳои зерин баҳс мешаванд: мурофиаи суд, савдо, ғуломдорӣ, ақди никоҳ ва ғайра.

— *Raymān-i zan griftan*, ки матни қарордори ақди никоҳ мебошад.

4. Матнҳои таълиму тарбияви — *sūr saxwan-*

тимсоли дуо /фотиҳа/-и сари дастархон;

— *Wizarišn-i šārang*, ки дар он дар бораи аз Хиндустон ба Эрон овардани шоҳмот ва ихтирои бозии нард сухан меравад.

— *Xroškarč-i zēdagān*, ки дар он суханҳои пандомезе барои хонандагон ҷамъ оварда шудаанд.

- *Nāmag-i bēzīšnīk* - дастуҷухамали навиштани мактуб.

- *Ōšnar* - ҷавоби хирадманда бар саволҳои ҷавоне хангоми истеъмоли шумораи 1,2,3,4 ва ғайра. Чунин гумон меравад, ки ин саволу ҷавоб то адади ҳазор мерасид, аммо танҳо то адади 6 мондаасту ҳалос.

- *Mēnōg-i Xrad*, ки дар он ба саволҳои гуногуно хирад ҷавоб медиҳад.

- *Ayādgār-i Wuzurgmēhr-i Bāxtogān* - насиҳат ва маслиҳат ба ҳокимону маликон. Тарҷумайи ин матн дар "Шоҳнома" оварда шудааст.

- Андарҳо, ки дар онҳо моёи хурсандӣ ва таснифи ашхос аз рӯи хусусиятҳои онҳо дода мешавад.

5. Сарчашмаҳои ҷуғрофӣ - *Šahrestānīhā-i Erān* - рӯйхати калонтарин шаҳрҳои Эронзамин ва ғайраҳои гуногун дар бораи онҳо.

- *Redih ud Šahigīhi Sogdān* - хусусияти географӣ, урфу одат ва анъанаҳои, ки ба онҳо Систон машҳур аст.

6. Матнҳои дини зардуштӣ - *Bundahīšn* - ки дар ду шакл /пурра ва нопурра/ боқӣ мондааст ва дар он роҷеъ ба офаринишу сохти олам ва каёниҳо сухан меравад;

- *Denkard* - калонтарин матн ба забони форсии миёна, ки онро *Ādurfarinbāg-i Faruxxōdān* ва *Ādurbadī Emēdān* дар асри IX тартиб додаанд. Китоб шомили маълумоти гуногуни динӣ буда, дар он баҳсе байни зардуштӣ, мусулмон ва исавӣ оварда мешавад. Инчунин бобе дар хусуси тибб мавҷуд аст.

- *Gurāstāg Kālīs*, ки дар он баҳсу мунозираи байни *Ādurfarinbāg* -и мазкур ва *Abāliš*, ки аз дини зардуштӣ рӯ гардонда мусулмон шудааст, оварда мешавад.

- *Arda Wirāz Nāmāg*, ки дар хусуси сафари муқабал *Arda Wirāz* ба он дунё нақл мекунад.

Гурӯҳе аз донишмандон тахмин мекунад, ки ин асар чун асосе барои навиштани манауаи Данте "Комедияи иллоҳӣ" шинохта шуда, комедияи мазкур назмрае бар он аст.

- *Šayist nē šayist*, ки шомили панду насихатҳои оид ба афви гуноҳ мебошад.

- *Podistān-i dīnig* - асари муқабал Манушчиҳр аст, ки дар он ҷавоби 92 савол оид ба дину оид ҷамъ оварда шудааст. Худи ҳамон муаллиф асари *Namāgihā-i Manuščihr* шавиштааст, ки се номаро дар бар мегирад:

- *Riwāyat* - чанд маҷмӯаи матнҳои дини зардуштӣ ва маълумоти мухтасаре аз фольклор.

- *Wirādagihā-i Zardān* - мунтахаби *Zardān* пурӣ *Juwānjam*, ки дар он ояту дуоҳои асосии дини зардуштӣ ба забони соддаи равон нақл шудаанд.

- *Pandnāmāg-i Zardūst* - матни на он қадар калони динии андарзамоианд.

Қайд кардан лозим аст, ки забони ин китоб /сарчашма/ материали аънавай барои таҳқиқоти забони порсии миёна буд.

Лекин ҳоло дар эроншиносӣ ҷарае пайдо шудааст, ки забони ин матнҳо то ҷи андоза хусусиятҳои забони порсии миёнаи давраи сосониро инбикос карда метавонад, агар матнҳо ба қалами муғу муқабалоне тааллуқ дошта бошад, ки онҳо дар асрҳои баъди IX милодӣ зиндагӣ карда, забони модариашон дарӣ /эрон/ ва ё гуҷаротӣ /Бомбай/ буд? Ба иборати дигар, дабириқу муаллифон ин матнҳо ро ба забони аз доираи истемол берунбаромада менавиштанд ва тамоми хусусиятҳои бахубӣ сарфаҳи мефафтанд ё не?

Матнҳои монавӣ.

Дар охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX  
дар Турфрон /Туркистони Чин/ сарчашмаҳои

сердуморе ба даст омаданд, ки як қисми калонашон ба забонҳои  
миёнаи эронӣ, аз ҷумла форсии миёна мансуб аст. Ин сарчашмаҳо  
ҳам матнҳои динӣ буда, ба дини монавӣ<sup>I</sup> тааллуқ доранд.

Матнҳои монавӣ бо системаи хати нисбат ба хати паҳлави  
мукамалтар навишта шудаанд. Хати монавӣ 27 аломат ва барои  
фарқи баъзе аломатҳо нуқтаҳо дорад.

Боқимондаи дастнависҳои монавиро ба се навъи адабиёти динӣ  
мансуб шумӯрдан мумкин аст:

— асарҳои ҳуди Монӣ, аз ҷумла "Китоби барзангиён", ки дар  
он назарияи дини Монӣ махсус барои шохдур I маҷмӯъ гардидааст,  
ғайр аз ин, иқтибосҳои аз муқотибаи Монӣ боқӣ мондаанд ва ин-  
чунин иқтибосҳои гуногун аз "Китоби барзангиён", ки дар онҳо  
ривоятҳои қадими эронӣ ва қаҳрамонони онҳо дохил гардидаанд.

— асарҳои динӣ ва диншиносии пайравони Монӣ, ки дар тар-  
ғиби дин дар эронзамини шарқӣ машҳуртарини онҳо Мар Амӯ буд.  
Ба ин қисм иқтибоси матн дар хусуси вохӯриш бо Баҳром ва ғавти  
Монӣ, ки шахсе он ҳодисаҳоро дида навиштааст, дохил мешаванд.  
Охири матн ин гуруҳ матнест, ми солҳои 325-332 дар Қарошаҳр  
/Туркистони Чин/ навишта шудааст.

— суғудҳои динӣ, ки дарозтаринаш бо истилоҳи *āfurišn*  
ва кӯтоҳтаринаш - *тафр* номбар мешаванд; суғуд  
ҳои *āfurišn īz grēw zēndag* ва *āfurišn īz grēw zōšn*  
аз ин қабиланд.

<sup>I</sup> Дини монавӣ динест, ки онро пайгамбар Монӣ /218-274/ таъсис  
кардааст. Тарғиби дини монавӣ ҳанӯз дар замони сасонӣ ба  
Осиёи Миёна расида ба тарафи шарқ паҳн шудан мегирад.

Забони матнҳои монавай ва матнҳои китобҳои дигари порсии миёна ба лаҳҷаҳои гуногун тааллуқ дорад, ки он ҳатто дар ифодаи изофат дида мешавад / *ē* ва *-ig* /. Тафовут /ҳо/и дигар:

- дар матнҳои монавай феонемаи *e* хеле кам дучор мешавад:

*Sār* "сол", *zārā* - "ларзидан";

- ба ҳои = *nn* = бисёр вақт гуруҳи = *nd* = меояд:

*gannim* - "гандум", *xann* - "хандидан";

- асоси замони ҳозираи феъли нишастан *ništan* (< *nišib* =)

ва дар матни китобҳо *nišn*;

- тафовути талаффузи калимаҳои мухталиф. Масалан, *magj*

- монавай, *mag* "мағз", *damestān* - монавай, *zamestān* "зимистон".

Позанд. Дар зери ин истилоҳ матнҳои порсии миёнаеро, ки ба хати авестой навишта шудаанд, мефаҳманд.

Лайдоиши ин гуна матнҳо сабаби таърихи дорад. Бо муқури замон забони порсии миёна аз доираи истемол мебарояд, зардуштиён ба забонҳои дигар ғал мезадагӣ мешаванд, матнҳои ба системаи хати порсии миёна навишташударо хондан имконнопазир мешавад ва аз ин сабаб матнҳои дивиро, ки талаффузи дақиқи онҳо яке аз талабҳои асосии динӣ буд, ба хати авестой сабт мекунанд. Дар хондани матни позанд (а ҳар гуна тарзҳои сунӣ роҳ меоданд.

Ба ин системаи хат матнҳои муҳими зардушти мавҷуданд:

- тарҷуаи бобҳои калони Авесто: *Vendīdād*, *Yasna* бо *Gāthā*, ҷанд *Yast*. Қисми Авесторо, ки дар адабиёти зардушти ба унвони *Xirangistān* маълум аст, аз тарафи Нериосанг тарҷума шудааст;

- тафсиру шарҳи қисмҳои гуногуни Авесто, ки ҷанди насли муқбодони доираҳои гуногун онҳоро тартиб дода буданд.

Ба позанд чанд асари дигар ҳам навишта шудааст:

*Ayādgār-i Jāmāspīg*—баёни оянда/аз нуқтаи назари зардуш-  
тиён/ ба назм; *Škand - Qumanīg Wizār*,  
ки муаллифаш *Mardān Farrax-i Ūhmazddādān* буда, таърифи дини  
зардуштӣ ва таърифи динҳои дигарро дар бармегирад. Ин матн дар  
асрҳои миёна ба забони санскрит тарҷума шудааст;

*Šim-i Kustīg*, ки дар он таърифи камарбанди муқаддас дода  
шудааст.

Позанд бо хусусиятҳои хоси фонетикӣ фарқ мекунад. Масала!  
ба овози *z* дар матн китобӣ овози *z̄* мутобиқ аст:

*hargiz̄* - "ҳаргиз". Шаклҳои дигари хоси позанд *garōwān* и  
китобӣ *warōwīstan* - "боварӣ доштан", *āgarōfta āgūft*  
- "гуноҳ", *baḥōd, šakōd* китобӣ *bawad, šawēd*  
- "бувад, шавад".

Дабирон ҳангоми навиштани матн позанд дар зери таъсири  
шеваи модақамшон калмаҳои форсии миёнаро шаклам дигар мекар-  
данд. Ҳақиқатан вучуд доштани шаклҳои позандиро материали шева-  
гӣ тасдиқ мекунад.

д. Матнҳои форсии миёна инчунин дар папирусҳои аз Миср ёфт-  
шуда ва ба асри VIII тааллуқдошта, матнҳои исавӣ оварда мешавад.  
Калима ва ибораҳои гуногуни ин забонро аз матнҳои оромӣ, туркии  
қадим, арабӣ, чинӣ, тухорӣ ва ғайра пайдо кардан мумкин аст.

#### Забонҳои дигари давраи миёнаи эронӣ

Забони парфиянӣ      Аз забонҳои дигари миёнаи эронӣ ба забони  
форсии миёна наздиктаринаш забони парфиянӣ  
мебошад.<sup>I</sup>

<sup>I</sup> Дар анъанаи истеъмоли истилоҳҳои "пахлавӣ", "порсӣ" ихтилофоте  
вучуд дошт, ки то ҳоло ҳам баъзан дучор мешавад. Забони парфиянӣ  
пахлавӣ (< *parhavič* < \**parhavik* < *parhava*, ва/суфф. -*ik*) номида  
мешуд. Забони форсии миёна *pārsī* < \**pārsik* ном дошт, ки ҳар  
дуи онҳо ба этно/топо/ нимҳои *Parthava* ва *Parsa* таал-  
луқ доштанд. Дар асрҳои миёна ба ҷои истилоҳи форсии миёна паҳла-  
вӣ истеъмол кардан гирифтанд ва ин анъана то ҳоло давом дорад.

а. Сарчашмаҳои зерини забони парфӣёнӣ маълуманд:

- катибаҳои ду/се/ забонаи шоҳони сосонӣ /ниг.с. 111-112/,

- патрҳои матнҳои гуногуни монавӣ, ки ҳамроҳи матнҳои дигари эронии миёна пайдо шудаанд; аз ҷумла баёзи матнҳои гуногуни динӣ монавӣ /*Artad Rōšnān, Nuvīdagmān, Nuzardān, Afrīwān*/.

Матнӣ *Ārdakang Nifrās*, ки баёни мазмуни тасвири Монӣ

*Ārdakang* /мк Аршанд/ мебошад, хеле аҷоиб аст;

- матнӣ тамға, танға, палирус ва предметҳои дигар; иқтибос ба забонҳои дигар /масалан, арманӣ/.

б. Вокализми парфӣёнӣ аз II овоз иборат буд /*a ē ē ī ū*

*e ē o b̄ ə* / ва консонантизм овозҳои зеринро дар бар мегирифт:

*kw x̄ j t w r f s z z̄ k* ва сонантҳо *z w r l m n*.

Фонетикаи парфӣёнӣ аз фонетикаи порсии миёна бо хусусиятҳои зерини таърихӣ фарқ мекунанд:

овози эронии қадим	п а р ф и ё н и		порсии миёна	
	овоз	мисол	овоз	мисол
• <i>ʒ̄</i>	<i>h</i>	<i>haray</i> < * <i>ʒ̄raya</i> - "се"	<i>s</i>	<i>sē</i> < * <i>ʒ̄raya</i> - "се"
• <i>j̄</i>	<i>z̄</i>	<i>z̄an</i> "зан", <i>m̄n</i> <i>oc j̄aini</i>	<i>z</i>	<i>zan</i> "зан"
овози ҳин-дуаврупой				
• <i>k̄</i>	<i>s</i>	<i>das</i> < * <i>dekm̄</i> "дах"	<i>h</i>	<i>dah</i> "дах"
• <i>ḡ(k)</i>	<i>z</i>	<i>zid</i> < * <i>ḡh̄zid̄</i> "дил"	<i>d</i>	<i>dil</i> "дил"

Аз мисоли охирин маълум мегарлад, ки ба парф. = *rd* порсии миёнаи - *l* мутобиқат мекунад.

в. Ҳиссаи номӣ дар парфиёни аз тасриф маҳрум гарлид Чун муайянкунанда ҳиссаи номӣ ё пеш аз муайяншаванда меомад— *warra sar* — "қуллаи мавҷ" *karra sar* — "рузи кӯтоҳ" / ва ё баъд аз муайяншаванда меояд *farra sar* — "фиристодаи падар", *ar* — "оби ҳамаи дарёҳо / баҳрҳо".

Шакли ҳам одатан ба воситаи суффикси = *an* сохта мешуд: *astin an* — "сутунҳо" *biyab an* — "абрҳо".

Баъзан шакли ҳам бо суффикси = *in* ҳам тартиб меебад:

*zamān in* — "замонҳо". Бо ҳиссаи номии парфиёни омадани суффикси маънои абстракт = *ift* / дар катибаҳо- *ift* "iya" *ift* хусусияти хоси ин забон мебошад: *kuft* — "қувва, тавоноӣ", *raft* — "ростӣ", *raft* — "ишқ".

Бо ҳиссаҳои номӣ пешояндҳои зерин истъмоли мешуданд:

*abar* — "бар", *abē* — "бе", *adar* — "зери", *andar* — "дар", *au* — "ба",<sup>1)</sup> *az* — "аз", *nerd* — "назди", *pad* — "ба", *par* — "ба воситаи", *parvan* — "пеши..."

Баъзан пешоянҳо чун пасоянд истъмоли мешаванд:

*nigārdan andar* — "дар нестӣ"

Шумораҳои тартибии *naxwēn* — "якум" ва *bidig* "дуҷум" хос буданд.

г. Ҷонишин. Ҷонишинҳои шахсӣ шакли падежи номинатив ва ғайри номинатив доранд:

<sup>1</sup> Ин пешоянд барои ифодаи пуркунандаи бевосита ҳам истъмоли мегарлад: *ke sōzah au man* "Кӣ маро наҷот медиҳад".

*ar, tu* - падежи номинатив ва *man, ta* - падежи ғайри номинатив, *amā(x)* - "мо".

Бандакҷонишинҳо:

	! шахси I	! шахси 2	! шахси 3
танҳо	! = <i>um</i>	! = <i>ut</i>	! = <i>us//iis</i>
ҷамъ	! = <i>amān</i>	!	! = <i>ašān</i>

Ишоратҷонишинҳо *im* (з. *imen*) - "ин", *haw* (з. *hawen*) - "он", *hawcē* - "худи ӯ"

Ҷонишинҳои дигар: *manān* - "аз они ман", *bed(ān)* - "дигар", *hamag* - "ҳама" *haru(in)* - "ҳар" *chēbē* - "худ".

д. Дар забони парфӣёнӣ шаклҳои феълии замони ҳозира нага маҳфуз мондаанд:

		Т а н ҳ о			Ҷ а м ъ		
		ш. I	ш. 2	ш. 3	ш. I	ш. 2	ш. 3
сиғаи хабарӣ	бандаку баромадаш	<i>amL²ayā m</i>	<i>ahL²ayā hi</i>	<i>ahL²ayā ti</i>	<i>amL²ayā m</i>	<i>ahL²ayā to</i>	<i>ahL²ayā ti</i>
	мисол	<i>nēnām</i> <i>aštām</i>	<i>barēh</i> <i>karēh</i>	<i>āwarēd</i> <i>wāyēd</i>	<i>aštām</i>	<i>nēnōd</i>	<i>nēnōd</i> <i>wāyēd</i>
сиғаи ало- қаман- дӣ	бандаку баромадаш	<i>amL²āni</i>	<i>ahL²āhi</i>	<i>ahL²āt</i>	<i>amL²ān</i>	<i>ahL²āto</i>	<i>ahL²āti</i>
	мисол	<i>awāhān</i> <i>wēnān</i>	<i>asāh</i> <i>wēnāh</i>	<i>aštāh</i> <i>wēnāh</i>	<i>nēnām</i> <i>wēnām</i>	<i>nēnōd</i>	<i>awāhān</i> <i>awāhōd</i>
Феъли еридиҳандаи Γ <i>ah</i> .		<i>(a)hēm</i>	<i>aʔi</i>	<i>ast</i>	<i>kēmād</i>		<i>ahēnd</i>
Феъли еридиҳанда Γ <i>aw</i> .		<i>awān</i>	<i>awāh</i>	<i>awāh</i> <i>awēd</i>	<i>awām</i>		<i>awēnd</i>

Мисолҳои дар ҷадвал до овардашуда аз решаҳои зерин тартиб  
ёфтаанд:  
*avdāx* - "наҷот додан", *ās* - "омадан", *āwar-*  
 "овардан", *bar* - "бурдан", *kar* - "кардан"<sup>1</sup>, *pāy-*  
 "посидан", *wāy:* - "овардан, бурдан" /мк руси "вести, при-  
 водить"/, *wēn* - "дидан", *wēnd* - "ёфтан", *āšt* - "ис-  
 тодан". Гайр аз ин, шакли махсус барои шахси Ш танҳо ва ҷамъи  
 সিগаи шартӣ-хоҳишмандӣ бо суффикси *-ēndēh* вучуд дошт:  
*karēndēh* "котики кунад"/кунанд"/.

Тарзи мафъул /ва феълҳои монда/ ба воситаи суффикси *-s-*  
 сохта мешуд:<sup>2</sup>

*bōz* - "наҷот додан": *bāxs* - "наҷот ёфтан"  
*wigrān* - "бедор кардан": *wigrās* - "бедор шудан"  
*kanjām* - "тамом кардан": *(h)anjāsp-* "тамом шудан"

Шакли каузатив ба воситаи дароз кардани садоноки асос  
 сохта мешавад:

*widar* - "гузаштан": *widār* - "гузарондан"  
*sak* - "баромадан/боло/": *sār* - "баровардан/боло/"

Дар забони парфӣёнӣ ҳам мисли забони порсии миёна системаи  
 шаклҳои замони гузаштаи феъли эронии қадим аз байн рафт ва сис-  
 темаи нав аз сифати феълии замони гузашта ва феълҳои ёридиҳанда  
 таъсис меёбад.

Шахс дар тасрифи феълҳои монда ба воситаи феъли ёридиҳанда  
 ифода мегашт: *āgad kēm* - "омадам" - Дар шахси сеюм

<sup>1</sup>Асоси *kar* чун хусусияти хоси забони парфӣ ёнӣ нисбат ба  
 забони порсии миёна / *kun-* / ба шумор меравад.

<sup>2</sup>Муқоиса кун ав. *tafs-* - "гарм шудан" аз решаи *tap-*  
 тоҷ., "тафсидан, тобидан".

фэъли ёридриҳанда меафтад: ... *čē patwān man tābād*  
 - "...ки /он/ пеша ман медураҳмад".

Барои фэълҳои гузаранда чунин ибора ҳангоме сохта мешуд, ки  
 роли муътадои ҷумлаҳо исм иҷро мекард: *āwādan im zeman āwād*  
 - "Авёну ашроф им суҳанро шунданд". Агар муътадои ҷумла ҷонишини  
 шахси мешуд, он дар падежи ғайри номинатив гузошта мешуд: *man*  
*dīst qrodon* - "Ман қаср сохтам". Дар ин гуна мавридҳо муътадо ба  
 воситаи бандакҷонишин ҳам ифода гашта метавонист. Бандакҷонишин  
 ё бо калимаи аввали ҷумла ё фэъл дар шакли сифати фэъли яқоя  
 меомад: *darod-um was marn dōd* - "ман андух/дард/ ва бисъёр  
 қасад дидам"; "...*ud kad imān wākt-im* - "...ва вақте ки  
 ман ин гуфтам".

Яке аз хусусиятҳои хоси фэъли парфиёни дар он аст, ки ба ғайр  
 аз сифати фэъли ба *wt (wāxta*, аз *√wax* - "гуфтан",  
*l nil frašt* аз *√fras-* - "пурсидан", *kīšt*  
 аз *√karš* - "коштан" /сифати фэъли ба *-ād* вучуд дорад.  
*(parsād* аз асоси *pars-*, *√fras-* - "пурсидан",  
*sānād* аз *√san* - "бардоштан", *šamād* аз *√šam-*  
 "нола кардан")

Масдар бо суффикси *-(ā)dan* сохта мешавад.

в. Пайвандаҳо: *aq* - "агар", *bēš* - "аммо", *čē*  
 "ки", *čiwagōn* - "чун", *kad* - "вақте ки", *kē*  
 "/касе/ки".

Забони сугдӣ

Забони сугдӣ—забони шарқии эронии миёна  
 мебошад, ки дар таърихи забони тоҷикӣ роли  
 басо калоне бош мекунад: шеваҳои бисъёри тоҷикӣ дар маконе ҷой-  
 гир шудаанд, ки пештар дар он забони сугдӣ истисмол мешафт.

ҶМк парфиёни *awdāzād, nu. awdaxt* "наҷотефта".

а. Сарчашмаҳои асосии забони сугдӣ:

- маҷмуи ҳуҷҷатҳои гуногуни кӯҳи Муғ, ки онҳоро эроншиносони Ленинград А.А.Фрейман, М.Н.Воголцов, О.И. Смирнова ва В.А.Лившиц таҳқиқ кардаанд;

- матнҳои гуногун, ки дар танга, зарфҳои нуқра, ҳуму ҳумпора, пӯст ва матоъ навишта шудаанд ва аз маҳалҳои мухталифи Осиёи Миёна ёфт шудаанд,

- китобҳои гуногун бо матни дини буддӣ / *Vessantara Jataka*, Сутра<sup>1</sup> ноҳунҳои дароз, Сутраи сабабу натиҷа ва ғайра / ва иқтибосҳои гуногун аз он китобҳо;

- матнҳои иқтибосии гуногун, монавӣ / масалан матни ба ном афсонаҳои сугдӣ /;

- матнҳои исавӣ / саргузашти Георгии муқаддас ва ғайра /.

Қадимтарин сарчашмаи хаттии сугдӣ ба ном "номаҳои кӯҳна" мебошад, ки аз Туркистони Шарқӣ пайдо шудаанд ва ба асри IV милодӣ тааллуқ доранд.

Яке аз дертарин матнҳои сугдӣ катибаи сезвбонаи / сугдӣ, туркӣ, хитой / аз Қарабалғасун / Муғулистон / мебошад, ки ба асри IX милоди мансуб аст. Аз адабиети хоси сугдӣ то ба замони мо иқтибосҳои аз "Достони Рустам" омада расидаанд.

б. Сугдиен системаи ҳосе доштанд, ки аслан аз системаи хати ороми баромада, шаклҳои мухталифро доро буд. Ғайр аз ин, онҳо аз системаи хати монавӣ истифода мебарданд. Се шакли мухталифи хати сугдӣ, овозҳои гуногунро ифода мекарданд:

<sup>1</sup> Сутра /х/. *sūtra* /—"китоб"

алиф:	[a]	ʔrsk	[arsk]	- "рашк"
»	[ā]	ʔz	[āz]	- "қаҳт"
б:	[β]	nmβ	[namβ]	- "шабнам"
	[v]	βyʔ	[vʔzʔ]	"гирифтаң, ефтаң"
в:	[v]	βʔ	[vaʔ]	- "худо"
	[ʔ]	ʔrβ	[ʔaʔβ]	"бисьер"
ғ:	[g]	ʔngʔnd	[angʔand]	"бурдан"
	[ʔ]	ʔzʔn	[ʔarān]	- "гарон, вазнин"
	[x]	ʔxw	[xō]	- "ў"
д:	[d]	ʔndwxs	[anduks]	"қилду қаҳд қардан"
	[ð]	dʔ	[ðasa]	- "дах"

h - ҳарфест, ки чун олати ороиши матн хизмат қарда метаво-

нист;

н:	[u]	wβyʔ	[uvyʔ]	- "ҳар ду"
	[o]	xwʔtʔ	[xoʔtʔ]	- "шутур"
	[ū] ʔ [ō]	ʔwt	[ʔūt] ʔ [ʔōt]	- "даръе"
	[w]	wʔn	[wēn]	- "динан"
з:	[z]	zʔzʔn	[zirʔn]	- "зар"
	[ž]	zʔʔyʔ	[žʔʔzʔ]	- "ҷез задан"
ž:	[ž]	pnž	[panž]	- "панҷ"

Х: [x] хwʔx [xwʔx] - "ғ"; баъзан дар ин гуна мавридҳо ҳар-  
фи h истеъмоля мешавад;

у:	[i]	wyʔʔ	[wiʔʔ]	- "ҳама"
	[ɛ] ʔ [ē]	mʔyʔʔ	[maʔʔi, maʔʔē]	- "хафтаң"
	[ai]	ʔtʔkwʔʔ	[ʔaʔʔkwʔʔ]	- "меғўяд"
	[y]	ʔnʔz	[yanʔz]	- "аммо"
к:	[k]	kyʔʔn	[kiʔʔn]	- "тараф"
	[g]	kwʔʔ	[gotʔ]	- "авлод" / иқтибоси ҳиҷолий

- δ: [δ] δυη [δēn] -"дин"  
 [ʋ] χ<sup>δ</sup>ωκ [χāvūk] -"тахт"  
 [l] δωτ [lūt] -"хамвор"  
 m: [m] m<sup>и</sup> [mān] -"хирад"  
 n: [n] n<sup>и</sup> [nām] -"ном"  
 [m] κηρ [kamē] -"кам"  
 s: [s] δστ [δast] -"даст"  
<sup>с</sup>(αίν): [ə] <sup>с</sup>στϑς [əstɪč] -"зан"  
<sup>с</sup>ϑ [t] & [t] ϑς [ts, es] -"омадан"  
 p: [p] pε [pat] -"дар/пешоянд/  
 [e] pε<sup>и</sup> [εzāman] -"браман"/муџбади  
 хинди/  
 [f] pεm<sup>и</sup> [fzamāy] -"фармудан"  
 f: [f] pɪs<sup>к</sup>f [pats<sup>к</sup>āf] -"харошидан"  
 c: [č] cšm [čašm] -"чашм"  
 [j] pδōyuc [padin] -"кашидан"  
 [ts] mc' [matsā] -"ин чо"  
 [dz] pεβwš [pəβvūš] -"буй гирифтан"  
 j: [j] <sup>и</sup>njmn [anjuman] -"анҷуман"  
 [č] <sup>и</sup>nwuj [ənwēč] -"чидан"  
 q: [k] qβn [kawn] -"майца"  
 z: [z] δw<sup>z</sup> [δūz] -"дур"  
 [ə<sup>z</sup>] mεy [māzɪ] -"мурғ"  
 š: [š] š<sup>t</sup> [šāt] -"шод"  
 t: [t] tm [tani] -"лўзах"  
 [d] <sup>и</sup>st [avd] -"хафт"; дар ин гуна

мавридхо ҳарфи **t** ҳам истеъмоли мешавад.

ʋ: [ʋ] хур<sup>д</sup> [χērai<sup>с</sup>] "...и хеш худ<sup>д</sup>"

Можияти фонетикии ҳарфҳо ба воситаи таҳлили муқоисавии системаҳои хаттии суғдӣ буддой, исавӣ ва монавӣ аниқ гардидааст. Масалан:

Системаи хат			талаффуз	тарҷума
буддой	исавӣ	монавӣ		
—	тyѳ	тyѳ	тēѳ	"pūz"
ꝛꝛѳ	ꝛꝛѳ	ꝛꝛѳ	ꝛꝛѳ	"бисьер"
δꝛꝛwšк	žꝛꝛšq	jꝛꝛšq	žꝛꝛšк	"дарвеш"

Барои раънақи фонетикии суғдӣ дигаргуниҳои зерин хосанд:

- афтидани садонок ва ташаккули гурӯҳи ҳамсадоҳ:

\*pati= čaxšā-> pčaxš -"гирифтани" (pčxš)

\*maxšika-> mxšк -"мағас" (mxšк)

\*včvžayna-> všajп "Баҳром" (všjп)

- i-умлаут, яъне таъсири сонанти y ба овози ҳиҷои пеш аз ҳиҷои y-дор омада:

\*natyaka-> nčк -"нар", \*mčvžum-> mčvž-

"марг" (mčvžy), \*fra-rōžaya-> frēž "роҳнамоӣ

кардан" / frūž/, \*ara-gonžaya-> arēž "пинҳон" кардан" /

(> pꝛi w y z), \*kšyfa-> kšp "сангпушт", / k y šp /.

Табдили ҳамсадоҳ ва гурӯҳҳои зиёди ҳамсадоҳ ба š: \*skai-> škai-

"гирифтани" (škai-), \*apa-šp i-> pšpat-"тартиб додан"(pšp)

\*šyava-> šaw-"сиёҳ" (š>w), \*šcauni-> ščn -"тон" (šw)

\*šrčityaka-> stik-"секи" (styk), \*pivna-bata-> pšāwz-

"озуқа" (pšp), \*gžanvi-> gžanš-"бастан" (gžniš),

\*šajп-> šaw-"рафтани" / šw /, \*ahi-> ahi-> iš-"ҳасти".

- Мисолҳои дигари табдили гурӯҳҳои ҳамсадоҳо: \*tɛ > č:  
 \*Zaravuštra- > zrušč "Зардушт" (zrwšč); \*tɛšna- > čišna-  
 "ташнагӣ" (čšn); \*dɛz: d'urman- > žurta- "дурман"; \*fɛrpa- > paspa-  
 "девор" (čsp); дар мавқеҳои муайян гурӯҳи fɛ- маҳфуз  
 мемонад.

Мисли забонҳои дигари миёнаи эронӣ, ки системаи хати оромро  
 истифода мекарданд, дар забони суғдӣ ҳам як қатор мафҳумҳо ба  
 воситаи ҳетерограммаҳо ифода мегардад/ниг. ба саҳ. 24/

- ʔBY-ɔtar- "падар",  
 ʔPZY- "пайвандаке [uti?]  
 ʔYKʔ- čanaki "вақте ки" (cʔnʔkw)  
 ʔYKZY- čanaki.ti - пайвандак бо ҳиссаҷа,  
 ʔCRZY- "сонӣ" (ɛty).  
 KZNH- tairʔ "ин тавр" (mʔyδ)  
 Lʔ- na- "не, ма" (nʔ)  
 MN čan "аз" (cnn)  
 MLYʔ- axščō- "подшоҳ" (ʔxšyδ)  
 MRʔy yuv "ого" (ymβw)  
 pʔz ZY pariti "аз ин сабаб, аммо"  
 ZY- t- "ҳиссаҷа"

в. Дар инкишофи сохти грамматикӣ забони суғдӣ қонуни вазни  
 асос аҳамияти калон дорад. Мувофиқи ин қонун асосҳо ба ду қисм  
 ҷудо мешаванд: сабук ва гарон. Асосҳои гарон асосҳои номида  
 мешаванд, ки садонокӣ дароз ё садонокӣ кӯтоҳ доранд, ки баъд аз  
 он гурӯҳи ҳамсадоҳо меояд. Асосҳои сабук асосҳои меноманд, ки  
 садонокӣ кӯтоҳ дошта, баъд аз он гурӯҳи ҳамсадоҳо надохта бошанд.  
 Натиҷаи амали ин қонун он аст, ки асосҳои гарон аз садонокҳои  
 анҷома маҳрум гаштанд, аммо асосҳои сабук онҳоро нигоҳ доштанд.

Бояд қайд кард, ки дар натиҷаи таъсири аналогия аңҷомаҳои асосҳои гарону сабуқ омехта мешаванд.

г. Аңҷомаҳои асосии таърифи ҳиссаҳои номӣ дар ҷадвали зерин оварда мешаванд:

		Асосҳои сабуқ			асосҳои гарон
		Ҷинси мардона	Ҷинси миёна	Ҷинси занона	гарон
Т а н ҳ о	Nom.	čašmi -y (ešmy)	-w bači (δcw)	əxšara (əxšp) nana (wn)	-
	Oblig. <sup>1)</sup>	-y yagē (yzy)	čamē (čmyk)	-y wanya (wnyk)	wartan (wrtēn)
	Loc.	-y yagya (yzy)	čamya (čmy)	əxšarya (əxšp)	-
	Acc.	-w čašmi (ešmw) bači (δcw)	-w wani (wn)	-	wartanē -y (wrtēny)
Ҷ а м ъ	Nom.	-č	čašma (ešm)	-č wartanē (wrtēn)	-č wartanē (wrtēn)
	Acc.	-č	čamta (čmt) wandz (wn)	-č wartanē (wrtēn)	šarbang (šarng)
	Oblig. <sup>1)</sup>	-ty	yartya (yzy) wanoga (wnog)	-ty šarbang (šarng)	ty šarbang (šarng)

Дар ҷадвал калимаҳои зерин оварда шудаанд: čašm - "ҷашм", bač - "гад", yag - "куҳ", šarbang - "сардор", čam - "дузах", wan - "дарахт", wartan - "ароба", əxšar - "шаб".

I Obligatus /русӣ косвенный падеж/ одатан барои ифодаи шакли падежҳои ғайриноминатив истисмол мегардад. Дар забони суғдӣ шакли падежҳои генитив, датив, аблатив ва дигарҳо дар баъзе мавридҳо фарқ намекард ва барои ифодаи истилоҳи obligatus истисмол мешавад.

Дар шумораи ҷамъ шақҳои зерини ийнқос гаштаанд: *Nom.*  
маҳтум ба *nist(yst)-varišt* "худож" (*ayustē*), *obliquus*  
маҳтум ба *ān(-n)-varān* "худоро" (*ayn*).

Сифат ва зарфи сугдӣ аз исми фарқи калоне надоранд: *šy*  
-"хуб" *krn* -"кам", *krz* -"ақиб", *smʔkndc*  
"самарқандӣ", *šynʔkk* -"хурд", *šywbx* -"сугдӣ",  
*pnʔ* -"наздиктар" /дх. ба соҳти дараҷаи қиёс/

Мисли забонҳои дигари эронӣ дар сугдӣ ҳам калимаҳои мураккаб  
маъмул буданд: *rgmʔndʔ* -"фармондор", *brʔnrlk*  
-"соҳибхоназан", *ʔbrʔʔynk* -"бадбахт", *rytʔed* -"боз"

д. Халҳои қонишин.

- шахсӣ:

	Танҳо			Ҷамъ		
	ш. I	ш. 2	ш. 3	ш. I	ш. 2	ш. 3
<i>Nominativ</i>	<i>ʔzw</i>	<i>tyn</i>		<i>mʔx</i> <i>mʔyn</i>	<i>šmʔx</i> <i>šmʔyn</i>	
<i>Obliquus</i>	<i>mnʔ</i>	<i>tnʔ</i>				
бандакқонишинҳо	<i>-ny</i>	<i>-ʔy, -ʔyʔ</i>	<i>-šn</i> <i>-šy</i>	<i>-mn</i> <i>-nʔ</i>	<i>-ʔn, -ʔnʔ</i> <i>-ʔy</i>	<i>-šn</i>

- н а ф с ӣ: *ynty, xnty* -"худаш" *ʔyʔynk* -  
"худаш" *yurb* -"аз они худ/аш/, ... и худ"

- и ш о р а т ӣ: /дар бисёр мавридҳо роли қонишини шахсии  
шахси сеим ва артикльро иҷро мекарданд/:

	хетеро- граммаҳо	Ба маънои "ин"		Ба маънои "он"		
		мардона.	занона.	мардона	занона	
Т а н	Nom.	ʔK(m) ʔKh(f)	хō (хw, ʔw)	ха (хʔ, yh)	уō (yw)	уа (yʔ)
	Acc.	ʔKw	(a)wi, ʔ (ʔ)ww, ʔw	wa (wʔ)	ami (ʔ)mi	
О в л.	ʔKw(n)	wiŋē, awiŋ (wʔ)ny, ny)		ami(n) (ʔ)ny)		
	ʔKw(h)	(a)wya (ʔ)wyh, wy)		(a)mya (ʔ)my)		
Ч а м б	Nom.	ʔNH	ха (хʔ)			
	Acc.		wa (wʔ)			
	Ов.		wiŋē (wʔ)ny)			

Ғайр аз ин, шаклҳои дигари септумори фонишинҳои ишоратӣ истеъмоли мешуданд: *wyŋō, myŋō* / шаклҳои падежии гуногуни *ҷамъ*, *хуδ, нхδ, ʔуδ* / ба маънои "худи ин", "худи он",  
 - номуайяни: *ʔnyw* "дигар", *ʔnytʔ* "ҳама", *sʔ* "ҳама", *ʔʔēw* "ким-чӣ", *ʔʔʔ* "ким-кӣ";  
 - саволи ва нисбӣ "ку" - "кӣ", *ēw* "чӣ", *кʔē* "кадом", *kw* "қучо", *кδʔ* "қай".

е. Ғеъл шаклҳои септумори гуногунро дорост. Дар системаи ғеъли замонҳои бисёре /ҳозира, оянда, се шакли имперфект,

преферити феълҳои гузаранда ва монда/, сиғаҳо /хабарӣ, алоқамандӣ, хоҳишмандӣ, шартӣ, амрӣ/, боқимондаҳои тарзи миёна /ғайр аз тарзи формиду мафъул/ ва инчунин як қатор шаклҳои таркибӣ дорад.

		Замони ҳозира			замони им-перфект	
		хабарӣ	алоқамандӣ	хоҳишмандӣ		
т	шахси I	ʔəzvam (ʔzʔʔm)	ʃawān (ʃwʔʔn)	wunay (wnʔʔ)	wēni (wēnʔʔ)	
а	шахси 2	ʔərvē (ʔzʔʔv)	tisā (tʔʔʔ)	ʃāre (ʃʔʔʔ)	vāšāme (vʔʔʔʔmʔʔ)	
ҳ	шахси 3	асосҳои	tist	āāyat	wēnē	wēn
		вазнин	(tʔʔʔ)	(āāyʔʔ)	(wēnʔʔ)	(wēn)
о	шахси 3	асосҳои	varti	ʃawāti		vare
		сабуқ	(vʔʔʔ)	(ʃwʔʔʔ)		(vʔʔʔ)
ҷ	шахси I		āyidim	waxsem	šāim	vēlēman
			(āyʔʔʔm)	(wʔʔʔʔm)	(ʃʔʔʔʔm)	(vēlʔʔʔmʔʔ)
а	шахси 2	šarta	šarva	šawēš	aytaxš	
м		(ʃʔʔʔʔ)	(ʃʔʔʔʔ)	(ʃʔʔʔʔ)	(āyʔʔʔʔʔʔ)	
ъ	шахси 3	kāwand	kunānd	kunēnd	wēnāno	
		(qʔʔʔʔnd)	(kwnʔʔʔnd)	(qwnʔʔʔnd)	(wēnʔʔʔʔnd)	

Ҷаҳрияти шевагӣ ва системаи хат сабаби асосии онанд, ки шаклҳои дар матн омадаи феълӣ аз шаклҳои дар ҷадвали боло додашуда тафовуте дошта метавонанд.

Дар ҷадвал намоёнатарин шаклҳои феълӣ аз асосҳои зерин оварда шудаанд:

ʔʔʔ - "зодан", ʔʔʔ - "омадан"/замони ҳозира ʔʔʔ-),  
 ʔʔʔʔ - "хостан", vʔʔʔʔ - "ғиристондан", ʔʔ - "бурдан",  
 ʔʔʔ - "доштан", ʔʔʔʔ - "донистан", kwnʔʔʔ, qwnʔʔʔ, wnʔʔʔ-

- "кардан",  $g^2m$  - "хостан",  $\check{sw}$  - "дафтан",  $tys-$   
 "дармадан",  $wys$  "наҷот ёфтан",  $wyn$  - "дидаи".

Чунонки аз қадвал аён аст, системаи феъли сугдӣ шакли имперфекти эронии қадимро нигоҳ доштааст /мк дар забони порсии миёна ва парфияи шакли замони гузашта аз сифати феъли сохта мешуд/. Дар забони сугдӣ аугмент маҳфуз мемонад ва дар мавқеи баъд аз префикс меояд:

$\check{r}ty\check{o}\check{s} = (ptyw\check{s})$  - "шунидан" < \*  $pati = gau\check{s} =$   
 - "замони ҳозира", аммо  $pty\check{o}\check{s} - (ptyw\check{s})$  < \*  $pati = a = gau\check{s}:$   
 имперфект;  $zwart. (zw'it)$  - "баргаштан" < \*  $uz - wart -$  замони  
 ҳозира, аммо  $z\check{u}wart. (z\check{u}w'it)$  < \*  $uz = a = wart -$   
 имперфект;

Аз рӯи аналогия бо ин шаклҳои префиксдор дар имперфекти феълҳои бепрефикс ҳам садоноки дароз пайдо шуда метавонист. Масалан, аз феъли  $sn^2y$  - "шино кардан" имперфекти  $syn^2y =$   
 - сохта мешуд, агарчи решаест, ки префикс надоштааст:

$s\check{u}n\check{a}y = : sn\check{a}y = z\check{u}wart. : z\check{u}art$

Ба худи ҳамин тариқ аз асоси  $\check{sm}^2e$  - "андешидан" имперфекти  $\check{sym}^2e$  - сохта мешуд ва ғайра.

Ғайр аз ин, шакли имперфект ба воситаи префиксҳои  $m^2\check{p}\check{a}t$  аз  $pt$  "афтидан"/,  $m\check{u}$  - ( $m\check{u}\check{s}t^2y$  аз  $\check{s}t^2y =$   
 "нишон додан"/, суффикси  $-z\check{u}$  ( $>skw>z$  аз  $>skw$   
 - "мондан"/ сохта шудааст.

Феълҳои зерин дар забони сугдӣ чун феъли ёриҷиҳанда истеъмоли мешуданд:

$bw,^2sy$  - "будан",  $wm^2t, m^2t$  - "судан".  
 $>skw$  - "мондан" / аз ҳаракат/,  $kw\check{u}$  - "кардан",  $\delta^2e$  -  
 - "доштан" ва ғайра. Шаклҳои гуногуни феъли "бурдан" - ро меорем

	реша	ah=			baw=		
	замон	замони ҳозира		импер- фект	замони ҳозира		импер- фект
	шахс сифа	хабарӣ	алоқаман- дӣ		хабарӣ	алоқа- мандӣ	
т	1	ʕym	ʕʔu		βʔm wβʔm	βwʔu βʔu	
а	2	ʕgʃ			βwʕ		
н	3	ʔstʃ, ʕcy	ʔt, xʔt	ʔʔy ʔyʔ	βwt	wβʔt βʔt	wβʔ
ҳ		ʕcy, ʔcy	ʔstʔt				
о							
ч	1	ʕym(n)					
а	2	(ʔn)sδ(ʔ)					
м							
ъ	3	xno, ʔnt ʔnt		ʔʔnt ʔʔnt	βʔd βnt	βnt	wβnt, βnt

Феъли суғдӣ чанд навъ шакли номӣ дошт:

- сифати феълии замони ҳозира бо суффикси -ny: *xwʔylyny*
- "хӯрон", *gwnyly* - "кунон";
- сифати <sup>феълии</sup> замони ҳозира бо суффикси -yq: *ʔʔyq*
- "доно", *ʔmʔyq* - "фикркунанда";
- сифати феълии замони гузашта, ки аз сифати феълии эронии қадим бо суффикси -ta баромадааст. Аз он шаклҳои гуногуни замони гузашта сохта мешаванд: *ʔntʔym* - "кардам", *ʔʔʔym* - "таваллуд шудам".

Ин шакли калима танҳо дар мавриди ифодаи таърих/тартиби рӯзу сол/истеъмол ё мешуд. Чун бандаки хабарии шахси сеюми танҳо қониқини ишорати *ʔym* /ик дусӣ это/ истеъмол мешуд.

- масдар аз асосҳои вазнин ба воситаи суффикси  $-t/sn^t$   
 -"шино кардан" / ва асосҳои сабуқ ба воситаи суффикси  $-y/ys^y$   
 -"лесидан" / сохта мешуд.

Аз ҳиссаҳои номӣ ва феълҳои ёридиҳанда феълҳои таркибӣ  
 ташкил мешуданд:  $\delta\beta^{\gamma}rt \ \delta^{\gamma}r^{\gamma}m$  -"додаам" /перфект/ аз  
 феъли гузаранда/,  $\gg y^t \ \gamma s$  "омадай" /перфект аз феъли  
 монда/.

Забони суғдӣ як қатор шаклҳои хоси феълро доро буд: онҳо  
 аз шакли феъли тасрифшаванда ва ҳиссаҳои аглютинативӣ, ки аслан  
 аз феъл пайдо шудааст, таркиб меёфтанд:

- ҳиссаҳои  $k^{\gamma}m$  барои б сохтани замони оянда  
 / $swm\beta^{\gamma}k^{\gamma}m$  -"сӯроҳ хоҳад кард",  $\gg ysm-k^{\gamma}m$  -"хоҳам омад"/.

- ҳиссаҳои  $skwn$  барои сохтани шаклҳои давомдор/ $sw^{\gamma}nt-skwn$   
 -"рафта истодаанд"/;

- ҳиссаҳои  $\gamma^{\gamma}stn$  ҳам барои сохтани шаклҳои давомдор  
 / $\gamma^{\gamma}nt-\gamma^{\gamma}stn$  -"рафта истодаам"/.

- ҳиссаҳои  $x^{\gamma}t$  барои сохтани таркиби феъли, ки амалу  
 ҳаракати таҷминӣ ва шартиро ифода мекунад/ $peyc^{\gamma}-x^{\gamma}t$ -  
 "бояд тарк кунед"/.

ж. Ҳиссаҳои нутқ.

Пешояндҳо:  $\gamma^{\gamma}c$  -"аз" /аксаран дар шакли  $\check{c}nm$  /  
 $\beta$  -"бо" /аксаран дар шакли  $\delta nm$  /,  $pe$  -"дар",  
 $zm$  -"бо",  $\gamma k^{\gamma}w$  -"ба",  $\gamma^{\gamma}t$  -"ба" /танҳо  
 барои ифодаи мухотабӣ/,  $pe\delta^{\gamma}e$  -"ба сабаби ...",  $\check{c}^{\gamma}nw$   
 -"ғайр аз".

қолибҳои махсуси пешоянд...пасоянд:  $zm.. pe\gamma^{\gamma}w$   
 "ҳамроҳи...",  $kw... s^{\gamma}e$  -"ба тарафи..." ва ғайра.

Пешояндҳо бо ҷонишин ва зарф дар як шакл ҳамроҳ омада мета-  
 вонистанд /мк наместӣ  $\alpha^{\gamma}xw^{\gamma}n, noe^{\gamma}n$  ва ғ./ Мисолҳои ҷунин яқо-

шавии пешоянд бо ҷонишин дар ҷадвали зерин оварда мешаванд:

		Пешояндҳо			
		ġ < *hačā "аз"	δ < *hača "бо"	ρ < *adari "бар"	
Ҷонишинҳои шахси ва бандакҳои м.инҳо	шахси 1 т.	ġ'm', = mč	ε mδ	ρ > m'k	
	шахси 2 т.	ġ'β', = βġ		ρ > t'ñ, yρε	
	шахси 3 т.	= šġ	= šδ	= šyρε, šmρε	
Ҷони- шир- ҳои	дар вазифаи артикль		ġ(w)n, ġnn	δ(w)n, δnn	ρεn, ρεm
	бо ҳиссаҳо- чаҳони	= εnd	ġywnd	δywn̄t	ρywyn̄d
ишо- ра- ти	таъкидӣ:		ġm(')nt	δm̄nt(y)	ρym̄
			ġy(w')yδ	δywyδ	ρywyδ

Дар иборати *ky m'nt jzw s'ε* - "ба тарафи ин кӯҳ"  
пешоянди *κ(w)* бо ҷонишини ишоратӣ-таъкидӣ (*y*) m'nt  
якҷо шуда ҳамроҳи пасоянди *s'ε* алоқаи калимаи *jzw*  
/асс-ро бо калимаҳои дигари ҷумла ифода мекунад. Якҷошавии  
пешояндҳо бо зарф: *ġ(y)ndr < \*hačā + antara =*  
"дар дағун", *ġ'δε < \*hačā + adari =* "дар поён" ва м.инҳо

Сериستمолтаин пайвандҳои сугдӣ *zty* - "ва", *ġn'kw*  
"чун" *ρ > n̄ty* - "аммо" мебошанд:

3. Ҷарае вучуд дорад, ки матнҳои мавҷудани сугдӣ ба шеваҳои  
иқтимоӣ /социалӣ/ мансубанд: матнҳои сугдӣ буддой орфографияи

кўҳнаро маҳфуз дошта аз инкишофи забони умумӣ ақиб монда буданд, матни монавӣ дар даъраи табақаҳои боло равнақ меёфт ва матнҳои исавӣ чун шакли гуфтугуши забони табақаҳои поёнии ҷамъият ба назар мерасанд.

	шаклҳои эронии қадим	*kēnaç- "кардан"	*astī "аст"	*ima-sāda-sāra "инҳо"	*ava-sāda- sāra- "онҳо"
шакл- ҳои	монавӣ	кун (kwn)	astī (ʔsty)	maṛtsar (martsʔr)	ōrtsar (ʔwetsʔr)
сут- дӣ	буддой	(kwn = kn)	(ʔsty, ʔcy)		(ʔwtsʔr)
	исавӣ	wan (wn)	xaēi (xcy, ʔcy)	matsā (mɔʔi)	ōtsā (ʔwɔʔ)
	шаклҳои яғнобӣ	kun-	astē	mas(kē)	was(kē)

Лаҳҷаи ҳуҷҷатҳои кўҳи Мут ва пешомади забони яғнобӣ, ҷи таъриқи аз қадвали боло маълум мегардад, лаҳҷаҳои аз шеваи матнҳои исавӣ фарқ мекардагиро давом медиҳанд.

Забони ҳс. ҷазмӣ шарқиносон кайҳо боз маълум карда буданд, ки дар Ҳоразм забони махсусе буд, ки ба гуруҳи забонҳои шарқии миёнаи эронӣ дохил мешавад. Аз асари Абу Райҳони Берунӣ /907-1048/ "Китоб ал-Фосол ал-боқия" тақрими ва калимаҳои гуногун ба забони ҳоразмӣ, сугдӣ ва забонҳои дигар маълуманд.

Соли 1927 донишманди турк Аҳмад Заки Валиди Тоған аввалин бор ҷумлаҳои пурра ба забони ҳоразмӣ ҷоп кард, ки онҳоро аз дастнависҳои қадима пайдо карда буд.

а. Агарчи қадимтарин сарчашмаи хатии ҳоразмӣ матни тангаҳои мансуб ба асри II пай тааллуқдошта ба ҳисоб равад ҳам, аз ин матнҳои

ягон хулосаи муҳиме дар бораи сохти забон саровардан амри маҳол аст. Аз ин сабаб сарчашмаҳои забони хоразмӣ матнҳои зерин мебошанд:

— матнҳои дар ҳуму хумшора /устухондон/, ҷубу ҷаҳм ва зарфҳои нуқрагин нигошташуда, ки бо системаи ҳосе, ки дар асоси хати оромӣ ихтироъ гардида, ба хати суғдӣ хеле монанд аст, навишта шудаанд; ин матнҳо дар бозьефти бостоншиносони советӣ дар Хоразм аз хароботи Топрак-қалъа /II м./ ва Тоқ-қалъа /VI-VII м./ В.А.Лившиц ҷудо карда таҳлил кардааст.

— матни бисъёр муҳим — калимаи ибораҳои хоразмӣ — дар китоби Замаҳшарӣ /1075-1144/ "Муқаддима-ул-адаб"<sup>I</sup>/ ибтидои асри XII/, ки ба хати арабӣ навишта шудааст. Барои ифодаи овозҳои хоразмӣ баъзе ҳарфҳои арабиро бо аломатҳои иловагӣ истифода мебаранд.

ح ҷ, ق -барои "в"-и лабуландонӣ, калимаи ибораҳои дар матнҳои фикҳ /бо ҳуруфоти арабӣ/: "Ятимат-ад-даҳр"-и Алоуддини Тарҷумонӣ /соли вафоташ 1257/, "Қунъят-ул-мунъа"-и Мухтор аз-зоҳиди ал-Ғазвинӣ /соли вафоташ 1260/, калимаи ибораҳои хоразмиро аз матнҳои фикҳ Ҷамолиддин ал-Имоли ҷамъ карда ҷун маҷмуае "Рисолат-ал-алфоз" навиштааст<sup>I</sup>.

Дар таҳлили сохти грамматикӣ ин матнҳои хоразмӣ хизмати В.Б.Хеннинг ва М.Н.Боголюбов калон аст.

б. Системаи овозҳои забони хоразмӣ хусусияти эронии шарқӣ /ҳамсадоҳии роғи қаранглору беҷаранг/ африкатаи ҷ ва ғайра/ дошт.

<sup>I</sup>"Муқаддима-ул-адаб" — дастуруламали машҳури забони арабӣ дар асрҳои миена, ки ба воситааш намоидагони халқҳои бисъёре забони арабӣ меомӯхтанд. Одатан матни арабиро дар ин китоб ба забони су, сандагон тарҷума мекарданд. Гайр аз дастнависи китоб бо тарҷумаи хоразмӣ дастнависҳои дигар бо тарҷумаи дарӣ, турки, мугули ва ғайра мавҷуданд.

<sup>II</sup>Ҷамолиддин ал-Имоли калимаи ибораҳои хоразмӣ китоби азбайнрафтаи Заҳриддини ул-Қубазини "Мунъят ул-фуқоҳо"-ро ба ҳисоб гирифтааст.

Хусусияти хоси вокализми хоразмӣ мавҷудияти садонокҳои димоғӣ буд, ки ба воситаи аломати суқун ифода гашта метавонистанд. Масалан,  $\text{ʔ} [m\bar{a}]$  "хоҳиш". Аз ин ҷост, ки калимаи  $[b\bar{u}ʔan]$  ҳам чун  $\text{бу}$  ва ҳам чун  $\text{бум}$  навишта мешавад, калимаи  $[ka\bar{a}]$  "калон" чун  $\text{к}$  ва ҳам чун  $\text{к}$  ифода мегардад. Хусусияти дигари вокализм он аст, ки садонокҳои калимаи охири ҷумла хеле дароз талаффуз мешуданд ва ин ҳодиса дар орфография инъикос ёфтааст:

$z^{\text{d}}dk$  "писар" — дар охири ҷумла  $z^{\text{d}}dyk$  / < эр.қад.  $[z\bar{a}taka]$   
 $h^{\text{v}}rd$  "дод" — дар охири ҷумла  $h^{\text{v}}ryd$  / < эр.қад.  $[h\bar{a}rdota]$ .

Чун хусусияти муҳими фонетикаи таърихӣ ин забон нармавии овозҳои ланҷониро нишон додан мумкин аст:

- \*  $d > j$  [ $d\bar{z}$ ]: \*  $bandaya$  "бастан" >  $\beta ncy$ , \*  $sardaya$ -ка яксола >  $scyk$ ,
- \*  $t > c$  [ $t\bar{s}$ ]: \*  $pati$  префикс >  $pc$ , \*  $ar\bar{s}tak\bar{s}$  "найза" >  $\bar{s}c$ ,
- \*  $\delta > z$ : \*  $\bar{a}caudaya$  "буй гирифта" <  $\bar{z}m\bar{z}$  \*  $z\bar{s}dya$  "дил" >  $z\bar{s}y$
- \*  $\bar{v} > s$ : \*  $xvaip\bar{v}ya$  "хеш" >  $x\bar{v}sk$ , \*  $pa\bar{v}na$  "туша" >  $psf$
- \*  $\bar{s} > s$ : \*  $daus(\bar{s})\bar{z}$  "душидан" >  $\bar{s}ns$ , \*  $nigousaya$  "гуш кардан" >  $n\bar{z}ms$ .

Яке аз хусусиятҳои муҳими фонетикаи таърихӣ хоразмӣ аз он иборат аст, ки  $\bar{s}$  ба  $f$  табиқ мегардад, масалан, \*  $m\bar{s}$  "муш" >  $mwf$ , \*  $(h)au\bar{s}ka$  "хӯша" >  $mwfk$ .

Дар айни замон дар забони хоразмӣ баъзе гурӯҳҳои кӯҳнаи ҳамсадоқо маҳфуз мемонанд:  $m\bar{z}y$  "ҳайвони шикорӣ" < \*  $ma\bar{z}ya, \beta\bar{r}o$  "бародар" < \*  $\bar{v}\bar{a}t\bar{a}$ ,  $cy\bar{r}$  "тез" < \*  $t\bar{y}ra$  ва ғайра.

Равнақи фонетикӣ хоразмиро аз шаклҳои гуногуни дар асарҳои Бегунӣ боқимонда ҷаҳидан мумкин аст. Бегунӣ калимаҳои гуногуни хоразмиро аз сарчашмаҳои томосулмонӣ гирифта шакли кӯҳнаи фонетикнашро ифода намудааст: Бегунӣ дар "Китоб ал-осор..." шакли  $wx\bar{s}$

- "Ғарштиаи Вахш /Ому/" додааст ва дар сарчашмаҳои дигар ҳуди ҳамин калима ҷар шакли  $\text{> xw}$ , лекин ба маънои "дарё" дода мешавад, ки он дар бобати  $\text{xš} > \text{x}$  гувоҳӣ медиҳад.

Қуҳнатарин шаклҳои калимаро дар матнҳои Топрак-қалъа ва Тоқ-қалъа пайдо кардан мумкин аст. Масалан, номи моҳ Ғарвардин дар матни Тоқ-қалъа дар шакли *vrvvrtyn [rawarci]*, аммо дар асарҳои Боруни шакли *гм(г)н* оварда мешавад.

в. Ҳиссаи номии нутқ дар хоразмӣ унсурҳои тасрифро маҳфуз доштааст. Исмҳои ҷинсиати мардона ва занона ба тарзҳои гуногун тасриф мешуданд. Муҳимтарин нишонаи категорияи ҷинсиат артикли  $\text{y}$  /мардона/ ва  $\text{y}$  /занона/ мебошад.

Исмҳои сершуморе суффикси  $\text{uk} < \text{*aka}$  қабул карда ба тарзи махсус тасриф мешуданд.

- тасрифи шакли танҳо:

	мардона	занона	
		асосҳои мах-тум ба $\text{*a}$ .	асосҳои $\text{x}$ мах-тум ба $\text{aka}$ .
<i>Nom. Acc.</i>	$\emptyset$	$=a$	$=ka$
<i>Genitiv</i>	$\emptyset$	$=ya$	$=ca$
<i>Possessiv<sup>1)</sup></i>	$=an$		
<i>Relativ</i>	$=a$	$=o$	$=ka$
<i>Instrument</i>	$=a$		

<sup>1)</sup>Идеали *Possessiv* маънои ҳоси соҳибиятро ифода мекунад.

Мисолҳо:

*Possestiv*-и ҷинсияти мардона:  $\text{ʔʃʃ}^n$  аз  $\text{..ʔʃʃ}$  "ёл",  
 $\text{x}^n$  аз  $\text{x}^x$  - "хар",  $\text{x}^n\text{x}^n$  аз  $\text{x}^n\text{x}$  - "шамшер";  
*Abstr-Locativ*-и мардона:  $\text{z}^n\text{d}k^h$  аз  $\text{z}^n\text{d}k$  - "писар"  
 $\text{ʔu}^n\text{d}k$  аз  $\text{ʔu}^n\text{d}k$  "хашм";

*Obligativ*-и занона /маҳтум ба  $\text{.ā}$ /:  $\text{ʔs}^n\text{c}y$  [ $\text{ʔas}^n\text{c}y$ ]  
аз  $\text{ʔst}$  [ $\text{ʔasta}$ ] "даст",  $\text{q}^n\text{m}y$  [ $\text{qal(a)}\text{m}y$ ] аз  $\text{q}^n\text{m}$  [ $\text{qal}^n\text{m}$ ]  
"қалам".

*Obligativ*-и занона /маҳтум ба  $\text{*kā}$ /:  $\text{j}^n\text{v}^n\text{c}$  [ $\text{j}^n\text{v}^n\text{cā}$ ] аз  
 $\text{j}^n\text{v}^n\text{c}$  [ $\text{j}^n\text{v}^n\text{c}$ ] - "гов",  $\text{m}^n\text{y}^n\text{c}$  от  $\text{m}^n\text{y}^n\text{c}$  "найза".

- Шакли ҷамъ ба воситаи суффикси  $\text{.i}$  ташкил мешуд:

$\text{j}^n\text{ʃ}y(h)$  [ $\text{j}^n\text{ʃ}i$ ] аз  $\text{j}^n\text{ʃ}$  - "дандон",  $\text{p}^n\text{y}^n\text{c}$  аз  $\text{p}^n$  - "пар",  
 $\text{ʔ}^n\text{ʃ}i$  [ $\text{ʔ}^n\text{ʃ}i$ ] аз  $\text{ʔ}^n\text{ʃ}$  [ $\text{ʔ}^n\text{ʃ}$ ] - "шутур".

Дар шакли ҷамъи калимаҳо пеш аз  $\text{.i}$  таъбири  $\text{k}^n\text{c}$   
ба амал меомад:  $\text{ʃ}^n\text{k}$  [ $\text{ʃ}^n\text{k}$ ], ҷамъшаш-  $\text{ʃ}^n\text{c}$  [ $\text{ʃ}^n\text{c}$ ],  $\text{z}^n\text{d}k$   
- "писар", ҷамъшаш-  $\text{z}^n\text{d}k$ ,  $\text{x}^n\text{d}^n\text{c}$  - "худ", ҷамъшаш-  $\text{x}^n\text{d}^n\text{c}$

Ғайр аз ин, шакли ҷамъ бо суффикси  $\text{-ān}$  дучор мешавад:  
 $\text{p}^n\text{d}k^n$  - "хонаҳо" аз  $\text{p}^n\text{d}k$ ,  $\text{ʔ}^n\text{p}^n\text{c}$  - "ғусфандон" аз  $\text{ʔ}^n\text{p}$ ,  $\text{ʃ}^n\text{y}^n$   
- "шерҳо" аз  $\text{ʃ}^n\text{y}$ .

Мисолҳои шакли ҷамъи падежҳои мухталиф: *Possestiv-ivn*  $\text{m}^n$   
аз  $\text{v}^n\text{m}$  - "замин" / *Nominativ*-и ҷамъ  $\text{v}^n\text{m}^n$ ,  $\text{ʔs}^n\text{c}$   
/мк.болотар  $\text{ʔst}$  /, *Abstrativ*  $\text{ʔu}^n\text{c}y$  ( $\text{ʔ}$ )  
аз  $\text{ʔu}^n\text{d}k$  "хулқ" / *Nominativ*-и ҷамъ  $\text{ʔu}^n\text{d}k$ .

Сифатҳои одатан пеш аз исмҳои меомаланд / $\text{k}^n\text{ʔ}^n\text{p}^n\text{k}$   $\text{z}^n\text{y}$   
-нигоҳи кофирона",  $\text{z}^n\text{p}^n\text{c}$   $\text{m}^n$  "мурғони хурд",  $\text{p}^n\text{y}^n\text{c}$   $\text{x}^n\text{x}$   
- "шамшери шоя" / ва аз рӯи ҷинсият ва шумора дигаргун шуда мета-  
вонистанд.  $\text{w}^n\text{d}^n\text{y}^n\text{c}$   $\text{m}$ ,  $\text{w}^n\text{d}^n\text{c}$ , ҷамъшаш -  $\text{w}^n\text{d}^n\text{c}y$  - "кӯҳна,  
кӯҳан".

г. Қонишинҳо.

- шахси:

	шахлҳои мустақил						банлаққонишинҳо					
	танҳо		ҷамъ				танҳо		ҷамъ			
	ш. I	ш. 2'	ш. I	ш. 2	ш. 3	I	2	3	ш. I	ш. 2'	3	
<i>Nom.</i>	nʔx	>wtk										
<i>Acc.</i>	mʔδʔ	twʔδʔ	mʔy	hʔy	yʔy	mʔ	vʔ					nʔ
<i>Dativ</i>						mʔ	dʔ	hʔ	mʔ	vʔ		hʔ
<i>Abstr.-Loc.</i>	mʔk	vʔk										
<i>(Genitiv)</i>	mʔc	twʔc	mʔ	hʔ	yʔ							

- ишорати: "ин" *ny* (m.), *nyh* (f.), *nʔw* (pl.),ҷун муайянқунанда ҳамеша дар шакли *ny* воমেҳурад: 'ин'-*nʔ*  
h., q. / *nyh* /z/, *nʔny* (z. ablativ),ишоратқонишинҳои исмшуда: *nyʔ* - "ин", *nʔw* (y)ʔ, *nyw* -  
"он", "худди он" - *hʔmk* (m) *hʔmc* (f.).Ишоратқонишинҳо баъзан пас аз исм омада метавонистанд: *yʔpʔk ny* -  
"ич хона", *yʔ ʔyl nʔw* "ин машғулот"/корҳо/".- нафси - "худ" дад вазиғаҳои мухталиф шаклҳои *xdʔk* ва *xdʔc*  
истеъмол мешаванд. Ғайр аз ин, қонишинҳои *yʔyw* - 'худ', *hʔʔk* -  
/аз они худ/ воমেҳуранд.- муштарак -- дар ду шакл *yʔ nywny* (Nom - Acc) ва *yʔ nyw* -  
*nyʔn* (Genitiv) - "яқдигар" дучор мешавад.- ном ӣяян - *yʔny* - "дигар", *nʔnʔm* - "қалон", *yʔwsp* - "ҳар"- саволи-ку - "ки", *kdʔm* - "ки, кадом", *c* (y) - "чи".

д. Барои сохти ҷумлаи феълии хораэми пролеписис хос аст ва он танҳо дар мавридҳои вомехурад, ки ҳабади ҷумла дар ҷои аввал меистад. Моҳияти пролеписис аз он иборат аст, ки бо шакли феъли /ҳабари ҷумла/ бандакҷонишинҳои истеъмоли мешаванд, ки пешакӣ ҳамаи дурқунандаҳои ҷумларо ифода мекунад. Масалан.

$h^2vzn^2hyd^2y^2 \delta\gamma o^2m [havvna-h\bar{e}-de y\bar{a} \delta u\gamma d\bar{a}m]$   
 "Ман духтарамро ба ту додам" /таҳт-ул-лафзӣ: "додам -аш-ат, духтар-ам"/.

Дар ҷумлаи мазкур бандакҷонишини  $h\bar{e}$  пешакӣ дурқунандаи  $\delta\gamma o^2 [ \delta u\gamma d ]$ -ро ифода мекунад.

Ба ҳуди ҳамин тариқ ҳолшарҳқунанда ҳам пешакӣ баён мегардад. Масалан:  $zyz^2r^2o^2y^2 m^2w^2c^2 nlc [ez\bar{a}r\bar{a}-ca i t\bar{a}i ca w\bar{a}n\bar{c}a]$  "Меваҳо аз дарахт афтиданд", (таҳт-ул-лафзӣ: "афтиданд-аз/он/ мезаҳо, аз дарахт"/.

Бо шакли феъли пешоянди  $c^2$ , ки вазифии зарфиро иҷро мекунад, ҳоли  $ca w\bar{a}n\bar{c}a$  /"аз дарахт"/-ро пешакӣ баён мекунад.

Аффиксҳои гуногун ба шакли феъли ба тариқи зерин мечаспиданд:

а/ ҷонишини энклитики:

б/ пасоянди пешоянд;

в/ зарфҳои  $w(?)$  ва  $w\bar{a}$

Дар дохили ҳар яке аз гурӯҳҳои мазкур тартиби махсусе мавҷуд аст. Масалан, бандакҷонишини энклитики  $h(y)$  пеш аз  $d(y)$ , лекин пас аз  $m(y)$  меояд.

Дар шакли  $c^2w^2zyd^2h^2o^2$ , масалан, баъд аз феъли  $c^2w^2zyd^2$  -"баровард" бандакҷонишини шахси сеюми ҷамъ  $m^2$  /"онҳоро"/ ва баъд аз он пасоянди  $d$  /"аз онҳо"/, ки ҳоли пас аз он омадаро пешакӣ баён мекунад, омадаанд.

Дар шакли  $m^2xw^2sd^2n^2w$  феъли  $m^2xw^2sd(?)$  /"обмонд",

бандакҷонишини шахси сеҳми занона 77<sup>2</sup> -"онро" ва зарфи  
w -"онро/ба/"паи ҳам омадаанд.

Пролепис ба сохти ҷумлаи хоразмӣ хусусияти хоҷе мебахшад.

е. Системаи феъл. Феълҳои хоразмӣ системаи бои замон /ҳозира,  
ҳозираи давомдор, имперфект ва ғайра/, сига /хабарӣ, алоқамандӣ,  
хоҳишмандӣ, амрӣ/ ва тарз /фоил, пасмондаҳои миёна/ дошт.

Асосҳои феълӣ бо ери суффикс сохта мешуданд: -s- < \*sa-  
барои шаклҳои феълӣ монда:

ʔdʔs -"тафсидан" < \*apa-taf-sa=;

ʔyʔʔs -"бедор шудан" < \*gei-sa=;

ʔkʔs -"ҳайрон шудан" < \*apa-kā-sa=;

-y- < \*ya- барои шаклҳои мафъул:

ʔzy -"дар т швиш мондан" < \*ā-ʔat-ya=;

ʔny -"гардонда шудан" < \*ni-wat-ya=.

Шаклҳои каузативӣ бо дароз шудани садоноки реша ташкил  
мешуданд. Масалан: ʔzʔzy -"ташвиш додан", мк. ʔzy;  
одатан, дар ин шаклҳо суффикси -y- < \*aya- ҳам истеъмоли мешуд:  
kʔzy -"кафондан" < \*kaf-aya= мк. kf= "кафидан"  
< \*kaf-a; xwʔzy -"хӯрондан" < \*xwān-aya=, мк. xʔ= "хӯрдан"  
< \*xwān(a); nkʔny -"кӯҳна кардан" < \*awā-kān-aya=, мк. nkny-  
"кӯҳна шудан" < \*awa-kān-ya=.

Ласрифи феълӣ ʔk [ikkʔ] <sup>1)</sup> "кардан" ва ʔβ [avv-]

"будан" дар замони ҳозира, шумораи танҳо:

шахс	сигаи хабарӣ	шаклҳои давомдор	сигаи алоқамандӣ
1	ʔRʔ [ikkām]	ʔkʔny	ʔRʔ [ikkā]
2	ʔky [im], ʔβ [avv]	ʔky [ikk]	ʔky [ikkʔ] ʔβ [avv]
3	ʔβ [avv] ʔβ [avv]	ʔkʔ, ʔβʔ	ʔkʔ [ikkʔ] ʔβʔ [avvʔ]

ʔ [ikkʔ] < [im] < [kʔ] < \*kʔn- монанди ʔwʔk [utʔk] < [utʔk] < [ʔuk] < \*ʔuk- "тӯ".

дар ҷамъи ʔny [nʔvvʔ] "нестӣ" вожеу, рад.

Аз феъли  $\text{>}\beta$ - ҳам шакли 3 ҷамъи давомдор  $\text{>}\beta\text{eyn}$  ва алоқаманди  $\text{>}\beta\text{>}\text{t}$  [*avvāri*] боқӣ мондааст.

Ҷамони оянда аз шакли ҷамони ҳозираи феъл ба воситаи суффикси =  $\text{к>т}$  ташкил меёбад.

Тасрифи феъли  $\delta\text{>}\text{нeу}$  - "задан" дар имперфект:

	танҳо	ҷамъ
шаҳси 1	$\delta\text{>}\text{нeуn}$ [ <i>ḡān-eṣn</i> ]	$\delta\text{>}\text{нeу}^{\text{m}}\text{н}$ [ <i>ḡān-eṣāmin</i> ]
шаҳси 2	$\delta\text{>}\text{нeуx}$ [ <i>ḡān-eṣx</i> ]	$\delta\text{>}\text{нeу}^{\text{f}}\text{н}$ [ <i>ḡān-eṣḡn</i> ]
шаҳси 3	$\delta\text{>}\text{нeуd}$ [ <i>ḡān-eṣd</i> ]	$\delta\text{>}\text{нeу}^{\text{y}}\text{н}$ [ <i>ḡān-eṣyān</i> ]

Шаклҳои гуногуни шаҳси 3 танҳои ин феъл бо бандакҷонишинҳои мухталиф дучор мешавад:

	танҳо	ҷамъ
шаҳси 1	$\delta\text{>}\text{нeуd}^{\text{m}}$ - "зад маро"	$\delta\text{>}\text{нeуd}^{\text{m}}\text{н}$ - "зад маро"
шаҳси 2	$\delta\text{>}\text{нeуd}^{\text{f}}$ - "зад туро"	$\delta\text{>}\text{нeуd}^{\text{f}}\text{н}$ - "зад шуморо"
шаҳси 3	$\delta\text{>}\text{нeуd}^{\text{y}}$ - "зад ӯро"	$\delta\text{>}\text{нeуd}^{\text{y}}\text{н}$ - "зад онҳоро"

Шакли имперфекти феъли  $\delta\text{>}\text{нeу}$  бо дарозшавии садоноки реша ташкил мешавад.

Аз феълҳои дигар шакли имперфект ба воситаи префикси  $\text{m}$ - сохта мешавад<sup>1</sup>. Масалан,  $\text{mkkn}$  - "кардан" аз  $\text{>}\text{к}$  = "кардан",  $\text{mstn(y)d}$  - "ваъда кард" аз  $\text{>}\text{stw}$  = "ваъда кардан",  $\text{m}\beta\text{d}$  = "шуд, буд" аз  $\text{>}\beta$  = "шудан, будан",  $\text{mks(y)d}$  - "арақ кард" аз  $\text{>}\text{xs}$  - "арақ кардан".

<sup>1</sup> Шакли имперфект бе  $\text{m}$ - дар ҷумлаҳои тобӣ, ҳангоми инқори амал/бо ҳиссаҳои инқорӣ/ ва дар мавридҳои дигар ҳам зомехӯрад.

шаклҳои баъзе аз феълҳои ба решаҳои  $\sqrt{t} =$ ,  $\sqrt{mā} =$  ва ғайра тааллуқдошта, ки ба тасрифи атематикӣ алоқа доштанд, дар шахси сеюми танҳо бандаки феълӣи  $t$  ва 3 ҷамъ -  $ei$  до-ранд.

Ба худӣ ҳамин тариқ шакли феълӣи ба  $\sqrt{ah} =$  тааллуқдошта тасриф мешавад.

3 танҳо:  $e^2yt [cāyta] < *ah-ai-ta-$  "омад",  $e^2yl [cāyla]$  "омадаанд".

3 ҷамъ:  $yt [yetti] < *ah-ta-$  "аст",  $yl [yelli]$  "ҳастанд".

Шакли шахси сеюми ҷамъи сиғаи алоқамандӣ махтум ба  $-z$  ҳам мушоҳида мешавад:

$kwyz-$  "кошки афтанд"

Сифати феълӣ / аз шакли эр. қадим ба  $-ta$  / одатан ба  $-k$  ба охир мерасад:  $>ktk$  - "карда",  $>ydk$  - "рафта",  $dyck-$  - "дида",  $yuz^2dk$  - "гардида"; баъзан сифати феълӣ бе анҷоми  $=k$  дида мешавад:  $δed$  - "дошта",  $p^2ry^2d$  - "халалдида" /?/. Аз мисолҳои боло ду шакл ( $yuz^2dk$ ,  $p^2ry^2d$ ) ба воситаи суффикси  $=ād$  сохта шудаанд. /ниг. ба сах. 134/. Ба воситаи ин сифати феълӣ ва феълӣ ёридиҳандаи  $δ^2ry$  - "доштан" шаклҳои таркибии феъл сохта мешудаанд:  $>ktk$   $δ^2ry$   $m(y^n)$  - "кардаам",  $>ydk$   $δ^2ryd$  - "рафтааст".

Маслар дар шаклҳои гуногун мушоҳида мешавад:

- бо суффикси  $-d/t$ :  $xwzd =$  "хурдан",  $βpd =$  "гуфтан",  $>kt =$  - "кардан";

- бо суффикси  $-ak$ :  $xwz^2k$  - "хурдан",  $>k^2k$  - "кардан",  $yw^2zy^2k$  - "донистан",  $nps^2k$  - "навиштан",  $nby^2k$  - "задан".

ж. Ҳиссаҷаҳои нутқ.

- пешояндҳо: с [ci] -"аз", ʃ [ʃa] -"бо",  
 ʃ [ʃa] -"дар"; пешояндҳо дар мавридҳои гуногун бо артикль  
 якҷо шуда меоянд ва баъзан пеш аз муайянкунанда такроран ифода  
 мегарданд: ʃy zɔʔk ʃy tɛkʔwɛk -  
 "ба забори туркий" / дар ин ҷо ʃy = ʃ + артикли ҷинсиати мардо-  
 на >y /. Пешоянди ʃ чун префикс хизмат мекунад: ʃ.ws  
 - хирадманд" (>ws -"фаҳм, ҳиссиёт", ʃzɛk -"ҳосилхез;  
 ҳомиладор" / zɛk -"бахра" / ʃʔde -"оташин" / >de  
 -"оташ, озар" /;  
 -пешояндҳо: ɛɛ [ɛiɛ] -"бар", ɔʔɛ [ɔɔɛ] -"ро";  
 -ҳиссаҷаҳо: hʔ, масалан, nʔn hʔɔʔɛ [nāni hā (ə)vɔʔɛi]  
 "бигузур, онҳо бошанд"; dʔ, масалан, >y pndʔk dʔ dʔɛy  
 "роҳ/ро / нигоҳ дор"; ɔʔ, масалан, nʔn ɔʔ ʃtt  
 "ин ку ҳаст...".

з. Аз рӯи як қатор хусусиятҳо забони хоразмӣ ба забони  
 авестой наздикии муайяне дорад. Мисли забони авестой дар забони  
 хоразмӣ табдили ɔ > ʋ мушоҳида мешавад, ки он барои таснифи  
 забонҳо аз аҳамият ҳоли нест. Масалан, ʃ -"бо" (<\*h₂adā/\*h₂ada),  
 mɔx -"малаҳ/тоҷ. < эр.ш. ɛ > ɔ, n mɔk -"немак"  
 (<\*natahka-). Мк. авестой dardāiti -"медиҳад" <\*dardāti.

Дар хоразмӣ боқимондаҳои лексикаи динӣ-афсонавӣ, ки як гурӯҳи  
 муайяни лексикаи авестойро ҳақиқатан ташкил мекунад, мушоҳида мешавад:  
 khɛzɔʔwɛ -"ҷодугарӣ" ʃ ав. xaxvaɔzəidi "ҷодугарзан"  
 / мк шугнӣ kaxoɔ -"зан", (?) ɛkɔʔɛ "дурут" ʃ ав. ɛiɛɔɔ  
 "таълимоти зиддилини", >rd / Бедунӣ шакли zɔd додааст /  
 "ҷашн" ʃ ав. zatu, zɔ -"лаънат кардан" ʃ ав. zɔɔ, wɛ -  
 "ҷиз" ʃ ав. vāč(i).

Мк. сифатҳои ба воситаи префикси ɔ -сохташудаи забони тоҷикӣ  
 / бохирал, боққӯлаа ғайра /.

Забони соки-хутани

а. Тоифаи орьёи-соқо жануз дар кати-  
баи Бағистон ва таърихи Юнони қадим

/Геродот ва дигарон/<sup>1</sup> номбар мешавад. Ин тоифаи кучманҷӣ дар минтақаи ҳоле қалон мезист ва осори зисту зиндагонии онҳӯ донишмандон аз Украина то Қазоқистони имрӯза пайдо карда тавонистаанд. Чанде пеш аз солшумории милодӣ гурӯҳе аз соқо дар Ҳиндустони шимолӣ ғарбӣ ҳам давлати пуриқтидореро таъсис карда буд. Дар асрҳои аввали солшумории мо тоифаҳои соки дар Туркистони Чин ҳам ҳаёт ба сар мебаранд. Як гурӯҳи ин тоифаҳо хонигармеро /марказаш Ҳутан/ тартиб дода буд.

Сарчашмаҳои хаттии забони соқҳои Ҳутанро донишмандони ибтидои асри XX дар Ҳутан, Турфрон ва ҷойҳои дигар пайдо кардаанд. Ин сарчашмаҳо бо системаи хати браҳми, ки аз Ҳиндустон иқтибос шудааст, навишта шудаанд. Ин системаи хат аломатҳои ифодаи овозҳои садонок ва ҳамсадо дошт ва аз алифбоҳои соми бо он фарқ мекард ки ҳар як аломати асосӣ ҳамсадо ва аломати иловагӣ садонокро ифода мекард<sup>2</sup>. Бояд қайд кард, ки аз сабаби вучуд надоштани қоидаи имло вариантҳои гуногуни навишти калимаҳо дар матн дучор кардан мумкин аст.

Ҳоло матнҳои сершумори соки дастраси шарқшиносон гардидааст. Матнҳо аз ҳуҷҷат, мактуб, забонхат, роҳнамо, рисолаҳои қалони тиббӣ, муҳовира, лугат, шаклҳои ҳусни хат ва ғайра иборатанд. Ғайр аз ин, матнҳои маназум ҳам то замони мо омада расидаанд. Аксарияти матнҳои забони соки-хутани ба дини бутпарастӣ мансуб аст.

<sup>1</sup>Аз рӯи қайди Ҳеродот калимаи сок ва скиф ҳаммаънӣ /синоним/ буда аз як реша пайдо шудаанд.

<sup>2</sup>Агар баъд аз аломати асосӣ ягон аломати иловагӣ намеомал, ин маънои он дошт, ки дар ин маврид ҳамсадо бо садонки а хонда мешуд.

б. Чун системаи овозҳои забони соки-хутани аз системаи овозҳои забонҳои ҳинду фарқ мекард, ҳангоми иқтибоси системаи хати браҳми лозим омад, ки барои ифодаи баъзе овозҳои хоси соки-хутани<sup>1</sup> диграфҳои<sup>1</sup> /таркиби якҷояи ҳуруф/–ро истифода кунанд.

Барои муайян намудани системаи овозҳои соки-хутани, одатан, аз имкониятҳои гуногун истифода мебаранд: ё тарзи ифодаи калимаҳои соки-хутаниро ба воситаи системаи дигарӣ хат/масалан, тибетӣ/ ё ифодаи калимаҳои бегонаи /масалан, туркӣ/ ба воситаи хати браҳми. Баъзан дар тадқиқу таъини овозҳо аз ноустувории имло ҳам истифода мебаранд /масалан, як овоз ба чанд тарз ифода мегардад/. Масалан, калимаи "кӯҳ" дар падежи *nom.* дар шаклҳои *gaha, ggaha* ва *g̃gahā* дуҷор мешавад. Ин маънои он дорад, ки ифодаи садонок дар охири калима як қоидаи имло мебошаду бас<sup>2</sup>. Аз тарафи дигар, ин қоида аз он шаҳодат медиҳад, ки дар охири ин калима шояд як садоноки сифатан номаълуме талаффуз мегардад.

Талаффуз ҷалудани садонок дар охири калима дар ифодаи калимаҳои соки-хутани бо ҳуруфоти тибетӣ тасдиқ мегардад: *cx. divāsu* /бо хати тибетӣ *ḥovos* 1°12°, *teahaulasa (cō-las)* / 1°14°, *vistā (ḥves)* 1°20°; Калимаи туркӣ *biğin* –"пахлу" ба хати браҳми чун *ṽaikṛṇā* ифода мешуд. Аз ин гуна воситаҳо истифода бурда, системаи мувофиқати аломатҳо/ҳарфҳои браҳми ва овозҳои соки-хутаниро ба таври зерин тасаввур кардан мумкин аст.

<sup>1</sup> Диграф дар системаҳои бисёри хат истеъмоли мешавад. Масалан, дар анг. *sh* /тоҷ.ш./, *ch* /тоҷ.ч/.

<sup>2</sup> Дар системаи хати браҳми аломате, ки ягон ҳамсадо ро ифода мекард, дар охири калима бе аломати иловагӣ ҳамсадо ва садонокро ифода карда метавонисту ифодаи танҳо ҳамсадо дар охири калима имконият надишт.

Саднонокҳо:

аломатҳои браҳми:	a	ā	i	ī	u	ū	au	au	ā
о в о з ҳ о:	[a] [ã]	[ā]	[i] [ĩ]	[ī]	[u]	[ũ]	[e]	[o]	[ə]

Ҳамсадоҳо:

аломатҳои браҳми	овозҳо	аломатҳои браҳми	овозҳо	аломатҳои браҳми	овозҳо
κ	[κ]	κc	[c]	d	[d], [d̃]
kh	[x]	js	[dʰ]	dd	[d̃]
g	[g]	s	[s]	th	[θ]
gg	[g̃]	ʒ	[z]	n	[n]
h:	[x̃]	t	[tʰ]	p	[p]
hw	[hw]	d, ʒ	[dʰ]	ph	[f]
z	[ʒ]	κs	[dʰ]	b	[b]
c	[c̃]	ts	[cʰ]	v	[w]
ch	[c̃ʰ]	ñ, ny	[ñ]	m	[m]
j	[ʒ̃]	ʒ	[zʰ]	y	[y]
ś	[z̃]	s:	[sʰ]	z	[z]
śś	[s̃]	z	[s̃]	l	[l]
		tc	[t̃]	h	[h]

Муқоиса кунед дар забони русӣ ток - тѣк, кон - конѣ, мол - моль ва ғайра/.

Ғайр аз ин, дар системаи хат аломати махсусе баъзи ифодаи димоғнокии саднонокҳо истеъмом мешуд/Ин аломат дар транслитерация ба таври *ʒʒ* /аз рӯи анъана/ ифода мегардад.

Чунон ки аз ҷалвал аён аст, дар системаи овозҳои соҳил-хутанӣ, мавҷи ҷудияти ҳамсадоҳои содда ва палаталӣ мушоҳида мешавад.

Системаи овозҳои соки-хутани дорои хусусиятҳои мөбодад, ки ба забонҳои шарқии эронӣ хосанд.

эқ. \**v-* > эш. *w* /дар аввали калима/: сх. *vakā* "бор", мк. осет. *цару*, шғн. *vār*: "овардан" < эқ. \**vak-* /эғ: тоқ. бор, курд. *вэг*: "бурдан"/;

эқ. \**č-* > эш. *s-*: сх. *tcahaka* "чаҳор", мк. осет. *сэррак*, шғн. *сарог* < эқ. \**čardwāna-* /эғ: тоқ ч/аҳ/ор, бел. *čār* /;

эқ. \**ft-* > эш. *-wt-* /дар мобайни калима/: сх. *handa* "ҳафт", мк. осет. *авд*, шғн. *wūd* < эқ. \**hafta-* /эғ: тоқ. ҳафт, бел. *apt* /.

Хусусиятҳои зерини фонетикӣ мақоми забони соки-хутаниро байни забонҳои шарқии эронӣ муайян менамоянд:

ҳ.а. \**k<sup>h</sup>* > сх. *š*: сх. *aššā* "асп" монанди вах. *yoš*, мк. ав. *aspa*, пқ. *asa* /ҳа. \**ek<sup>h</sup>os* :лот. *equus*, юн. *ἵππος* за г./;

эқ. \**rd* > сх. *l*: сх. *sali* монанди тоқ. сол; мк. ав. *sarad*, шғн. *(a) sād* "имсол";

эқ. \**rt* > сх. *d* [ʔ]: *mūda* "мурда" монанди ишк. *māl*; мк. вах. *mərtk* шғн. *mūj*.

Асоситарин майлонҳои рағнақу инкишофи системаи овозии забони соки-хутани иборатанд аз:

- қарангдоршавӣ, роғшавӣ ва азбайнравии ҳамсалоҳии бечаранг; азбайнравии ҳамсалоҳии қарангдор; табдили ҳамсалоҳии роғ ба *h* дар мавқеи байни садонокҳо. масалан, *gyagarā, jarā* "чигар", мк. ав. *yākarā; dai* "оташ" < \**dāga-*, мк. тоқ. доғ; *tāunā* "либос" < \**tafana-*, мк. тоқ. тофтан.

- таъсири калони умлаут: масалан, *īndā* "ҳастанг" < \**hanī*; *zvitā* "мерӯяд" < \**raudati*.

Сарчашмаҳои соки-хутани ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд, ки гурӯҳи якум шакли кӯҳнаи забон ва гурӯҳи дуюм онҳо шакли нави забонро инъикос мекунанд.

калимаҳои соки-хутани кӯҳна	тарҷума	калимаҳои соки-хутани нави
<i>yudaimā</i>	"кардам"	<i>yudem</i>
<i>tsutā</i>	"шуда, рафта"	<i>tsva, tsa</i>
<i>ʃpʉlʃai</i>	"испурч"	<i>ʃpaɨjʃai, ʃpijʃai</i>
<i>mulʃdā</i>	"шафқат"	<i>mvoɨʃjā, mviɨʃdā, mvoʃca</i>
<i>sata</i>	"сто"	<i>ssa, sa, se</i>
<i>kvataimā</i>	"гуфтам"	<i>kvem</i>
<i>hāva rāte</i>	"ба чизу чора"	<i>hāva</i>

в. Ҳиссаи номи забони соки-хутани системаи инкишофӣ ёфтаи тасрифи маҳдуд доштааст. Тасрифи ҳиссаи номӣ чанд типӣ асосӣ дорад, ки муҳимтарини онҳо дар ҷадвали зерин оварда шудааст:

типи тасриф	но м и			ҷ о н и ш и н и				
	падеж	асосҳо махтум ба:			сифати ҷонишинӣ		ишораҷо-нишин	
шумора		*-а-	*-ā-	*-ака-	маг-дона	за-нона	мар-дона	замона
Т а н ҳ о	Ном	<i>ʒgarā</i> <i>balysā</i>	<i>kantha</i> <i>ʃʃanda</i>	<i>ʒsamassanda</i> <i>pispi, pai</i>	<i>ʒiʃʃā</i>	<i>ʒiʃʃo</i>	<i>ʒiʃʃā</i> <i>ʒiʃʃā</i>	<i>ʒā</i> <i>ʒāʒā</i>
	Acc.	<i>ʒgaru</i> <i>balysu</i>	<i>kantho</i> <i>ʃʃando</i>	<i>ʒsamassandu</i> <i>pisau, pau</i>	<i>ʒiʃʃu</i>	<i>ʒiʃʃo</i>	<i>ʒtu</i> <i>ʒtuʒtu</i>	<i>ʒto</i> <i>ʒtuʒto</i>
	Селп.	<i>ʒgaru</i> <i>balysu</i>	<i>kantho</i> <i>ʃʃandigo</i>	<i>ʒsamassandu,</i> <i>ʒiʃʃai, pai</i>	<i>ʒiʃʃiye</i>	<i>ʒiʃʃiye</i>	<i>ʒtiʒiye</i> <i>ʒtiʒiʒiye</i>	

	Acc. Instr.	ggarāna balysāna	ssamdyeja	ysamāssan- daina pissaina pēna	biššāna	biššāne jā	ttāna ttāna	ttā
	Loc.	gēre	kāntħa	ysamāssandya				ttāna ttāna
	Voc.	balysa	ttāya	pīsā				
Ч.	Nom.	ggarē	kantħe	ysamāssanda	biššā	bišše	ttā	ttē
а	Acc.	balysa		pīsā, pā			ttā	ttē
и	Gen.	ggarānu balysānu	kantħānu ššāndānu	pīsānu	biššānu		ttānu ttānu	ttēnu ttēnu
э	Acc. Instr.	ggarānu balysānu	ššamdyau	pāyau	biššānu		ttānu ttānu	
	Loc.	ggarāno	kantħuvo	pā	biššo		ttūvo	

Дар ҷадвали боло шаклҳои падегии калимаҳои зерин оварда шуда-  
анд:

ggarā / < \*ggarā / "кӯҳ", balysā "Булда", kantħa / < \*kantħā = 1 "шаҳр", ššānda / < \*ššāntakā = 1 "замин", ysamāssanda / < \*yama ššāntakā / "олам", pīsai "расом", pā / < \*pāka = 1 "по", biššā / < \*višpa = 1 "ҳар", šā / < \*soh / ša / < \*sā "ин", šātā, šāša "он."

Инчунин ҷадвали ҷонишинҳои шахсӣ оварда мешавад:

Дар ин феҳристи номҳо даруни қавс шаклҳои қалими эронӣ оварда шудаанд, ки аз рӯи қоидаҳои таърифи тилҳои таърифи хиссаҳои номи соки-хутанӣ гузашта шудааст. Аз ин ҳолат, ки қалимаи ggarā чун асоси маҳтум ба =a=, қалимаи pīsai чун асоси маҳтум ба =aka= ва ғайра инъикос ёфтаанд.

палеж	шакл - ҳои забон	ш а х с и		г а х с и	
		танҳо	I ҷамъ	танҳо	2 ҷамъ
Nom	кӯҳна	<i>aydu</i>	<i>muhu, muho</i>	<i>thu</i>	<i>uhu, uho</i>
	нав	<i>a</i>	<i>maha, miki</i>		<i>umä, amai ahä</i>
Acc	кӯҳна	<i>ma</i>	<i>muhu, muho</i>		<i>uhu, uho</i>
	нав		<i>maha, miki</i>		<i>umä, amai, ghä</i>
Gen	кӯҳна	<i>ma mä</i>	<i>māvu, mānu mäju</i>	<i>tvü</i>	<i>umānu, umänu</i>
	нав	<i>mit</i>			<i>umä</i>
All.- Inste.	кӯҳна	<i>ma ma</i>	<i>muho jsa</i>	<i>tvü jsa</i>	<i>umyau jsa</i>
	нав		<i>maha jsa</i>		

Бо вуҷуди системаи пурраи тасрифи /системаи палеж/-и ҳиссаи номи дағ забони соки-хутани пешояндю пасояндю низ ба таври васеъ истифода мешаванд: *ālsto* "ба тарафи", *βenda* "бар", *homsa* "бо", *jsa* "бо, аз", *kādāna, kīna* "ба сабаби", *maysdä* "назди", *vāra* "ба", *vaska* "барои", *vāre* "ба, бар", *vāra, vü* "ба, барои" ва ғайра. Ин шаклҳо ва бо ҷаҳре дигар ҷағ забон бисёртар чун пасояндю ва камтар чун пешояндю омада хизмат мекарданд.

г. Системаи тасрифи феъли соки-хутани мисли баъзе забонҳои дигари эронӣ бағ ду асос таъсис ефтааст.

Асоси замони ҳозира ба синфҳои гуногуни замони ҳозираи эронии қадим мансуб аст.

Дар ҷадвали зерин тасрифи феъл дар замони ҳозираи сиған хабарӣ, тарзи фоилӣ ва миёна, ки дар соқӣ-хутанӣ маҳфуз мондаанд, дода мешавад:

шумора	шахс	тарзи фоил	тарзи миёна
танҳо	1	<i>yamimā; daimā; imā, -mā; tsimā</i>	<i>yane; kame; nāse</i>
	2	<i>yañc; dai; ě; tsai</i>	<i>kāma; nāsa</i>
	3	<i>yindā; daitā; aštā; -stā</i>	<i>jande; kamāte; nāste</i>
ҷамъ	1	<i>yamāmā; dayāmā; mā; tūya</i>	<i>kāmāmane</i>
	2	<i>yanda; daiya; sta</i>	
	3	<i>yanādi; dāinda; indā; tsindā</i>	<i>yanāre; kāmāre; nāāre</i>

Дар ин ҷадвал шаклҳои гуногуни феълҳои *yan*<sup>I</sup>-"кардан", *dai*-"дидан" *\*ah*-"будан" /шакли мустақил ва ғиклитикӣ/, *ts*-"рафтан, шудан", *kām* "шудан", гаргидан", *nās*-"гирифтан" оварда шудаанд.

Вариантҳои гуногуни бандҳои феълӣ ба мавқеи гуногуни фонетикӣ вобастаанд /масалан, *yindā; daitā*/.

Инчунин давҳаи шаклҳои феълӣро дар сифаҳои гуногун меорем:

Табдили ғайриоддии  $K > y$  дар ин феъл, ки аз эқ. \**kan-* /нит.тоқ.мекунам/ баромадааст, аз сабаби он аст, ки ин феъл дар аксар мавридҳо чун ёридиҳандаи феълӣ таркибӣ истеъмол шуда, дар мавқеи сусти фонетикӣ талаффуз мешуд.

сиға		шахсу шумора	мисо
алоқамандӣ		1 танҳо	<i>ḡvāne</i>
		3 танҳо	<i>ḡvāte, yanāte, pyuvāte</i>
		3 ҷамъ	<i>ḡvānde, pyuvānde</i>
хоҳишмандӣ		1 танҳо	<i>tsēm, dīni, ḡvāññi</i>
		3 танҳо	<i>yanīyā, tti</i>
		3 ҷамъ	<i>yanīzi, ḡvīzi, pīnyau</i>
амрӣ	тарзи фойд	2 танҳо	<i>yana, diya</i>
		3 танҳо	<i>ysānātu</i>
		2 ҷамъ	<i>ḡanda, ḡvāñita</i>
		3 ҷамъ	<i>ḡyāndu, ḡvāñādu</i>
	тарзи мечна	2 танҳо	<i>yānu, nānu</i>

Дар ин ҷадвал ғайр аз феълҳои дар боло номбурда шаклҳои феълҳои зерин дода шудаанд: *ḡ(u)v-* "фаҳмидан", *p(yu)v-* "шӯидан", *ḡvāñ-* "гуфтан", шаклҳои *dīni, diya, ḡyāndu* аз асоси *dai-* /нк.ҷадв. с. 154/ сохта шудаанд.

Шакли замони гузашта аз рӯи қолиби дар забонҳои эронӣ маъмул, ки дағ асоси сифати феълии замони гузашта ба *=ta* сурат негирад, сохта шудааст.

Ду типии тасрифи шаклҳои феълии замони гузашта вуҷуд дорад: а/ асоси эронӣ гузашта /сифати феълии замони гузашта/ + шакли тасрифи феъли еридиҳанда *= ah-* "удан" /дар шакли шахси

танҳо феъли \*ah= истъмол намешавад/.

б/асоси замони гузашта + суффикси -ta(n)t+ худи ҳамон феъли \*ah= ,ки дар шахси сеюми танҳо ҳамчунон истъмол намешавад.

шахсу думора	типи тасрифи I		типи тасрифи II	
	чинсияти мардона	чинсияти занона	чинсияти мардона	чинсияти занона
I танҳо	<i>bustamā</i> <i>āstamā</i>	<i>āstamā</i>	<i>yādaimā</i>	<i>yādātāmā</i>
2 танҳо	<i>bustā</i>	<i>hāmāta</i>	<i>yāde</i>	<i>yādātā</i>
3 ҷамъ	<i>busta</i> <i>āsta</i>	<i>hāmāta</i> <i>āste</i>	<i>yādandā</i>	

Дар ҷадвали боло шаклҳои гуногуни феълҳои *buv* = *busta* = "фаҳмидан", \*ah = *āsta* "ништастан", *hām* = *hāmāta* = "шудан", "гардидан", *yan* = *yāda* = "кардан" дола луданд. Аз нуқтаи назари таърих ин шаклҳоро ба тариқи зайл маънидод кардан мумкин аст:

*bustamā* < \* *bustah* + \* *ahmi*,

*yādātāmā* < \* *kaṭā* + \* *tāt* + \* *ahmi*

*yāde* < \* *kaṭa(h)* + *tā* (r) ва ғайра.

Ғайр аз сифати феълии замони гузашта боз шаклҳои лигари феълии тасрифташаванда истъмол мешуданд, ки дар байнашон сифати феълии замони оянда е зағурат / *participium necessitātis*; мк. тоҷ. рафтани, хондани ва ғ./ роли махсусе мебозид. Ин сифати феъли аз асоси замони ҳозира бо ёрии суффикси = *āñi* / вариант ҳо: = *āñā*, *āñā* ва ғ./ сохта мешуд. Мисол: *nāzāñā* "ғирифтани" *radimāñā* - "сохтани", *narāmāñā* "баромадани", шаклҳои махсус: *teera*, *teeri* "кардани" / аз *yan* = *yāda* болотар нк./, *tuñai*

"рафтани".

Шаклҳои модалии имконият ба воситаи қолиби махсус ифода мегаштанд, ки аз сифати феълии замони гузашта ва *yān* = "кардан" чун ёридиҳанда таркиб меёфт: *purrodu yindā* - "ғолиб омала метавонад", *yudu yindā* - "карда метавонад".

Забони бохтарӣ а. Илми эроншиносӣ солҳои охир дар бораи забоне ки дар ибтидои солшумории мо дар Бохтар дар доираи истермоал будааст, маълумоти на он қадар пурра ба даст овард. Кашфи навиштаи калоне ба забони бохтарӣ як ҳодисаи муҳиме ба ҳисоб меравад. Ин навишта соли 1957 дар Сурх Кутал ном ҷо назди Бағлон /Шимоли Афғонистон/ кашф шуда буд ва аз 25 сатр иборат аст. Дар ҳуди ҳамон ҷо як қатор навиштаҳои дигари нисбатан хурдтар ёфт шуда буданд. То ин давра эроншиносӣ материали басо ноқисзоро дар даст дошт: навиштаи кӯтоҳе аз Урузгон /назди Кандаҳор, соли 1953 кашф шудааст/, ки таҳлилнопазир аст; навиштаҳои мухтасари мухталиф дар Ҷумпора, танга ва ашъеи дигар. Дар Душанбе, масалан, ҳамаи устухондоне ёфт шудааст, ки матни кӯтоҳ порад.

Бохтар чун давлат таъсири бениҳоят калони Юнонро аз сар гузарондааст. Аз ин ҷост, ки системаи хати юнонӣ дар Бохтар ҷорӣ шуда, бо он тамоми навиштаҳои бохтарӣ инъикос ёфтаанд. Дар поён лавҳаи вариантӣ сохтарию ҳуруфоти юнонӣ ва кики инъикоси тахминии онҳо ба воситаи ҳуруфоти тоҷики оварда мешавад:

Α	"α"	Ζ	"ζ"	Ν	"ν"	Υ	-
Β	"β"	Θ	-	Ο	"ο"	Φ	"φ"
Γ	"γ"	Ι	"ι"	Π	"π"	Χ	"χ"
Δ	"δ"	Κ	"κ"	Ρ	"ρ"	Ω	"ω"
Ε	"ε"	Λ	"λ"	Σ	"σ"	Ψ	"ψ"
Η	"η"	Μ	"μ"	Τ	"τ"		

Монандии забони юнонӣ гурӯҳи ΓΓ чун ππ ҳонда мешуд.

б. Ба забони бохтари табилооти овозии зерин хосанд:

эқ. \*d > бохт. *с*: ΒΑΓΟΛΑΡΡΟ "буҷхона" < \**bagā-dānāka*:  
ΛΙΖΟ "арк" < \**dizā*:

эқ. \*xt > бохт. *χd*: ΩΣΟΡΔΟ "сухта" < \**awa-suxta*:

эқ. \*z > бохт. *id*: ΚΙΡΔΟ "карда" < \**kzta*:

ΟΙΛΙΡΔΟ "дошта шуда" < \**wi.dzta*:

эқ. \*aka > бохт. *g*: ΑΒΑΒΡΟ "биёбон" < \**apa-āpaka*:

ΜΑΓΡΟ "андеша" < \**ma-aka*:

Азбаски материали маҳфузмондаи забон хеле кам аст, тасав-  
вуроти пуррае дар бораи грамматикаи забон пайдо кардан мушкил  
аст.

Бо вучуди ин мутоҳидаҳои гуногуноро қайд кардан имконпазир  
аст:

а. Фарқияти шаклҳои падежи маҳфуз мондааст.

*Ном, Асс.* танҳо ΒΑΓΟ "тудо",  
ΝΟΚΟΝΖΟΚΟ -исми хос;

*Ҷен.* танҳо ΝΟΚΟΝΖΟΚΙ, ΚΑΝΗΡΚΙ-  
исмҳои хос;

*Ном, Асс.* чамъ ΒΑΓΕ; ΑΞΑΡΡΕ "сангҳо".

б. Артикли *М-, ΜΑ, ΜΟ* < эқ. \**ita* маҳфуз мондааст.

в. Аз шаклҳои феъли дар матнҳои мавҷуда танҳо шакли ваҳси  
сеюм боқӣ мондааст /нк ΚΙΡΔΟ, ΟΙΛΙΡΔΟ ۽ ΣΤΑΔΟ -  
"шуд, истод"/. Шаклҳои ΦΡΟΧΟΛΪΒΟΝΔΗΙΟ -"бароранд",

ΠΙΔΟΡΙΧΣΗΝΙΟ "ҳоли кунанд" ва монанди он чун шакли сифаи  
хоҳишмандии сеюм чамъ шумурда мешаванд.

г. Аз ҳиссаҷаҳои нутқ пешояндҳо  $A\Sigma O$  -"аз",  $A\Phi O$  "ба" .../ва пайвандақҳо  $E\Gamma A O$  -"Чун, вақте ки",  $T A \Delta O$  "он гоҳ он вақт" .../ маҳфуз мондаанд.

д. Дар навиштаҳои бохтарӣ исмҳои хоси бисъёре боқӣ мондаанд, ки аслан калимаҳои мураккаб мебошанд:

$\text{BOPZOMI}\Theta\text{PO}$  -"Бузургмеҳр",  $\text{MIYPA}\text{M}\text{A}\text{N}\text{O} <$   
 $*\text{m}\dot{\iota}\nu\tau\alpha\text{-}\tau\acute{\alpha}\text{m}\alpha\text{i}$  "он ки дар сояи меҳр ором мегардад",  $\text{PPEI}\chi\text{O-}$   
 $\text{A}\Delta\text{N}\text{OPO} <$   $*\text{f}\acute{\alpha}\text{-}\chi\text{m}\alpha\text{t}\mu\text{y}\alpha\text{k}\alpha$  "соҳиби маҳбуб".

Қисме аз сарчашмаҳои бохтарӣ хонда ва таҳлил надудааст, ки дар байнашон бандҳои дастнавис ҳам мавҷуд аст, ки аз Туркистони Ҷарғӣ ба даст омадаанд.

Забонҳои дигарӣ  
 миёнаи эронӣ

Ғайр аз забонҳои мазкур дар давраи миёнаи таърихи забонҳои эронӣ забонҳои дигаре ҳам шояд вуҷуд дошта буданд. Ҳар забони ҳозираи эронӣ, албатта, аз забони миёнае пайдо шудааст. Лекин дар он давра на ҳар забон дорои системаи хат шуда метавонист ва барои ҳамин ҳам дар бораи забонҳои бисъёри он давра маълумоте вуҷуд надорад. Аммо мушоҳида ва маълумоти ноқисе дар бораи баъзеи онҳо ба даст омадааст

а. Соқӣ-тумшӯқӣ. Дар Туркистони Чин /дар маҳалҳои Тумшӯқ, Маралбошӣ/ қариб 10 матн аз ҷиҳати мазмун гуногун, ки ба забони соқӣ-хутанӣ наздикӣ доранд, вале аз он кӯҳнатар менамоянд, пайдо шудаанд. Забони ин матнҳоро забони соқӣ-тумшӯқӣ меноманд.

б. Соқӣ-қашқарӣ. Калимаҳои ҷудогонаи ин забон дар асади олимпиадрии XI Маҳмуди Қошғарӣ /"Девону луғот-ит-турк" дучор мегарданд.

в. Забони яфғалӣ /эфғалитӣ/ забони як тоифаи эронист, ки дар миёнаҳои ҳазорсолаи якуми солҷумориҷ мо дар Осиёи Миёна ва Марказӣ ғоли бисо калоне бозилааст. Сарчашмаи ин забон иборат аз қисмҳои ноқисе ноҳондаи дастнависҳо ва матнҳои танга, мӯҳру тамғаҳо мебошад.

г. Дарии миена. Роҷеъ ба ин забон маълумоти хеле кӯтоҳе дар сарчашмаҳои арабзабон дода мешавад. Ривояте вуҷуд дорад, ки тибқи он подшоҳи сосонӣ Баҳромӣ I-ур ба 5 забон гап мезад. Дар ин феҳрист ба ғайр аз чаҳор забон /"пахлавӣ"/ порсии миёна/, портӣ /парфиёӣ/, оромӣ ва ҳузӣ /бозқимондаи забони элаамӣ/ забони дарӣ номбар мешавад.

д. Олонӣ ё осетии кӯҳна. Ин забон аз ҷанг катибаи кӯтоҳу ноқисе интиҳои ҳазорсолаи якуми солшумории мо маълум аст. Сарчашмаҳои эронӣ калимаи иборҳои гуногуни лаҳҷаҳои тоифаҳои соқӣ-сарматиро, ки ба олонӣҳо наздик буда, дар соҳилҳои шимолии баҳри Сиёҳ, зиндагӣ мекарданд, маҳфуз мондананд.

Ба ғайр аз ин тариқи тавсифи таснифи забонҳои он давра як роҳи дигари тадқиқоти забонҳо барқароркунии забонҳои матрук мебошад. Эроншиноси машҳур В.С.Соколова, масалан, дар натиҷаи муқоисаи материали забонҳои шугӣ /бо лаҳҷаи Баҷу/, рушонӣ, бартангӣ, рошорвӣ, саригилӣ ва инчунин язгуломӣ очерки грамматикаи забони пешомади ин забонҳоро дар ҳазорсолаи якум барқарор намудааст.

#### Ташаккули забони дарӣ

Шароити таърихӣ-адабии  
ташаккули забони дарӣ

Истилои асри УД дар нимқазираи Арабистон давлати рӯҳонӣ /теократӣ/ ба амал омада, сиёсати реакционӣ-агрессивиро пеш бурда, рӯ ба тасарруф кардани хоки мамлакатҳои ҳамсоя менамояд. Соли 633 дар канори даръеи Фирот назди шаҳри Ал-Ҳира аввалин бор арабҳо ба эронӣён ҳуҷум оварда онҳоро мағлуб гардонданд. Муборизаи арабу эронӣён, ки бо ин муҳориба сар мешавад, ба ҳалокати охириин шоҳи сосонӣ Ядигурди сеҳм /SSI/ ва забти Балх /SXX/ аз тарафи арабҳо мерасонад. Баъд аз тасарруфи Ҳуросон арабҳо ба истилои Мовароуннаҳр сар карданд. Ҳас аз ҷангҳои шиддатнок

соли 722 Хучанд ва соли 737 Хатлон забт гардидаанд.

Аз аввали истилои араб ва ҳатто баъд аз он, ки арабҳо ҳокимият-ташонро барқарор намузданд, муборизаи халқҳои эронинажоди Осиёи Миёна ва Эрон давом дошт ва баъзан ба камоли авҷ мерасид.

Адами давлати сосонӣ ба таносуби нави халқиятҳои гуногуни эронинажод дар давлатдории оварда расонд. Забони порсии миёна ҳам, ки забони лини зардуштӣ ва забони расмии давлатдории Сосониён ба ҳисоб мерафт, аҳамияташро гум кард ва рафта-рафта ҷояшро забони арабӣ ишғол мекунад.

Забони порсии миёна танҳо дар ҷамъиятҳои на он қадар калони зардуштӣ, ки дар баъзе шаҳрҳои Эрон боқӣ монда буданд, ва ҷамъияти зардуштиёни ба Ҳиндустон ҳиҷраткарда боқӣ мемонаду ҳалос. Ғайр аз ин, забони порсии миёна дар дарборҳои коминони катибаи *mir-ē zādān*, асри XI/.

Қ а й д: Забони порсии миёнаи ҷамъиятҳои монавӣ дар Туркистон ва Чин то асри IX /таназули давлатдории уйғурҳо, ки дини расмиашон буд/ аҳамияташро гум намарда меояд ва танҳо дар миёнаи ин ҳарн аз доираи истеъмоли мебарояд.

Аз доираи истеъмоли берун баромадани забони порсии миёна барои ривочу равнақи забони умумихалқии давраи сосонӣ-дарӣ заминаи мусоиде тайер кард. Забони дарӣ дар Ҳуросон дар натиҷаи омезиши лаҳҷаҳои ҷануби ғарбӣ, ки ба порсии миёна хеле наздик буданд, ва забони парфӣёнӣ /аз гурӯҳи лаҳҷаҳои шимоли ғарбӣ/ пайдо шудааст.

Қ а й д кардан лозим аст, ки Ҳуросон он давра масоҳатеро аз Нишопуру Нисо то Балху Хатлон ишғол мекард. Аҳли лаҳҷаҳои гуногуни дарӣ дар ҳудуди васеътаре /Мовароуннаҳр, Эрони ғарбӣ ва Озарбойҷон/ мезистанд. Аммо дошмандони ҷуғрофиносии араб /Аҳмад-ал-Яҳқубӣ ва Абӯ Исҳоқ ал-Истаҳрӣ/ қайд мекунанд, ки озодагарин ва

суфтатарини лаҳҷаҳои дарӣ лаҳҷаи Марғи Шоҳгон буд.

Берун аз ҳудуди Хӯросон забонҳои мухталифи эронӣ мустаъмал буданд. Ғарбтар ва ҷануби ғарбтари Дашти Кабир /Ҷибол ва Ёрос/ ба лаҳҷаҳои гуфтугӯ мекарданд, ки онҳо аз забони дарӣ фарқи хеле калон доштанд. Яке аз ин лаҳҷаҳо давран дудударозе чун забони "паҳлаваг" маълум буд. Дар доманаҳои ҳатиркӯҳи Загрос забони курдӣ ва дар Хӯзистон забони ғайриэронӣ—забони алаӣ дар доираи истеъмол буданд. Дар минтақаи ҷануб ва ҷануби шарқии Хӯросон тоифаҳои балуҷ ва афгон зиста, ба забонҳои балуҷӣ ва пашту гуфтугӯ мекарданд. Шимол ва шимолишарқтари Хӯросон минтақаи доираи истеъмоли забонҳои шарқӣ /бохтарӣ, забонҳои помирӣ, сугдӣ, хоразмӣ/ ба назар мерасид. Дар он давра дар соҳилҳои шарқии баҳри Ҳазар ҳанӯз тоифаҳои олонӣ—пешомадони осетиҳо зиндагисӣ мекарданд. Дар даштҳои шимол ва шимолӣ шарқтари Мовароуннаҳр забону лаҳҷаҳои гуногуни туркӣ дар доираи истеъмол буданд. Дар соҳилҳои ҷанубии баҳри Ҳазар як гурӯҳ лаҳҷаҳои эронӣ ғарбӣ истеъмол мешуданд. Қайд кардан лозим аст, ки дар минтақаҳои гуногун ҷамъиятҳои калони араб муқим шуда буданд, ки онҳоро одатан тозӣ мегуфтанд. Дар баъзе шаҳрҳо /Ҳишопур, Копон, Кум ва ғайра/ нисфи аҳолиро арабҳо ташкил медоданд.

Агарчи ватани аслии забони дарӣ Хӯросон бошад ҳам, ин забон дар Мовароуннаҳр мавқеи хеле бузургро дошт. Аз ин ҷост, ки забони дарӣ дар мубориза зидди арабҳо чун олате барои ташаккули омма истеъмол мешуд. Яке аз муҳимтарин сарчашмаҳои маълумот дар бораи паҳншавии забони дарӣ "Ҳитоб-ал-фехраст"-и Ибн-ан-Надим мебошад. Дар ин маъхаз гуфта мешавад, ки забонҳои эронӣ мен паҳлавӣ, дарӣ, форсӣ, хурӣ ва сурьенӣ мебошанд. Паҳлавӣ забони минтақаи Ҷаҳла /Fekla/ буд, ки он минтақа аз музофотҳои Исфохон, Рай, Ҳамадон, Моҳ-Наҳованд ва Озарбойҷон иборат буд. Дарӣ забони шаҳри Истаҳр /ал-Мадоин/ буд ва дар дарботи шохон мустаъмал буд. Иб

забон танҳо дар Хӯросон ва қисмҳои дигари шарқии давлати Сосониён, махсусан дар Балх чун забони оммаи мардум хизмат мекард. Забони форсиро шахсони саводнок, адибон ва монанди онҳо истеъмол мекарданд ва он забони Форс буд. Забони хуэӣ бошад, аз тарафи шоҳон ва аъёнӯ ашроф дар хилват, ҳангоми баъзу бозӣ ва дар доираи оила истеъмол мешуд. Забони суриёӣ забони лабирон буд ва як шеваи махлут аз забони суриягӣ ва форсӣ буд. Ин маълумоти ан-Надим дар сарчашмаҳои дигари замон далелнок мешавад.

Аз худи ибтидои давраи ташаккули забони адабии дарӣ тамоми сарчашмаҳои он /ба истиснои як гурӯҳи камчини маъхазоҳ/ ба хати арабӣ навишта шудаанд. Ин ҳолат дар натиҷаи он рӯй дод, ки забони арабӣ чун забони расмии давлатӣ ва дини ислом ба ҳисоб мерафт ва ба забонҳои маҳаллӣ таъсири ниҳоят калоне мерасонд. Аммо дар равнақу инкишофи илму адаби араб мероси маданияи эронӣён роли муҳиме бозид. Яке аз забардасттарин намоёндагони маданияти эронӣён Рӯзбеҳ б. Додӯе /Абдулло б. ал-Муқаддас, в. 757/ мубошад, ки "маҷмуаи "Калила ва Димна" /унвони ҳиндияш "Панчатантра", муаллифаш Бурзӯе/ ва достони *Хусраву-паттаг* /муаллифаш Донишвар/-ро аз форсии миёна ба арабӣ тарҷума кардааст.

Қушиши аввалини забони дарӣро чун забони адабӣ истеъмол кардан дар давраи Саффорӣён /851-900/ буд, ки дар Систон ва Хирот ҳукмронӣ мекарданд. Дар давраи Сомониён /819-1005/ дар Мовароуннаҳр адабиёт ба забони дарӣ ба камоли авҷ мерасад.

Хати арабӣ монанди хати форсии миёна таърихан аз системаи хати ғиниқӣ баромадааст. Нисбат ба системаҳои дигари сомӣ алифбои арабӣ мукамалтар буд: ҳуруфоти арабӣ бо аломатҳои иловагӣ /нуқта ва ҳаракат/ тамоми овозҳои забони арабиро дуруст ифода мекарданд.

Оид ба истеъмоли хати араби барои навиштани /сабти/ матни дари бояд қайд кард:

- барои ифодаи ҳамсадоҳои хоси дари аломатҳои махсус ихтироъ гардидаанд (پ [p], چ [č], ز [ž], گ [g])

ва чанд муддат ҳарфи ت [w]);

- барои ифодаи садонокҳои хоси дари аломатҳои махсус истеъмоли намешуданд /масалан, [ē] ва [ō] ба воситаи ی ва و чун [ī] ва [ū] ифода мегаштанд/;

- дар бисъёр мағрибӣ /аксаран дар калимаҳои иқтибосӣ/ як ҳамсадои дари ба воситаи чанд аломат ифода мегашт (س, ش) ва ص барои ифодаи [s], ض, ظ, ز барои ифодаи [z] ва ғайра/.

Ду қайди охириро чун камбудҳои ҷиддии системаи хати араби шумурдан ҷуз аст.

Аз ибтидои паҳншавии забони дари то ба дараҷаи забони адабӣ баромаданаш асрҳо гузашта буд ва аз ин сабаб забони дари унсурҳои засонҳои гуногунро иқтибос намудааст.

Забони дари аз забонҳои дигари эронӣ бисъертар калимаҳои парфӣени ва сугдиро иқтибос намудааст. Сабабал он аст, ки забони дари дар Ҳурӯсон ташаккул ёфтааст ва маълум аст, ки Ҳурӯсон дар ҳудуди Парфия воқеъ гашта буд. Забони парфӣени /забони модарии Ашкониён/ баъд аз воқун шудани тахти подшоҳии онҳо ҳам аҳамияташро дар муддати дароз нигоҳ дошта меомад.

Дар забони дари калимаҳои бисъёри парфӣениро мушоҳида кардаанд. Дар поён ҷанде аз онҳоро номбар мекунем:

بایی —инъикоси ҳа. \* = ḡh = чун овози -z- санади калимаи парфӣени будани ин калима аст; шакли лаҳҷаи ҷануби ғарби /порсии миёна/ бо инъикоси ҳамин овози ҳа дар матни порсии миёна аз Туркистони қадим /Sābū/ маҳфуз мондааст.

*čehca* - дар ин калима қонуниятҳои хоси забони парфӣени  
*če > he* мушоҳида мешавад, гурӯҳи *he* баъдтар ба *č* табдил  
 офт /мк калимаи хужир < \*hu-čivra/. Аз ин қост, ки дар забони  
 дарӣ ҷуфти синонимҳо пайдо мешавад / парф. *dāra* < \*dāra-ka-  
 ва шакли ҷануби ғарбӣ *dās* < \*dāra-ka- е *pūz* ва *pusaz*  
 ва ғайра!; *hezum* / мк ав. *aesma* /, дар шаклҳои ҷануби  
 ғарбӣ гурӯҳи \*sm- ба -m- табдил мебад: дар сарчашмаҳо  
 / мкли *hēma* < \*aisma-ka/ ҷуҷор мешавад, ки аз лаҳҷаҳои ҷануби  
 ғарбӣ мебошад;

*nažad* (< \*ni-zāta) , дар шакли ҷанубии ғарбӣ ба ҷои  
 эқ \*ž-, ки аз ҳа. \*g баромадааст, овози =d= меод; ка-  
 лимҳои *zādan, zāydan* ҳам аслан шаклҳои шимолӣ ғарбӣ мебо-  
 шанд, зеро овози хоси парфӣени *ž(z)* даранд;

*tuxm* / мк. ав. *taoxman* /; шакли ҷануби ғарбӣ бо  
 табдили \*xm > m дар калимаи дарии *mardum* (< \*mardya-  
*tauxman* / маҳфуз мондааст.

Дар натиҷаи паҳншавии забони дарӣ дар Мовароуннаҳр калима-  
 ҳои бисёреи суғдӣ ба он дохил шуданд. Масалан: *pic*  
 / "пошна" / < \*pada = бо табдили \* > l , ки хоси забони  
 суғдист; шакли ҷануби ғарбӣ *pič* мебошад. Баромали ҷуфтҳои  
*mil* ва *mač*, *nāl* ва *nač* ҳам чунин аст.

*fām* / франг / < суғд. *zām* (< \*kama-; *zva* =  
 "дурахшидан" /; таносуби эқ \*e = : суғд. β : дарӣ f қонуниятҳои  
 хосе буд; шакли ҷануби ғарбӣ *bām* аст. Аз рӯи ҳамин қонуният  
 калимаҳои *fož* ва *foza* ҳам мустақим буданд.

*asuyōā* (< \*ā-suxta-ka-) бо табдили овозии \*xt > yd,  
 ки хоси суғдӣ мебошад; дар маҳҷаҳои ҷануби ғарбӣ гурӯҳи \*xt-  
 маҳфуз мондааст.

āḡāz / <сугд. >ḡ>z/;

ḡōk / <сугд. ḡwkk/.

Ба ҳамин тариқ, калимаҳои сугдӣ дар забони дарӣ ба ду восита муайян мегарданд: 1/ аз рӯи қонуниятҳои фонетикии хоси сугдӣ ва 2/ агар он калимаҳо дар матнҳои сугдӣ маҳфуз монда бошанд.

Забони дарӣ калимаҳои бисёри забонҳои дигари эронӣ /хоразми, с-ки-помири/ ва забонҳои гайриэронӣ /туркӣ, арабӣ/-ро аз давран аввали ташаккулу равнақаш иқтибос карда аст. Иқтибоси калимаҳои араби ва туркӣ дар давраҳои минбаъдаи таърихи забони дарӣ ривож меёбад. Аз тарафи дигар, маълум аст, ки калимаҳои сершумори забони дарӣ ба забонҳои гуногуни Осиёи Наздик ва минтақаҳои дигар иқтибос гаштаанд.

Маълумоти лозимиро дар бораи забони дарӣ то замони ба забони ҳатӣ мубаддал гаштанаш аз маъхазҳои гуногуни адабӣ, таърихӣ ва ҷуғрофӣ пайд кардан мумкин аст. Аз ин нуқтаи назар, сарчашмаҳои зерин пурмоҳияттар ба назар мерасанд /аз рӯи соли баромад е солҳои ҳаёти муаллиф оварда мешаванд/:

Усмон Амр б. Баҳр б. Маҳбуб ал-Ҷоҳиз /767-809/ "Китоб ул-баен ва табйин";

Абулқосим Убайдулло б. Абдулло ибн Ҳурдодбеҳ "Китоб-ул-баен масолик ва ал-мамолик /844/;

Аҳмад б. аби Яъқуб...б. Возеҳ ал-катеб ал-Яъқубӣ "Китоб-ул-булдон" /891/;

Аҳмад б. Яҳъё б. Чабар ал-Балозурӣ /в.892/ "Ансоб ул Ашроф";

Абу Чаббар Муҳаммад б. Чарир ат-Табарӣ /836-923/ "Таърих-ул-русул в-ал-мулк";

Абу-ул-Ҷароҷ Али б.ал-Ҳусайн ал-Исфаҳонӣ /807-907/ "Китоб ул ағони";

Абу-ул-Хасан Алий б. ал-Хусайн ал-Масъудӣ /в.956/ "Китоб ат-танбеҳ ва ал-широф"; Абу Исҳоқ Иброҳим б. Муҳаммад ал-Форисӣ ал-Истаҳрӣ "Китоб масолик-ал-мамолик" /951/;

Абу-ул-Қосим б. Хавқад ач-Насибӣ "Китоб ул-масолик а-ал-мамолик";

Ҷамсулдин Абу Абдулло Муҳаммад Синни Аҳмад б. Абубакр ал-Муҳаддаси "Китоб аҳсан ат-тақосим фи маърифат ул-мақолим" /985/;

Абу-л-Дараҷ Муҳаммад б. Аби Яъқуб Исҳоқ Ибн ан-Надим "Китоб-ул-Феҳрист" /987/;

Абу ул-Карим б. Муҳаммад ас-Самъонӣ /в.1167/ "Китоб ул-ансоб".

Шихабуддин Абу Абдулло Яъқуб б. Абдулло ал-Ҳамавӣ Ёқуб ар-Румӣ /1179-1229/ "Иршод ул-армб";

Абу-ул-Хасан Аби ал-Карим Асирриддин Муҳаммад б. Муҳаммад б. Абду-ул-Карим Иззадин. Муҳаммад ибн ал-Асир аш-Шайбонӣ /1160-1234/ "Китоб ул-комил фи-т-таърих".

Аҳмад б. Муҳаммад б. Иброҳим Ҷамъиддин Абу ал-Аббос ал-Бармакӣ ал-Иббӣли аш-Шайфӣ ибн Халикон /1271-1274/.  
"Вафот ал-аъен ва анбъ аз-замон".

Ғайр аз ин, сарчашмаҳои сершуморе ба забонҳои чинӣ, тибетӣ, японӣ, арманӣ, сурӯенӣ ва ғайраҳо оид ба забони дарӣ маълумоти мухталиф медиҳанд.

Сарчашмаҳои аввалини хаттӣ

Сарчашмаҳои аввалини дариро

ба се гурӯҳ ҷудо кардан мумкин

аст.

Ба гурӯҳи якум сарчашмаҳои доимӣ мешаванд, ки қанӯз то пайдоиши аънаи адабиети хаттӣ мушоҳида мешаванд. Ба гурӯҳи дуюм сарчашмаҳои аввалини назми дарӣ ва ба гурӯҳи сеюм сарчал-

маҳри авзалини наср дохил менаванд.

а. Роҷеъ ба сарчашмаҳои гуруҳи якум маълумотҳои ривоятӣ боқӣ мондаанду ҳалос. Масалан, Ибн Ҳурдодбеҳ бадеҳаеро, ки гуё Баҳроми Гур ва маъшуқааш Дилором сурӯдаанд, овардааст:

Баҳроми Гур: Манам он пили датеъу

Манам он шери яла

Дилором: Неъли ту Баҳроми Гӯру

Қунятат Бу Чабала

Аҳамиятноқтарини ин сарчашмаҳо калимаи ибораҳои гуногуни дарӣ мебошанд, ки онҳоро олимону адибони араб иқтибос овардаанд. Чоҳиз, Табарӣ, Исфажонӣ ва дигарон қайд мекунанд, ки шоири араб Язид б. Муфарриғ ал-Ҳимёри /в.688/ шеъри ҳаҷвиеро ба забони дарӣ эҷод кардааст.

Гуё дар ҷавони саволи: *شيء من شيء است شيء*

/яъне чист ин, чист ин, чист?/ чунин гуфта бошад:

*آب است و نبيذ است و عصارات زبيب است  
و دمنبؤ فربه و بى اء است و شيمية هم روسى است*

шаҳсе, ки аз аҳли Мовароуннаҳр, аввалин бор ба забони дарӣ шеър гуфтааст, Абу Ҳафз Ҳакими Сугдӣ /650-720/ мебошад ва байташ ин аст:

Оҳуи кӯҳӣ дар дашт ҷиғуна давадо?

∫ надорад ер, бе ёр ҷиғуна бувадо?

Ривояте вучул дорад, ки гуё Ҳакими Сугдӣ аввалин фарҳанги забони дариро тартиб додааст.

Ҷолиби диққат аст, ки ашъори Ҳимёри ва Сугдӣ ҳанӯз беғун аз қолиби арӯз мебошанд.

Замони навишта шудани як қисми ашъори басо кӯҳнашакл маълум нест. Масалан, дар "Таърихи Систон" сатрҳои шеърӣ шоири гумном оварда шудааст, ки аз ҳамин қабил ашъоранд /шояд соли 642 навишта шуда бошанд/:

فخت اذا روش  
فندید گرشاب جوش  
هسی برست. از جوش  
فوش کن می فوش  
دوست بنا کوش  
بفرین نهاد کوش

Ба ғайр аз ин ду шоир дар маъхаҷҳои арабӣ қайдҳои бисъёре дар бораи шоирони дигар ҳам мавҷуданд. Масалан, Муҳаммад ибн ал-Баъис /в.850/, Абу-л-Ашъас ал-Қумӣ /820-872/, ки танҳо номашон зикр ёфтааст, ягон байте аз эҷодиёташон боқӣ намондааст. Аз шоирони дигар, масалан, Ҳанзалаи Болғисӣ /в.863/, Муҳаммад б. Васиф ас-Сиҷзӣ /в.900/, Бассом Курди Ҳориҷӣ /в.охири асри IX/ ва дигарон байтҳои парокандае боқӣ мондаанд.

Аз ҳамин давра матнҳои на он қадар калону сершумори дари ба системаҳои дигари хат боқӣ мондаанд.

Ба хати суриёни тарҳмаи як қисми матни псалом /ҳр/ ба забони дари, ки аз бозьёфтҳои Турфон мебошад, боқӣ мондааст.

Ба хати монавӣ матнҳои бисъёри хурд-хурд мондаанд, ки дар байнашон байтҳо ва матнҳои таҳрими мушоҳида мешаванд. Муҳимтарин матн аз ин гуруҳ достони Билуҳар ва Будисаф /аз мавзӯҳои буддой/ мебошад.

Ба хати яҳудӣ /квдратӣ/ ҳам як қатор сарчашмаҳои ин давра то ба замони мо омада расидааст, ки дар байнашон катибаҳо /му-

қимтаринаш китобаш Тинти Азав дар Афғонистони шимоли, соли 752/  
ва маълубҳои савдогарон аз Туркистони шарқӣ мавҷанд, ки қалмақта-  
рини оқро ба асри Уш тааллуқ донда, аз Дандон Уйиқ ном ҷо на-  
вишта мудааст:

б: Анъанаи назми хаттӣи кари аз шоир Абу ал-Яббағи ал-Аббос  
б: Тарҳон ал-Марвази /в. 815/ сар мешавад, ки соли 809 ҳасидаерс  
дар васфи подшоҳи Саффорӣ Якуб о: Лайс сфармудааст. Байтҳои ин  
шоирро Турдодбах ҳам дар авраи иқтибос овардааст: Дар "Таъриқи  
Табарӣ" байтҳои зерин ба ӯ мансуб ҳода мудаанд:

سگرند گندمش بدینت کی او کند  
از شاش ته بین همیشه تهن

Аз замони эҷодиёти Марвази то авҷи камолоти назми кари /Рухай  
ва Ҷидвази/ танҳо қариб як аср гузаштааст:

в.Насри ин давра нисбат ба назми он камтар маълуми маъруф  
аст, зеро қисми зиёди матнҳои насри ба алаҷиёти бадеӣ ҳақи нало-  
раи:

Сарчашмаи аввалини насри кари тафсири Абу Аҳи Ҷуббаи: /в.  
915/ ба ҷӯш меравад, ки он зикри таълимоти Абу-л-Қосими Самарқан-  
дани /в. 953/ равона мудааст. Мутаассифона, қалмақтари дастхати  
ин тафсир танҳо ба асри XIV тааллуқ дорад ва гумон меравад, ки  
қабри минованда матнҳои тафсириро ҳангоми рӯнависӣ ба қонҳои  
грамматикӣ ва услуби забони замони худ мувофиқ мекунанд. Сарчаш-  
маҳои бисёре "Ғаросинома" ва "Аҷиб-ул-Булдон"-и Абу-л-Муай-  
ли Балхӣ, асарҳои гуногуни Абу-л-Ҳасан Амири Нишотурӣ, "Шоҳ-  
нома"-ҳои аввалини насри ва байра/ боқӣ намондаанд ва танҳо дар  
маъхазҳои гуногун номбар мудаанд.

Сарчашмаи аввалини бозғамол "Дабочаи Шоҳнома" /958/ мавҷанд,  
ки тақриб назорати Абу Мансур-ал-Маъмарӣ навишта мудааст: Ин сар-  
чашма бо истеъмоли аҳли ноҷизи қалмаҳои иқтибосҷудан араби ва

шумораи зиёди каллимаҳои кӯҳнаи софи эронӣ, ки дар сарчашмаҳои дигар истеъмоли намешаванд, маълум аст. Аз ин замон сарчашмаҳои гуногуни илму адаб то ба замони мо омада расидаанд.

Дар соҳаи таърих чунин сарчашма "Тарҷуман таърихи Табарӣ" мебошад, ки онро Абу Алия Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Балъамӣ /в. 974/ навиштааст. Ин сарчашма на тарҷума, балки иншои матни адабии "Таърихи Табарӣ" буда, аз ҷиҳати равшанӣ забони адабии дари паҳлати меҳнаст. Ба ҳули ҳамаи давра "Зайн-ул-аҳбор"-и Абу Саид Абд-ул-ҳафсини аз-Заҳҳок б. Маҳмуди Гардезӣ, ки то соли 1041 навишта шудааст, "Таърихи Систон" /солҳои 1053-1063 навишта шудааст/. "Таърихи Байҳақӣ"-и Абу-л-Тазл Муҳаммад б. Хусайн Байҳақӣ /1059 навишта шудааст/ тааллуқ доранд.

Дар соҳаи тиб қалитарин сарчашма "Китоб-ал-абния ан-ҳақоқиқ ал-албия"-и Абу Мансур Муваффақ б. Алии Ҳаравӣ мебошад /асри X/. Ҳале муҳим аст. нусхае, ки онро Алия б. Аҳмад Асафии Тусӣ соли 1056 рӯнавис кардааст, то ба замони мо омада расидааст. Барои таърихи забон аҳамияти ин китоб калон аст, зеро истилоҳоти бисёри тиб ва табиатишиносиро дар баъд мегирад ва матнаш бо ҳақиқатҳои навишта шудааст. Аз сарчашмаҳои тибии то асрҳои Ибни Сино боз "Ҳидоят ал-мутааллимин"-и Абу Бакр Рабъӣ б. Аҳмади Аҳа-вайнӣ Бухороӣро ном бурдан лозим аст /асри X/.

Дар соҳаи ситораниносия /илм ун-нучум/ "Китоб-ул-муҳалла-илм-Аҳкам-ан-нучум"-и Абу Насри Қумро /967/ ва "Китоб-ат таъҷим-ли-аволи синаот ат-танҷим"-и докиманӣ забарнаст Абу Райҳон б. Аҳмад Берунӣ /1028/-ро номбар кардан шарт аст. Ба ғайр аз терминологияӣ, давра, аз ин сарчашмаҳо маълумоте оид ба ди-алектологияи таърихӣ пайдо кардан мумкин аст.

Дар соҳаи ҷуғрофия муҳимтарин сарчашма "Худуд-ул-олам" мебошад, ки онро соли 982 муашифи гуноҳ эҷод кардааст. Сарчашмаҳои дигари боқимонда ба охири асри 12 мутааллиқанд.

Қалғитарки сарчалмаи соҳаи алаби-фалсафи тафсири насри ба Ҳасиди Абу ал-Дайсам /асри X/ мебошад, ки муаллифаш маълум нест. Минбаъд дар ин соҳа асарҳои Абу Аля Шони Сино ва Носири Хусрав аҳамияти бузургро доро мебошанд.

Дар соҳаи лин сарчалмаҳои бисёре зучул доштанд. Масалан, "Тарҷумай Тафсири Табарӣ", ки аз тарафи уламои Мовароуннаҳр дар асри X тартиб дода будааст, тафсири китобхонаи университети Кембриҷ, ки охири асри X тартиб дода шудааст ва муаллифаш маълум нест, ва ғайра.

Аз сарчалмаҳои тасаввуфӣ қатитаринаш "Китоб-ат-тааруф - ли-маъраб аҳл ат-тасавуф", ки муаллифаш имом Абу-бақр Муҳаммад б. Исҳоқ Бухорӣ Калободӣ /в. 990/ мебошад ва матнҳои ӯ гуногуни исмишӣ, ки ба қалами Носири Хусрав ва муаллифони дигар тааллуқ доранд, аз нуқтаи назари таърихи забон аҳамиятноканд.

Ҷайд қардан лозим аст, ки ғарбсрҳои XI-XII асарҳои ба тароми ин соҳаҳо мансуббуда хеле зиёд менамоянд.

Ҷонетда Сохти овози дарфӣ аз сохти овози персии миёна ғарбӣ ҷиллие налорал. Сохти фонетикӣ дарфӣ дар асоси таҳлили ҳуруфоти арабӣ<sup>1</sup>, ки ба он системаи тарғӣ ва тарғӣ тарғӣ дода шудаанд, системаи овозҳои забонҳои аз тарғӣ ба вуҷудомала /тоҷикӣ, форсӣ, дарии Афғонистон ва лаҳҷаҳои сершумори онҳо/ ва таҳлили Ҷафқҳои гуногуни забони дарфӣ, ки ба забонҳои дигар гузаштаанд, барқарор менамояд. Маълум аст, ки

<sup>1</sup> Барои барқароркунии системаи овозҳои персӣ аз ҳама он дастнавиҷҳо ба инбат ғарбӣта менамоянд, ки дар онҳо тароми ҳаракатҳои гуногун шудаанд ва аломатҳои махсус  /барои тарғӣта овози w? / истифода шудааст; ғарб аз ин, таҳлили овозҳои тарғӣта аз қаблӣ *lavīstan/pamiistan, adin/ayin, qizil/ghul' siltā/āltā*) ҳақ аз аҳамият ҳақиқат менамоянд.

дар асрҳои миёна забони дарӣ дорои аҳамияти бузургӣ алаба-  
маданӣ буд ва таъсири он ба забонҳои дигари эронӣ /пшту, за-  
бонҳои помирӣ, ягнобӣ/ ва забонҳои ғайриэронӣ /забонҳои Ҳиндус-  
тон, туркӣ/, хеле калон буд. Аз ин ҷост, ки калима ва ибораҳои  
бисёрӣ дарӣ ба ин забонҳо иқтибос шуда истеъмоли мешаванд.

а. Овозҳои дарӣ.

Системаи овозҳои садонокӣ дарӣ ба тариқи зерин аст:

Садонокҳои кӯтоҳ *a i u*

Садонокҳои дароз *ā ī ū ē ō*

Дар ҷалвали зерин системаи ҳамсадоҳо оварда шудааст:

ҷои талаффуз		лабу- лабӣ	лабу- дан- донӣ	пеш- забо- нӣ	пахлу- забо- нӣ	миё- за- бонӣ	паси- забо- нӣ	бе- хи- за- бонӣ	Ҳ а л қ р
тарзи та- лаффуз									
зич	беҷаранг	<i>p</i>		<i>t</i>		<i>č</i>	<i>k</i>	<i>q</i>	<i>c</i>
	ҷаранглор	<i>b</i>		<i>d</i>		<i>ǰ</i>	<i>g</i>		
	сонантҳо	<i>m</i>		<i>n</i>					
роқ	беҷаранг		<i>f</i>	<i>s</i>		<i>š</i>	<i>x</i>		<i>χ</i>
	ҷаранг- лор	шикофи ҳамвор	<i>v</i>	<i>ð</i>			<i>ɣ</i>		
		шикофи қулӯла			<i>z</i>		<i>ž</i>		
	сонантҳо	<i>w</i>		<i>z</i>	<i>l</i>	<i>ɣ</i>			

Қайт: Овозҳои *q* ва *c* /ки айн ва ҳамза якҷо нудан-  
анд /одатан дар калимаҳои иқтисоӣ дучор мешаванд. Овози *ʔ*,  
аҳтишол, дар баъзе шеваҳо истеъмоли маънуду бас; баъзан овози *ʔ*  
бо овози *x* гуруҳи *x<sup>w</sup>/mk* *x<sup>w</sup>āstan*, *x<sup>w</sup>ardān* /талқили меҳол.

6. Дар поён асоситарин мисолҳои барои нишон додани асли  
баромали овозҳои садоноки дарӣ аз сарҷалмаҳои эронӣ оварда ме-  
шаванд:

а/ I/ ~ пм. а (< э. қ. \*a): *dast*, пм. *dast*,  
шқ. *dasta* = "даст"; *asp*, пм. *asp* (ас. *aspa*)

"асп"; *kard*, пм. *kard* /ав. *karata* / "кард";

2/ пм. *i* (< э. қ. \*i), *u* (< э. қ. \*u), *ē*  
/кэқ. \*ai /-дар ҳаҷои беэала дар аввали калма: *jāwān*,  
пм. *jūwān* /ав. *yusan* / "ҷавон", *noḅard*, пм. *niḅard*  
/ "ni-ḅat", мк. ав. *paḅat*: / "набард", *jaḅān*,  
пм. *gēḅān* /ав. *gaḅānəm* / "ҷаҳон";

3/ баъзан дар мобайн *ē* пеш аз ҷузъҳои гуруҳи ҳамсалоҳо  
паҷдо мешаванд: *avē*, пм. *vrīg* (< \*vrīka, ҳқ. *vrī-*)  
"абу"; *farvīk*, пм. *fravīk* /ав. *frarīdwa* / "фарбеҳ";  
*rōzāk*, пм. *rōšn* /ав. *raaxšma* / "равшан".

Қайд: Дар забони дарӣ /бештар дар назм / пег аз *x* ва  
сонантҳо *a* ба ҷои *ā* истеъмоли мешаванд: *māh* / *māh*  
пм. *māh* шқ. *māh* / "моҳ", *xamūs* / *xāmūs*  
пм. *xāmōš* (< \*a-mūs) "хомӯш".

ā I/ пм. ā (< э. қ. \*ā): *āzād*, пм. *āzād*, /ав.  
*azata* / "озод"; *pās*, пм. *pis* /ав. *pānva* /

"пос"; *aždahā*, пм. *aždahāg* /ав. *ažī.dahāka* / "аҷлаҳо /р/"

2/ пм. ā (< шқ. \*a /дарозшавии садоноки а аз  
ҳисоби афтидани ҳамсалои баъди он дар таркиби калима /:

*sāt*, пм. *sāl* < \**sarata*: /ав. *sarəda*: /"сол"; /*hāzār*, пм. *hāzār* < \**haxahra*: /ав. *haxagra*: /"хазор"; *māh*,

пм. *māhig*, ав. *mauya* /пм. хд. *matya*: /"мох";

3/ пм *ā* < эд \**aya*, \**om* ва гайра дар натиҷаи ҷафс-навики саноноқҳо ҳангоми афтидани сонанти мобайни онҳо: *xāk*, пм. *xāk* < \**ayaka*: /ав. *aya* = / "хок", *rāk*, пм. *rāk* < \**ravaka*: /хд. *rāvaka*: / "тоза", *ōškārā* пм. *ōškārāg* < \**aviškārā* /хд. *aviškāra*: /"вён".

□ I / ~ пм. *i* (< эд \**i*): *navištān*, пм. *ni:īstān* пд. *nipištānāy* "навштан"; *pist*, пм. *pist* ав. *pišta* "ордобирён".

2/ дар натиҷаи ассимиляция ё диссимиляция бо овози ҳиҷок ҳамсоя: *myōn*, пм. *mayēn*, ав. *ma:byōna* "миёна"; *aspist*, пм. *aspost* < *aspāst*: /аз решаи \**ād*: "хурдан" / "ришқа, кнучқа": *tiki*, пм. *tāhig*, ав. *tāšan* "холӣ".

3/ баъзан байни ҳамсалоҳон пай ҳам омела дар натиҷаи каҳма: *sitāra*, пм. *stārag*, ав. *stāra*: "ситора"; *xrad*, пм. *xrad*, ав. *xratu*: "хирал"; *isparγam* пм. *sprahm*, ав. *frasparəγa*: "испаргам".

□ *ē* / ~ пм. *ī* (< эд \**ē* /: *šē*, пм. *šē* ав. *xšēra*: "шар"; *vist*, пм. *vēst*, ав. *visaiti* "вист", *mīrad* пм. *mēr* ав. *miryēiti* /хд. *mīyāte* /;

2/ пм *i* (< эд \**i*): *tēr*, пм. *tēr*, ав. *tīrē*: "тер"; *hūčēr*, пм. *hūčēr* ав. *hūčēra*: "хуҷер" /"зебо"/; *mīlād*, пм. *mīlād* (< эд \**mīlā dā*) уарм. *mīrādāt* ҷани қалма /"милод";

3/ ~ пм *ē* / < эд \**ai* /пеш аз сонанти ҲМОҶИ: *binam*, пм. *mēnēm*, пд. *vānā*: "дилан"; *nēm*, пм. *nēm* ав. *nāēma*: "нем"; *st* кф. пм. *šēnmur*, ав. *saēno.mīrəhō* "снмур";

4/ дар маърифи ҷафсшавии салонокҳое, ки аз байналсон сонант афтидааст /i/ < \*ēwi, \*īwa, \*ūwi ва гафтра/: *xēstan*, Ӣм. *xī-*  
*ristan*, ав. *jōiti* /жк ҳд *jēvati* / "зистан";  
*āfarin*, Ӣм. *āfirin*, ав. *āfirivana*: "оферин", *digar*,  
Ӣм. *didigar*, Ӣқ. *dimījūm* "дигар".

[и] I/Ӣм и (< эқ \*u): *xušk*, Ӣм *hušk*,  
ав. *huška* "хушк"; *hunar*, Ӣм. *hunar*, ав. *hunara*:  
"хунар"; *sux*, Ӣм. *sux*, Ӣқ. *šuxta* "сурх"; *burd*, Ӣм *burd*, ав. *berōd*:  
"сурд";

2/Ӣм а, ɛ (< эқ \*a, \*i) дар маъдеи назди овози  
лабоя: *anjamān*, Ӣм *hanjamān*, ав. *hanjamāna*:  
"анҷуман"; *banafša*, Ӣм *wonafšāf* < эқ. \*wapa- (?) -  
"бунафта"; *mird*, Ӣм *mird* ав. *mišda*: "мурд".

[ū] I/Ӣм ū (< эқ \*ū): *xūd*, Ӣм *xūd*,  
ав. *xūta* "худ"; *dur*, Ӣм. *dūr* ав. *dūra*: "дур";  
*būt*, Ӣм. *būt* ав. *būti* "бум";

2/Ӣм ō / < эқ \*au / пеш аз овози диморфӣ: *gūn*,  
Ӣм. *gōn*, ав. *gaoma*: "гун"/ранг/; *darūn*, Ӣм *dōn*,  
эқ. \*daruha = ка: /жк ҳд *druha*: "тир", "дарун"/;  
*rūt*, Ӣм *hrōt* /жк. Ӣн. қ. *rūj* "рум"/.

3/ дар нагиҷаи афтидани сонант аз гуруҳҳои қадимии \*(u)wa,  
\*ju- < \*yo- ва гафтра: *xūb*, Ӣм *xūb* < эқ \*huwapu:

/ҳд *suwapu* / "хуб";

*waxšūr*, Ӣм *waxš-war* < эқ \*waxšabara- "вухшур"  
/сафир, элҷия/; *šūn*, Ӣм *šiyōn* < эқ \*šiganna: "чун".

[ē] I/Ӣм ē (< эқ \*ai): *tēx*, Ӣм. *tēx* ав. *taē-*  
*ja*: "тег"; *wēd/d*, Ӣм *wēd* ав. *waiti* "бед"; *mēš*, Ӣм. *mēš*,  
ав. *maššō*: "меш";

2/ ~ пм  $\bar{e}$  / < эқ \*a /60 таъсири ссианти у нар дгфои  
ҳамсон:  $n\bar{e}\bar{o}$ , пм  $n\bar{e}\bar{o}g$  < \**naṣṣana*: ав. *naṣṣana*-

"неру";  $\bar{c}\bar{e}\bar{r}$ , пм  $\bar{c}\bar{e}\bar{r}$ , ав. *čairya*: "чер" /"голио"/;

$t\bar{e}\bar{s}a$  < \**tašyaka*, ав. *taša*: "теша";

3/ ~ пм  $a\bar{g}$  (< эқ \**ag*, \**arg*.), зеро пеп ав "z

$a\bar{g}$  >  $a\bar{g}$  >  $a\bar{y}$ :  $\bar{s}\bar{e}\bar{r}$ , пм  $\bar{s}\bar{a}g\bar{e}$  < *š(y)argawa*: (*sygō šrjn*)

"вер";  $\bar{d}\bar{e}\bar{r}$ , пм  $\bar{d}\bar{a}g\bar{e}$ , пқ  $\bar{d}\bar{a}r\bar{g}\bar{a}$ : "дер",  $\bar{s}\bar{e}\bar{r}$ , пм  $\bar{s}\bar{a}g\bar{r}$

< \**sagra* = /хқ *šaknoti* /"сер";

4/ ~ пм  $\bar{o}$  (< эқ \**aiwa*, \**ya* < \**adē* ва гафра/:

$n\bar{e}\bar{k}$ , пм  $n\bar{e}\bar{k}$  < \**naima* /пқ *naiva*: "хуб" / "нок";  $\bar{b}\bar{e}\bar{w}\bar{a}$ ,

пм  $n\bar{e}\bar{w}\bar{a}g$ , ав. *vidava*: "ова";  $\bar{z}\bar{e}\bar{r}$ , пм  $\bar{a}\bar{k}\bar{e}\bar{r}$ ,

ав. *adaiṣ*: "зер".

□ I/ пм  $\bar{o}$  (< эқ \**au*)  $\bar{d}\bar{o}\bar{s}t$ , пм  $\bar{d}\bar{o}\bar{s}t$  пқ  $\bar{d}\bar{a}\bar{u}\bar{s}$ -

$\bar{t}\bar{a}\bar{r}$  "дуст";  $\bar{r}\bar{o}\bar{z}$ , пм  $\bar{r}\bar{o}\bar{z}$ , пқ  $\bar{r}\bar{a}\bar{i}\bar{s}\bar{a}$ : "рўз";  $\bar{m}\bar{o}\bar{r}$ ,

пм  $\bar{m}\bar{o}\bar{r}$ , ав. *maoi*: "мурта"/;

2/ ~ пм  $\bar{o}$  / < эқ \**awa*, \**uma* ва гафра/:

$\bar{z}\bar{o}\bar{r}$ , ав. *zavar* "зур";  $\bar{f}\bar{a}\bar{r}\bar{o}\bar{d}$  пм  $\bar{f}\bar{r}\bar{o}\bar{d}$  ав. *zra-*

*vata*: "фур";  $\bar{b}\bar{a}\bar{y}\bar{o}\bar{d}$ , пм  $\bar{n}\bar{a}\bar{y}\bar{o}\bar{d}\bar{a}g$  < \**naḍwaka*: /хқ. *radu* /

"байру".

Ҳамсадоҳ

□ K I/ пм  $k$  (< эқ \**k*) /лар жотилои калма/:

$\bar{k}\bar{a}m$ , пқ  $\bar{k}\bar{a}m$ , пқ  $\bar{k}\bar{a}m\bar{a}$ : "кам";  $\bar{k}\bar{a}\bar{r}\bar{o}$ , пм  $\bar{k}\bar{a}\bar{r}\bar{o}$ , ав. *karata*:

"корд";  $\bar{k}\bar{u}\bar{r}\bar{a}$ , пм  $\bar{k}\bar{u}\bar{r}\bar{a}g$ , пқ  $\bar{k}\bar{a}\bar{r}\bar{o}\bar{a}\bar{h}$  "курра";

2/ ав. I аз префикси \**ra-* ва ҳамсади  $\bar{s}$ :  $\bar{r}\bar{a}\bar{y}\bar{k}\bar{a}\bar{n}$ ,

пм  $\bar{r}\bar{a}\bar{y}\bar{k}\bar{a}\bar{n}$  < эқ \**raṭi.kana*: /мқ ав.  $\sqrt{\bar{k}\bar{a}m + \bar{r}\bar{a}\bar{i}\bar{t}\bar{i}}$  /

"пархон";  $\bar{s}\bar{i}\bar{r}\bar{i}\bar{k}$ , пм  $\bar{s}\bar{r}\bar{e}\bar{s}\bar{k}$ , ав. *sraska*: "қатра";  $\bar{s}\bar{i}\bar{k}\bar{a}\bar{n}$ ,

пм.  $\bar{s}\bar{k}\bar{a}\bar{n}$ , ав. *skand*: "шкван".

9 I/пм g / < эқ \*g /лар аввали калма ва бозӣ аз п:  
*gandum*, пм *gandum*, ав. *gantum*: "гандум"; *gila*, пм.  
*gilag*, ав. *gərəzā*: "гила"; *angūt*, пм *angust*,  
 ав. *angūsta*: "ангуст";

2/пм g / < эқ \*-к. 1: *nigāh*, пм *nigāh*,  
 ав. *nigāsa*: "нигоҳ"; *jigar*, пм. *jagar*, ав. *yākar*:  
 "җигар"; *saq*, пм *saq*, моля блякк "саг";

3/ бозӣ аз г, п: *barq*, пм *narq*, ав. *varəka*:  
 "барг"; *nargis*, пм *nargis* < пн. қад. *Yarķissos*  
 "нарғыс"; *angār*, пм. *angār*, ав. *hankāra*: "тумон бур-  
 дан";

4/ пеш аз эқ \*z: *gurda*, пм *gurdaq*,  
 ав. *vərəδka*: "гурда"; *gub*, пм. *gubk* \*wz / ав.  
*varəδa* = "гул"; *gušn*, пм *gušn* < \*wz / ав. *var-*  
*šni* / "гуш";

5/ пм w / < эқ \*w /лар префикси \*ni-: *guzar*, пм *gu-*  
*dar*, *nidar*, пд *ni(a)taga*: "гузаштан". *guzēz*, пм *nigēz* / \*ni-  
 + *zaiē* / "гураштан"; *guzin*, пм *nigīn* < \*ni- *ci. na*:  
 "гузидан".

⊠ I/ ~ пм x (< эқ \*x): *har*, пм *har*, ав.  
*hara* / хд *khara*: "хар"; *humē*, пм *humē* ав. *humva*: "хум";  
*nohūn*, пм. *nāhūn* эқ \*nāx / хд *nakha* / "нохун";

2/ пеш аз ҳамсалодоҳо ~ пм x (< ҳа. \*k): *bart*,  
 пм. *bart*, ав. *bartha*: "бахт"; *talk*, пм *tarik* < \*torra:  
 /к хд *taxra* = "талх"; *xirad*, пм *xrad*, ав. *xratu*  
 /нк ҳд *krātu* / "хират";

3/ ~пм *xw* < эқ \**hw* (w ба сифати садоноки оянда таъсири мѣрасонад): *xwāstan*, пм *xwastan*, ав. *xwastō*.

"хостан"; *xwardan*, пм *xwardan*, ав. *xward*: "хурдан";

*Suxan*, пм *saxnan*, ав. *saxrāni* "сухан";

4/ ~пм *x* (< эқ \**h* /пеш аз садоноки и: *xušk*, пм *xušk*, ав. *huška*: "хушк"; *xūk*, пм *xūg*, ав. *hū* "хук"; *xūn*, пм *xōn*, ав. *voḥuni* "хун";

5/ ~пм *x* /дар ибтидои калима пеш аз садонок пайло ме-навал/: *xāk*, пм *xāk* < эқ \**ayaka*: /ав. *aya*:/

"хок"; *xirs*, пм *xirs*, ав. *aṛšā*: "хирс"; *xirtā*, пм *xirtāk*

\* *arman* = /мк арм. *arman*/ "хурмо".

□ 7 I/ ~пм *γ* (< эқ \**γ*) : *maγ*, пм *maγ*, ав. *maγa*

"маг. чуқур"; *γōraγ*, пм *γōr* ав. *γōra*: "равған";

*vaγar*, пм *vaγar*, ав. *vaγarā*: "қурбоққа".

2/ аз эқ \**k*: *ker*, пқ *araka*: "қушми";

*tarān* < \**takāna* = /мк. арм. *takak* /"эриф. тарора"; *damāγ* "шимог. руд" < \**d(a)kāka*;

3/ аз эқ \**g* дар ибтидои калимаҳои эронии шарқӣ:

*gar* < \**garra*: "гарм. халм"; *γōtēn*, сурд. *γwδk* "эриф": *γal-tādan*, ис. *galtte* "галтидан".

□ 8 ~пм *č* / < эқ \**č* дар ибтидои калима/: *čarm*, пм *čarm*, ав. *čarman* "чарм"; *čāh*, пм *čāh*, ав. *čāt* "чоҳ"; *čēr*, пм *čēr*, ав. *čairya* "ғолиб".

□ 9 I/ ~пм *j* / < эқ \**y* /дар аввали калима: *jādū*, пм *jādūg* ав. *yātu* "чоу"; *jigar*, пм *jigar* ав. *yāgar*: "чигар"; *jašn*, пм *jašn*, ав. *yasht*: "чашт";

2/пм  $\dot{y} <$  эқ  $\dot{y}, \dot{c}$  /лар баъзе манурихо ба Ҷон  $\dot{y}$ ,  
 Ҷа маҳфуз мондани  $\dot{y}$  муқошида шудааст:  $\dot{v}\dot{a}\dot{y}$ , пм  $\dot{v}\dot{a}\dot{y}$ ,  
 пқ  $\dot{v}\dot{a}\dot{y}$  "боқ", *ayjman*, пм *hanjaman*, ав. *hanjamaṇa* =

"анҷуман"; *ronj*, пм *ronj*, ав. *ronča*: "панҷ";

3/пм  $g$  /лар маъқеи пеш аз  $y$  /;  $\dot{y}\dot{a}\dot{n}$ , пм  
*dyān* / < \**ni-ān*; *van* "нафас қашиган" / "Ҷон";  $\dot{y}\dot{a}(y)$ ,  
 пм *dyāg* /мк парф. *viar* /Ҷой";

4/ лар ихк шаклҳои муфараб:  $\dot{y}\dot{a}\dot{h}\dot{a}\dot{n}$ , пм  $\dot{g}\dot{o}\dot{h}\dot{a}\dot{n}$ , ав.  
*gāivānam* "Ҷаҳон";  $\dot{y}\dot{a}\dot{h}\dot{a}\dot{r}$ , пм  $\dot{g}\dot{o}\dot{h}\dot{a}\dot{r}$ , ҳқ  $\dot{g}\dot{o}\dot{h}\dot{r}\dot{a}$ :  
 "Ҷаҳар";  $\dot{y}\dot{a}\dot{h}$ , пм  $\dot{g}\dot{a}\dot{h}$ , ав. *gāvhu*: "Ҷоҳ, мартаба";

[t] 1/пм  $t <$  эқ  $*t$  /лар ибтидои калима; *tarsidan*,  
 пм *tarsidan*, ав. *tərəs*: "тарсидан"; *tār*, пм *tār*,  
 ав. *tāvra*: "тор, торикӣ"; *tand*, пм *tand*, ав. *twant*  
 "тунд";

2/ пас аз овозҳои роғ: *haft*, пм *haft*, ав. *hapta*:  
 "ҳафт"; *ast*, пм *ast* пқ *astiy* "аст";

*baxt*, пм *baxt*, ав. *barta*: "тақдир".

[d] 1/пм  $d <$  эқ  $*d$  /лар аввали калима: *dāna*,  
 пм *dānaq*, ав. *dāna* "дона"; *dōš*, пм *dōš*, ав. *daōša*:  
 "д, ш, киф"; *durd*, пм *durd*, ав. *dužda*:

"дузд";

2/ лар маъқеи баъд аз  $n, z, ž$ : *vanda*, пм *vandaq*,  
 пқ *va<sup>h</sup>daka* = "ғулум"; *nand*, пм *nand*, ав. *nan* -  
*dišta*: "назд/ик/; *mižda*/пм *mižd* ав. *mižda*

"муҳла";

3/пм  $d <$  эқ  $*t$  /баъд аз  $n, z$ : *andar*, пм *andar*, ав. *antara*

"анлар"; *gandum*, пм *gandum*, ав. *gantum*: "гандум";

*mard*, пм *mard*, ав. *maršiya*: "мард".

Дар бисъёр мавридҳо /махсусан дар дастнависҳои асриҳои аввали  
 Есоми /ҳамсадоқ  $\delta$ , ки аз эҷ.  $-t-$  па<sup>ю</sup>ло  
 ҷудаст, мушоҳида мегардад: *pidar*, ПМ *pidar*, ав. *pitā-*  
 "палар"; *haftād*, ПМ *haftād*, ав. *haftaiti* "haftōd";  
*ōstāδ*, ПМ *awēstād* "устод" < \**awa-stā-ta*.

□ П ~ ПМ  $p$  / < эҷ  $*p$  / дар аввали калима ва дар мавқеи  
 баъд аз  $s$ : *pahn*, ПМ *pahn*, ав. *paṇana* "пахн"; *par*,  
 ПМ *parz*, ав. *parana* "пар"; *pōst*, ПМ *pōst*,  
 ПҚ. *parasta* "пӯст"; *sipurz*, ПМ *sipurz*, ав. *sp-*  
*zaxa* "испурч"; *faraz*, ПМ *faraz*, ав. *frayāt* =  
 "Фарасп"; *siparij*, ПМ. *aspij* /суғд. *spñc*, х. *\*spatja*,  
 $\sqrt{zpa}$  "сипанҷ, шипанг".

□ 6 I/ПМ  $\epsilon$  (< эҷ  $*\epsilon$ ) дар ҷойиҳои калима; *bāki*,  
 ПМ. *bāka*, ав. *bāki* "бозу"; *bōla*, ПМ *bālāy*, ав.  
*barāzāh* "боло"; *bitādar*, ПМ *bitādar*, ав. *bitāta* =  
 "баролар";

2/ баъд аз салоноқҳо ва назди  $z, m(n)$ : *xumē*,  
 ПМ. *xumē* ав. *xumēa* "хумс"; *aver*, ПМ. *av-* < \**ava-*  
 /МК ав. *awra*, Ҷ. *ochna* /"афр"; *āē* < \**āva-*  
 /МК Ҷ. *āvāh* /"об / рӯй"/;

3/ ПМ  $w$  (< эҷ.  $*w$ ) дар ҷойиҳои калима: *barf*, ПМ.  
*barf*, ав. *vafta* "барф"; *vikurg*, ПМ *wekurg*, ПҚ *vazarka* =  
 "бузург"; *bēd, bēd*, ПМ. *wēd*, ав. *vāiti* =  
 "бед";

4/ ПМ  $\epsilon$  (< эҷ  $*-p-$ ): *zōvāh*, ПМ *zōvāh*, ав.  
*zaporis* "рӯбоҳ"; *šav*, ПМ *šav*, ав. *xšapa* =  
 "шав"; *avar*, ПМ. *avar*, ПҚ *irariy* "бар";

5/1-пм  $\zeta$  (< эқ \*р пеш аз н, з): *anōstān*, пм *hambarīdan*, ав. *hamrāfrūiti*: "анбостан"; *farbīh*, пм. *fra-ček*, ав. *frayīdwa*: "фарбах"; *kuṛba*, *kuṛba* < \**krpa*: /мқ арм. *кѳрак*, ав. *кѳкѳра*: / "кулба".

[7] 1/1-пм  $f$  (< эқ \*f): *farānd*, пм *frāzand*, ав. *fra-xainti*: "фарзанд"; *ḫarḫ*, пм *ḫarḫ*, ав. *ḫarḫa*: "чүкүр"; *šrafš*, пм *šrafš*, ав. *šrafša*: "шрафш";

2/1-пм  $f$  / < эқ \*р, \*w /пеш аз ҳарсадоҳи эич: *ḫaft*, пм *ḫaft*, ав. *ḫapta*: "ҳафт"; *bāfcan*, пм *wa-fišn*, ав. *ubdāēn*: "буфтан", *aḫdar*: "амак" < \**anya-tar*.

3/1-пм  $p, \zeta$  (< эқ \*р) дар назди  $s, z$ : *sofēd*, пм *spēd*, ав. *sraēta*: "сафед"; *gōsband*, пм *gōsband*, ав. *gaospešta*: "меш"; *aḫūdān*, пм *abāūdān* < \**ari-xan*. /мқ ав. *zawt*: "қувва" / "офзудан".

4/ дар калимаҳои эронии парқӣ (< эқ \*в, \*w): *ḫarḫ* < суг. *ḫarḫ* "ҳарҳ", *aifūda* < суг. "y" ртк- "айфуда"; *fām* < суг. *β'm* /мқ ав. *višpō*. *tāma*: "ранг".

[25] 1/-пм  $w$  (< эқ \*w): *vezdān*, пм *mekīda*, ав. *vez*: "ваздан"; *javān* пм. *juwān* ав. *juwān*: "ҷавон"; *jav*, пм *jav*, ав. *gava*: "ҷав".

2/-пм  $w$  (< эқ \*с): *awān*, пм *aswān*, пқ *asa-bāna*: "савор"; *nēw*, пм *nēw* пқ *naiča*: "хӯб"; *rayrastan*, пм *raywastan*: "райрастан" < \**pati-basta*;

3/-пм  $\zeta$  (< эқ \*р): *vā*, пм *abā* ав. *arəš*: "боз", *navīstan*, пм *neīstan*, пқ. *nipištannay*

"НАВИСТАТ"; *pēsva*, ПМ *pēsōvayk* \* *pat:ša: pāda*:

"ПЕШВО": ПОЯЛ ИЛИ ГУРУХ КАЛИНАХО БА ЯГОИ ЛЕ ЧАК ЛИГАРЕ ТААЛ-ЛУК ДОПТА БОИЛ.

У I/ПМ у (< эқ \*у): *yāftan*, ПМ *ayāftan*,

ав. *ayarta* "эфтан"; *yār*, ПМ *ayār*, ав. *yavazana*.

(*ā+yāv*) "эр"; *yaxk* \* *ayaxa* / мк. ав. *āika* "ях" /;

2/ дар моба'НИ КЛЛМА: *siyāh*, ПМ *syā* ав. *syava*=

"свех", *darayā*, ПМ *drayā* ПҚ *d'arayāh*:

"бахр"; *myaxd*, ПМ *myaxd* ав. *myaxda*= "малял /хурох"/;

3/ ПМ у (< эқ \*d /бавл аз салонско; *šahyār*

ПМ *šahyār*, ав. *šahyār* "попшох"; *roy* ПМ. *roy*

ав. *raōda* "рўй"; *khayad*, мк. ав. *khad*,

ПҚ *khad*: "хойл";

4/ ПМ *g, d, w* / < эқ \*g, \*d, \*w / дар назли *i: za*

*yūn*, ПМ *zardōn*, ав. *zairi. dāna* "зарын"; *dōyad*, ПМ.

*gōwed*, ПҚ *gawataiy* "гуял"; *rāyīz*, ПМ *rādēz* <

\**pat:šāza* "покс".

З I/ПМ з (< эқ \*z): *zāst*, ПМ. *zāst* ав.

*zāsta*= "рост"; *marō*, ПМ *marō*, ав. *marōya* "марл"; *kār*

ПМ *kār* ав. *kāra*: "кор";

2/ ПМ *z* (< эқ \*z): *par(z)*, ПМ *parz* ав.

*parāna*: "пар"; *kar*, ПМ *kar*, ав. *karāna* "кар"; *zar*,

ПМ *zar*, ав. *zarāna*: "зар";

Л I/ПМ л (< эқ \*rd) *sāl*, ПМ. *sāl*, ав.

*sarōda*: "сол"; *gul*, ПМ *gul*, ав. *varōda*: "гул"; *palang*

ПМ *palang* < \**rdānaka* / мк. ПҚ *rdāki* = / "па-

лвнг";

2/пм  $l$  (< хә "l): *lob*, пм *lob* /мк лот. *labium*,  
анг. *lip* / "лаб"; *listan*, пм *listan*

/мк англ. *lick*, русй лизать /лесилян"; *gultō*, пм. *galog*  
/мк. нем. *kehlte*, русй глотка /гулу";

3/пм ( $l$  /к эқ "l"): *hamāt*, пм. *hamahl* < "hamarva":  
/мк. хқ *samartha* / "хамол"; *puh*, пм. *puhl* <  
"pūva": /мк ав. *parətu*: / "пул"; *rahlū*, пм. *rahlūg* "parvūna":  
/ав. *parəsu* = /пахлу";

4/  $l$  < эқ "d" /лар калпмақон парқин эронӣ /: *milk*  
сугд. *mōwē'mōd* /мк ав. *mādi*. /май"; *pil* < сугд. *pδ* <  
"pada": /мк ав. *paða* / "пай" "сум"; *yōlōn* < *yōd* "к, yōdy  
"гулин /зарф".

**л** пм.  $n$  (< эқ "n"): *nām*, пм *nām* ав. *nāman*:  
"ном", *saṅg* пм *saṅg*, ав. *asəṅga*: "санг", *tan*, пм *tan*  
ав. *tanā*: "тан".

**м** I/пм  $m$  (< эқ "m"): *mār*, пм *mār*, ав. *mairyā*:  
"мор"; *farman*, пм *framān*, пқ *framāna*: "фармон"; *kām*,  
пм *kām*, пқ *kāma* "ком";

2/пм  $m$  (< гурӯҳи ҳамсалоҳо бо "m"): *āmad*, пм *āməd*  
ав. *āgama* "амал"; *nišēm*, пм. *nišēm* < "ni.  
*šad*. man": "нишем"; *rēman*, пм *rēman* < "raif. man":  
/мк *firēb*, *firēftan* / "риман /бардор".

**с** I/пм  $s$  (< эқ "s" пем аз t): *sitora*, пм. *stārag*  
ав. *star*: /мк хқ *stār* / "ситора"; *sutūn*,  
пм *stūnag* ав. *stūna* /мк хқ *sthūnā* / "сутун";  
*ast*, пм *ast*, пқ *astu*. ав. *asti* "аст";

2/ ~ DM S (< 3K \*h₂): ʃē//; DM ʃē, AB. hā-  
 yem. PK *ʃiŋga-ʔeʔ*; *pausaē*, TM *paus* PK *paβa*; \**pacap* \**paβ*

DM *paβ*, AB. *paβa*; \**pac*;

ʒ/ DM ʒ (< 3K \*ʒ) ДАР ГУРҮҢ ХҶОН МҮҢТАЛҮҢ: *xirs*,

DM *xirs*, AB. *anaša*; \**kerp*; *došt*, TM *došt*, PK *dausta*.

\**puŋ*; *pušt*, TM *pušt*, AB. *pišna*; \**oḍiḍ*; \**βēh*.

ʒ̣ DM ʒ̣ (< 3K \*ʒ̣). *gōš*, TM *gōš*, PK *gauša-*

\**uŋ*; *xist*, TM *xist*, AB. *lštyr*; \**kerp*; *zēs*, TM. *zēs*

AB. *zaešak*; \**peŋ*;

ʒ/ DM ʒ̣ (< 3K \*ʒ̣). *šah*, TM *šah*, PK *xšohā*.

\**kerp*; *zēsak*, TM *zōš*, AB. *kaohā*; \**paβan*; *āšna*, TM  
*āšnōg*; \**oheo* < \**a.xšna*. *ka*;

ʒ/ DM ʒ̣ (< 3K \*ʒ̣). *kašōn* PK *kēšōdan*

AB. *kaš*; \**kaβnan*; *pušt*, TM *pušt*, AB. *paršti*;

\**puŋ*; *βušt*, TM *βušt*, AB. *βaβā*; \**oḍi/βaβ*

ʒ̣ DM ʒ̣ (< 3K \*ʒ̣). *kānu*, TM *kānuḡ*, AB.

*kānu* PK *ʃānu*; \**sohu*; *gawz*, TM *wawz*, AB. *varra*;

*puŋ* *ʃā* *vājan*; \**tyr*; *kāw*, TM *kāw*, AB. *zūna*.

*puŋ* *ʃā* *hvaras*; *kāw*; \**ʒp*;

ʒ/ DM ʒ̣ (< 3K \*ʒ̣). *dihāz*, TM *ohāz* AB. *drajakh*;

\**kerp*; *xadan*, TM *raodn*, AB. *jaɪn*; \**salan*; *xišt*,

TM *xišt*, AB. *ǰēstaganma*; \**ʒem*;

ʒ/ DM ʒ̣ (< 3K \*ʒ̣). *vōz*, TM *vōz*, PK *vačak*

\**puŋ*; *tārad* TM *tāreβ*; AB. *tartati*; \**nosai*; *arai* <

\**arē*; PK *ay. arēi*; \**apwāz*; \**kyprodm*?

ʒ̣ DM ʒ̣ (< 3K \*ʒ̣). *ǰ*, \**ǰ*, \**ǰ*. *zāfa* < \**ǰarda*.

/ PK *ʃā* *hārdin*; \**kuha*; *āzohā* TM *āzohāg* AB. *awš*.

*daŋko*; \**akwaxo* *puŋ*; *miša* PK TM *maxin*

\**zax* *zelen*; *ʃā* *mišati*; \**maxa*.

[h] 1/1-пм h (< эқ \*h) har, пм harw пқ harwa:  
 "хар"; cakar, пм wakar, пқ \*wakara: "бахор"; deh,  
 пм dēh, пқ dahyu: "дах".

2/1-пм h (< эқ \*h, \*f) jihan, пм gehān, ав.  
 gaēvānam "җаҳон"; kōh, пм kōf, ав. kaofa:  
 "қўқ"; datān пм datān, ав. zafān "дахон".

3/1-пм h [ < эқ \*s (пқ ṣ, ав. s)]: dah,  
 пм. dah, пқ darva: ав. dasa: "дах"; mēh, пм mēh пқ  
 mad, ista: ав. masya "меҳ"; āhū, пм āhūg < \*āhūka:  
 /мк ав. asū = / "оҳу";

4/1-пм h (< эқ \*δ): dhad, пм dahēd, ав. dadaiti  
 "диҳад"; sipāh, пм spāh, ав. spāda: "сипоҳ"; xwāhad,  
 пм xwāh, šn < \*hvād: /мк хқ svādote /  
 "хоҳад".

5/ баъзан пеш аз ё. й па'ло мешавад: hēzum, пм. ezim  
 ав. aēsta: "ҳезум"; hoš, пм oš ав. uši  
 "ҳуш"; hēč, пм ēč пқ aiva: čiy "ҳаҷ".

Хусусиятҳои мо, фонологии  
 забони дарӣ

Соҳти мо фологикӣ забони дарӣ асосан  
 ба соҳи мо, фологикӣ забони ҳаҷраи

алабии тоҷик мутобиқ аст. Ҳамакунга он нақлҳои гуногуни морфологие-  
 ро қадимӣ қадим муқим аст, ки то ба замонҳои нараскидан;  
 гуруҳи лиғари нақлҳо танҳо дар лаҳҷаҳои муқтасиф боқӣ мондааст  
 ва як қисми шалҳои морфологикӣ дарӣ ба лиғаргунҳои ҷиддий дучор  
 шуда, дар истеъмолатон тафовути қалоне ба амал омадааст.

## а. Ҳиссаҳои номӣ.

—Суффиксҳои *-ān* ва *-hā* шакли ҷамъро шӯда мегарданд.

Суффикси *-ān* /мк пм - *ān* / аз ниспониҳанди падлаи реинитиви ҷамъ- *ānām* /ниг. ба сзқ. 32./, суффикси *-hā* /мк пм - *hā* /-ро донишмандон ба суффикси ҳиссаҳои номии абстракт *\*-idwa* мансуб мешуморанд. Суффикси *-* вариантҳои *-gān, -yān, -wān, -hān* дорад. Варианти *-gān* дар он сурат пайдо мешавад, агар калима дар давраи миёна ба суффикси *-ag* /эқ-ака-/ ба охири мерасад. Дар шакли танҳо овози *g* дар охири калима аз байн рафта, дар шакли ҷамъ пеш аз оаднокии *a* маҳфуз мемонад:

танҳо *banda* /мк. пм. *banda* /- ҷамъ *bandagān*

танҳо *niyā* /мк. пм. *niyā* /- ҷамъ *niyāgān*

Варианти *-yān* ҳангоме пайдо мешавад, ки охири калима дар давраи миёна сонанти *y* дошта бошад: /з. *rāyān* т. *rāy, rā* /; варианти *-wān* дар калимаҳои ба вучуи мӯял, ки маҳтум ба *w* бошанд: /ч. *abgimān* т. *abw* /; варианти *-hān* шояд чун контаминацияи *hā* ва *ān* маънидош буда тавонад /ч. *ān jāhān* т. *ān jā* /.

Аз мағнӯе, ки ҳаракатҳои шон пурра гузашта шудаанд, маълум мегардад, ки суффикси *-hā* варианти *-hā* доштааст /ч. *kāhā, raumānā* ва ғайра/.

Дар истеъмоли ин суффиксҳо сармаҳсулики *-ān* ба назар мерасад / *jidalān, sangardān, dupāhān, jamān, naḥotkān* /.  
Баъзан шакли *-agān* ба ҷойи истеъмоли *-ān* ва ғайра / *ҷоқзи* қайд аст, ки дар баъзе кӯбраҳои номӣ ҳам муайяншаванда ва ҳам муайянқунанда дар шакли ҷамъ истеъмоли мешаванд:

*marḡimān-i riyādaḡān,*  
*miḡrām-ī šāwraḡān,*  
*hūmān-i miḡāk'āštān,*  
*zanān-i dīnāwīdaḡān-i hiḡrat karḡān,*  
*dēwāhā-i nēkō rōš'adaḡān*

/эъне лебоҳон нек пушилашуда/.

—Бандаки изофиро, ки дар забони дарӣ пақлҳои *ī* ва *ē* яорад /дар пақлави *ē*, дар монавӣ *ʔy(g)*/ ба ҷонибини ишоратӣ-нисбии нқ *\*hāyaka-*/нқ *hāya-*/ мутааллиқ ме-шуморанд. Дар матнҳои азвали дарӣ бандаки изофӣ ба воситаи ҳарфи *ī* ифода мегардад:

*زبانى وى - zanān-ī xvāδ,*  
*کشتى پيغبران - kuštān-ī rayḡambalān,*  
*بى سببى خوابى - ba sabab-ī xvābē.*

Без аз калмаҳои махтум ба садонок ба воситаи алиффи ёти ифода мегардад:

*فاسانای پیشینگان - fasāna-ī pēšīnagān*

—Морфемаи *-ē*/пм *-ē(w)*, дар матни монавӣ *ʔyw/*, ки ба предмет маъноӣ ягонагӣ ва номуайяни мебахшад, ба эқ *\*aina* /нқ *aina*, ав. *aēna-* "як"/ мансуб аст.

Тахмин мекунамд, ки морфемаи *-ē*, ки дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ мустаъмал аст, ба ҷонибини ишоратӣ *\*aita-*/нқ *aita-*, ав. *aīta-* "ин"/ мутааллиқ аст.

—Морфемаи *-rā* /пм *rāy*, пақл. *rā*, монавӣ *ʔʔy* / ба нқ *rādiy* мутааллиқ аст.

Дар забони дари доираи истеъмоли ин морфема васеътар буд. Гаър аз ӣродаи пурқунандаи бевосита *гā* дар мавриқҳои зерин истеъмоли мелуд:

муноскобат- *bābē xvāhad būd qhrāl; Xvārizm-rā,*  
 ӣродаи амал- *ō-gā durōy gufta nayāmād,*  
 мақоад - аз *Yaman āmadand bēlān kandan; kā'bo-rā,*  
 сабаб - аз *kār bāh āstāda sabab-i betāri-rā,*  
 замон - *nomak-i pēstīn-rā bāde var xvāst,*  
 муфтадо - *gojand, ki malik-i Sīn-rā sesad u šast*  
*nāhīyat dārad.*

Дар бисёр мавриқҳо дар қолиқҳои махсус бо пешоянли меояд:  
*az māhīyān-rā du māhī dād; ō kōdak ast va*  
*var dardū xaxm-rā sobe natavānad ketolan.*

Маҳз аз ин гуна истеъмоли морфемаи *гā* баъдтар дар забони пешоянли *ба-гāy* "барои" ва пайвандаҳои *ē-rā* ва *z-ē-rā* "зеро" пайдо шуданд, ки дар таркибашон морфемаи *ē* похил аст.

—Морфемаи *mar* бо ҳамроҳии *гā* барои ӣродаи пурқунандаи бевосита истеъмоли мешавал: *mar ān kvita-rā rafta pin-dāstand.*

• *Mar Se-rā* ҳам истеъмоли мешавал:

*Mar labbat kamtar jāband*

Одатан морфемаи *mar*-ро бо релан *\*hmar-//\*smar-* "шумурдан" /мк марра, омор ва г:/ нисбат медиҳанд. Барои таъдиди маъно /мк пешоянли русӣ насчет- "насчет экзаменов надо подумать" дар забони гуфтугуӣ/. Ин этимология истеъмоли морфемаи *mar*-ро бо муфтадо Фаҳмотар мегардонанд:

*andak ān Isqā mar xalqi bisyār bimirzand*

—Суффикси *-tar*, ки дараҷаи қўёсии сифат месозад, ба им *-tar* ва пқ *-tara* мансуб аст.

—Суффикси *-tan* аз ҳақати баромалаш таркиби буда аз *tan* ва *-in* иборат аст, ки *-in* дар навбати худ ба *in* = *aina*, ав. *aēta*: мутааллиқ мебошад:

—Шаклҳои шахшуда ҳам маҳфӯз мондаанд: *beh, meh, koh, sarah* аз қабилӣ онҳо буда, аз *\*vas-ya*, *\*mas-ya*, *\*kos-ya*, *\*tra-ya*: пайдо шудаанд, ки *-ya* суффикси ҷараҳаи қиёсии сифати порсии қадим мебошад; дар каллимаҳои *mahist* ва *nuxust* шакли дигаршудаи суффикси ҷараҳаи олии сифати порсии қадим боқӣ мондааст; дар каллимаҳои *afām* ва *kuām* суффикси ҷараҳаи олии сифати эронии қадим *-āma* маҳфӯз мондааст. Суффикси *-in* дар каллимаҳои зерин ҷараҳаи олии сифатро ифода мекунад: *beh-in, meh-in*, ки аз рӯи ҳамин қоиба каллимаи *amwal-in* аз асоси араби сохта шудааст.

—Шаклҳои ҷонишини шахси сеюми танҳо *way* аз *\*awāhya*: ва *ō//ōy* аз *\*āwahya*. баромалаанд<sup>I</sup>; ҷоизе қайд аст, ки дар ҶМ танҳо шакли *ōy* вучуд дорад, шакли *ō* шояд ба шакли парфиянӣ алоқа дорад бошад. Ҷонишини шахси якуми ҷамъ баъзан дар шакли *amā* дучор мешавад. Чун ҷонишини шахси сеюми ҷамъ шакли *ēsān* истеъмоли менамуд /мк ҶМ *amēsān*, ки чун шакле аз *awēk* *\*awāhya* ва баргаштаниши *-sān* маънипод мешавад/.

—Дар зарбҳои *ēdat* ва *ēdūn* боқивондаи шакли ҷонишини иборатии *\*aita* /мк ҶМ *ēd* /маҳфӯз мондааст; истеъмоли ҷонишини номуайяни *and* ҷониби ҳаққат аст: *haft sāt u and māt*.

<sup>I</sup> Муқоиса кунед ав. *avah, vavah* ва порсии қадим *avahya*, ҷои зада шояд ба таркиби дар паҳламузори ҳаққати дарозу кӯтоҳ вобаста бошад.

## б. феъл.

Бандақон феъли дари = *am*, = *ad*, = *and* ба шаклҳои бандақи феъли эк \**ami*, \**ati*, \**anti* мансуб шумурда мешаванд, ҳол он ки бандақон феъли пм = *em*, = *ed* ва = *end* мутааллиқ ба шаклҳои \**ayami*, \**ayati*, \**ayanti* мебошанд /мк сах. IO3/: дар ш. 2 ҷамъ бандақон = *ēd*, *ēt*, = *ē* мушоҳида шудаанд.

Бандақи феъли = *ād* /3 т./ иллонидиҳандаи ситраи хоҳишмандист: *varād*, *di hād*, *mānād*, *vidalād*, *surād*, *vād*, *vyarigād*, баъзан шакли шахсоқон дигари ин ситра дучор мешавад: *rit-sām*, *vi dānād* Таърихан ин шаклҳо баанҷозии ситраи алоқамандии эронии қатим мансубанд.

Ҳиссаҷаи *vi-* дар матнҳои ибтидоӣ /қалим/ як вазифаи таъкики феъл қорад ва бо шаклҳои гуногуни феъли истемол мешуд: *viduad*, *viduft*, *vidufta ayad*, *viduftaast*, *viduftan*, *vidufta*, *vidūyanda* ва ғайра. Таърихан ин ҳиссаҷа ба пм *vē-*, ав. *voct* (< \**vait*) мансуб аст.

Ҳиссаҷаи *hamē*, ки шакли кӯҳнатари *mē/mə* мебошад, бо шакли феъли омада, лавомноӣ, тақрори амал, мӯлқаратиро нишон медиҳад ва ҷои он нисбат ба шакли феъли собит нест: *kuja hamē hamēd* "падоҷад *hamē*, *rahim ayad hamē*, *hamē var xanad*, *hamē jang kardand*, *hamē sox to ayand*

Ҳиссаҷаи *hamē* яқҷоя бо ҳиссаҷаи *ve-* дар як шакли феъли омада метавонад: *hamē vitaršid*, *hamē vixvākē*, *vi mē vāyad raft* ва ғайра. Дар бисёр мавридҳо ҳиссаҷаи *hamē* вазифаи зарфро иҷро мекунад /мк *hamē* "дон", ҳамеша < "hamē aima; ки 3а қалимак *ayū* "тулонӣ" мутааллиқ мебошад.

Ҳиссачан - ē баъд аз шакли феъли истеъмоли шула, дар замонҳои ҳозира ва гузашта амалу ҳаракати ғайриреалӣ ва дар замонҳои гузашта танҳо амалу ҳаракати оддиро ифода мекунад:

*kinade, vctavānistē, jāda vūde*

ва ғайра; инчунин пас аз бандакҷонишини мустаъмали будааст: *dānistemonē, našunūdātē*, шакли қаллими таркиби он ҳиссача - ēd мубошад: *guftēd, vurdēd, vctānistandēd*

Ин ҳиссача бо шакли 3 т. сифати хоҳишмандии феъли *hastan* /мк ши *hē(s)*, эҷ. \**hast* /аз релан *ax*: "будан"/ мансӯб аст.

Ҳиссачан - ā бо феъли омада, ҳаҷҷоннокиро ифода мекунад ва бо шаклиҳои шахси 2 ва 3 истеъмоли мешавад: *guftā, gūyā, guftigā, tamīgēda, ravādā* ва ғайра. Ин ҳиссача бо ҳиссачаҳои номӣ ҳам мустаъмали аст: *mādarā, šahyūtā, diruzā, yā rāst-manigā* ва ғайра. Истеъмоли ин гуна ҳиссача дар забони суғдӣ ҳам маъмул аст.

Феъли *āmadan* чун феъли ёриҷандла барои сохтани шакли маъбули феъл истеъмоли мешавад: ва *Badā kistā āmeda vūd, āmān kē yūd kardā āmadaast, nāx nigāh dāstā āyād*, ин гуна истеъмоли феъли ёриҷандла давоми истеъмоли он дар забони порсии миена мубошад ва феъли *šudak* ҳанӯз маънои лексикаширо нигоҳ дошта чун синоними *raftan* истеъмоли мешавад: *hak kē az Misa va Makka xvōšad šud, šūy māšy būyād šudan*

Суффикси = ān барои таъкили шаклҳои каузативӣ истеъмоли мешуд /мк дар порсии миена-ён/.

Шакли кӯтоҳи маспар баробари шакли оддӣ он истеъмоли мешавад: *madāmad guft, vājē vuvad ānā var ān rāh raft, va hē mas vāx gurert natavānam;*

таърихан ин шакли маслар ноияд ба маслари эронии қадим махтум ба \* *tayaiy* таваллуқ дошта бошад /мк ав. *karatēc* /.

Дар ноён ҷадвали таносуби шаклҳои сифатии феълӣ оварда мешавад:

	Сифат хабарӣ	Сифат алоқа- манӣ	Сифат хоҷишманӣ
порсии миёна	<i>zawēd</i>	<i>zawād</i>	<i>zawēh</i>
дарии классики	<i>hamē zavad</i>	<i>zavad</i>	<i>zawād</i>
тоҷикии имрӯза	меравад	равад	
	сифат хабарӣ	сифат шартӣ-хоҷишманӣ	

в. Ҳиссаҷаҳон нутқ.

-- дар матн шакли қўҳнаи пешоянӣҳои *bad* /пш. *rad*/ ва *andar* /пш. *andar* /истеъмом мешавад, шакли бад дар забони ҳозираи тоҷик баъзан дучор мешавад /бад-ин, бад-он, бад-ӯ/; *andar* на танҳо дар шакли ҳозираи дар, балки дар шакли лаҳҷавии —анда ҳам мақдӯз мондааст. Гайр аз ин, пешоянӣҳои *abar* ва *aba* дучор мешаванд.

—дар забони дари пешоянӣҳо чун пасоянд истеъмом мешуча:

дари: *andar in jahān* — саймат аномат занан бабарод;  
*zabān kard bar* — аз қавми ин дикат бар;  
*Abd affak* — yakе rāra gošt ast.

Як калмак ёридиҳанда ҳам чун пешоянд ва ҳам чун пасоянд истеъмом мешавад:

*ba arbāni šigar ebūn xvondam serun az in  
kitāb ba kitābī fānuqīli šahrā andar  
fānilati šahr Amul andar ki..  
az šahr ebūn raft va bar adē bar be-  
ēstād.*

Қолбоҳон гуногуне дучор мешаванд, ки дар онҳо пешоянд бо пасоянд якҷо омалаанд:

*ba desti say andar, az āronj andar, ba dār'a  
bar, az sab šāl bāt, az jāh: adam farān;*

—пешояндҳои изофӣ ва номӣ олатан бо ҷузъи номии эронӣ

истеъмом мешуданд:

*pēštar az, pēši, az pēš, bar pēši, farā  
pēš, pōši, az pas, šipari, ba šipas, bar az,  
bar ba, xavari, aftāh, dard andar girdi  
va gāra.*

—дар ин наъра аллакай пайвандаки *ki* серистеъмом аст, ки он вазирай се пайвандаки порсии миёна /*ka*-*ki*, вақте ки, *ke* —"ки" ва *ki*-"агар, вақте ки" /адо мекард.

Қайҳо онд ба синтаксис Ҳангоми тамаққули забони дари чун забони алабӣ сохте синтаксиски он, ки то ба забони имрузаи тоҷик бе тағйироти ҷилшӣ омада расидааст, шакл гирифтааст. Ниспидиҳандаи асосии ин ҳолат барқарор шудани тасрифи феъл ва истеъмоли он дар замони гузашта мешавад.

Чунон ки маълум аст, асоси замони гузаштаи феъл ба сифати феълҳои замони гузаштаи махтум ба *-ta* алоқаманд аст. Шакли забони гузаштаи феъл дар порсии миёна бевосита аз сифати феълҳои порсии қадим махтум ба *-ta* паёдо шудааст. Дар мавриди

Истеъмоли феълҳои гузаранда мубтало ба воситаи бандақониёниҳо  
/am, -at, -aš ва ғайра/ ифода мегард, ки ҷои онҳо пойдор набуд/  
ки нишондиқандаҳои шахсу нумора дар забонҳои қозираи померӣ/.  
Ба ғайр аз ин, дар порсии миёна некли таркибии феъли дар замони  
гузашта, ки аз феъли асосӣ ва феъли ёридиқандаи *hastan*  
тартиб меёфт, истеъмоли менамуд /*mad ham, mad hāh, mad*  
ва ғайра/. Аз ин накли дар забони дари нақли замони гузаштаи  
мутлақ пайдо шуд /*āmedem, āmedi* ва ғайра/. Вале дар ноқи-  
лоқ давран ташвиқули забони адабии дари неклиҳои бисёрӣ замони  
гузашта бо бандақониёниҳо вуҷуд доштанд, ки менамуд ба неклиҳои  
пурсии миёна менамуд:

*ān ki-m šunūd;*  
*šarīfāš sanān u kamān u kamāl;*  
*Zakarīya va šar anvar xvāš šūd-aš ki...;*  
*in šāstānam āi mābāl šunūd.*

Дар ин мисолҳо бандақониёниҳо мубталои ҷумла менамуд.

Хусусияти дигар он аст, ки як бандеки феъли бо гурӯҳи феъл-  
ҳои истеъмоли мешавад:

—бандак бо феъли якум:

*ājiz šūd-ēm va az šama bāz mānd;*  
*mufahayyis šūd-and va nasānist;*

—бандак бо феъли охири:

*az bāni tu az šayd bāz darōd va raft-om;*  
*šun mardemān ān hāl biš-īd, guft-and*

—феъли бо бандак дар мубтаъни ду феъли бандақдор:

*šikam, ō biš-ikāftand va d. l. u jigar, ō bēš-ūn*  
*āvardand va dar ān tarīh mišād va ān bē var ō*  
*zāxtand.*

Ифодаи муносабатҳои мубтало ва шурӯҳандаи дар забони дари  
бо васеътавии доираи истеъмоли пасояниҳо = *zā* вообастааст.

Дар баробари муносибати қубтадо ва пурқунанда барои соҳти  
 чулла муносибати муайяншаванда ва муайянкунанда ҳам аҳамияти  
 ҷиддия дорад. Қайд кардан лозим аст, ки дар он давра дар маврид-  
 ҳои бисёре муайянкунанда пеш аз муайяншаванда меистад.

-муайянкунандае, ки ба воситаи исми шӯба ғайтааст:

*Jibān šakrūn, šansar zaxm;  
 zolvil āšūn; zan xvākar;  
 xibāvand; dōbrand tama*

-муайянкунандае, ки ба воситаи сифати шӯба ғайтааст:

*nēko varōdar, ālem wazir,  
 nāšim guftārē, šim farzand,  
 buking raykar, maj jōyha,  
 dileri pīšim marōē, rumi zabān,  
 sari sara va nazd gissa;*

-муайянкунандае, ки бо сифати дараҷаи қисси шӯба ғайта-  
 аст /олатаи ба маънои дараҷаи олия/:

*diramitar marōē; xvaštar ābe;  
 bukingtar šoh*

Қайд кардан лозим аст, ки дараҷаҳои сифати дар қолибҳои  
 гуногун синтаксисӣ истифода мешаванд:

нај прво оми

Замени: Бобил... ога-  
бантански: Јхан Гид;  
Естанин: Оу Лоратан  
ат

диртан Јоу аа мориџ;  
хвастатан вагте  
аз даџ

агабантански сабест  
андер Мавана-ин-Нале

хвастатански фрџе  
ки асманга-ст

нај прво мџеџ  
никотан занан;  
гестат: мандум

Лабрал надџом аа ан  
Лавангтар;  
ин амат гестат ајад

ба араџи аз ан ки  
ба парџе

(Рамкумми)... бауингтар  
даџке ва Анвар андал  
ан ат

гуџаџ гавитан ки еаргоџ  
џан Гестат ат ки гави

ин агар џеџ гуџаџ  
Гехванад гет гуџаџ  
џан парџе манод ги-  
џиланд

мзофа

аџ

џамар

ки

џун

џаџр аз ин. Чанн наџин се, џино оми да си таскоџе аџоџар  
џуџан наџр аџт:  
—сџоџнат да воџекџон се, ин џџоџа мџџуџар:

ān i - di'ī man az <sup>гоо</sup> ān i tu ranjūtar ast;  
ilā'ī say va širi tara buvad ān i  
vuz ki jav xvarda buvad.

Кайд: калмаи *ān* дар мисоли якум ба ҷои *di'* ва дар  
мисоли дуввум ба ҷои *širi* омадааст.

in i - pālāni šutari yulām darīda būd  
va in i Ulma durust būd;

az ān i - pādīšahi az ān i dāne buvad;  
xvardi tu va az ān i farzandāni  
tu hama az in vāšad

Кайд: ноияд иборат "айни... " дар баъзе лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба  
иборат аз *in i* дарӣ мансуб бошад.

Баъзан соҳибият ба чунин восита ифода мегардад:

merdum nafas-ai ilmadig ast...;  
va javāni xvēš nikoyat minard ras ān  
bi-yulāš va kucakāš dākh vāšad...

Дар мавридҳои мухталиф хабар бо муобало мувофиқат намекунад:

муобало дар шакли танҳо ва хабар дар шакли ҷамъ: *bad ān*  
*dīn ma'vā dāstand;*

муобало дар шакли ҷамъ ва хабар дар шакли танҳо:

az dāni dāndarig va mardē farzūt  
farzandān in ayad?

Дар матнҳои насри он давра феъл-хабар на ҳамеша дар охири  
ҷумла меомад:

jak šāima buvad ēšāmtā vudurg;  
ras bēgūn āmad farmani amir...

Синтаксисӣ таърихӣ забони дарӣ ба таври боду ноӣ таҳқиқ  
нашудааст.

## Az marnu Bazucgon

adam Dārayavauš xšāyardiya vararka xšāyardiya  
 xšāyardiyanām xšāyardiya pūrtaiy xšāyardiya dahyūnem  
 Vistāspokhyā pūrtā Aršāmakhyā napā Hakāmanišiya.  
 Vātīy Dārayavauš xšāyardiya monā pistā Vistāspa Vi-  
 tāspokhyā pitā Aršāma Aršāmakhyā pitā Arjāramna  
 Arjāramnakhyā pitā Čišpiš Čišpiš pitā Hakāmaniš.  
 Vātīy Dārayavauš xšāyardiya amahyarēdiy soym Hakā-  
 manišiya dahyōmahy haca paruvryata amāta amohy  
 haca paruvryata hoyā amāxim taumā xšāyardiya āha  
 Vātīy Dārayavauš xšāyardiya VIII manā taumōyā tayaiy  
 paruvam xšāyardiya ōha adam navama IX davitapax-  
 nem soym xšāyardiya amohy. Vātīy Dārayavauš xšā-  
 yardiya vašnā Anamardōha adam xšāyardiya amiy An-  
 amardōha xšāyardiya monā frābāra. Vātīy Dārayavauš  
 xšāyardiya imā dahyōva tayā monā patiyāišā vašnā  
 Anamardōha adamšām xšāyardiya āham Pōra Ujā bē-  
 čirwī Ardātā Arokhāyā Mudrāyā tayaiy drayakhyā  
 Sparda Yausa Mēda Armina Kōtpōtuka Pōrdava  
 Zraka Harāiva Uvāramy Bastwī Sugda Gadāra  
 Saka Daragvī Harousatiš Maka frakarōvam dah-  
 yōva XXII. Vātīy Dārayavauš xšāyardiya imā dahyōva  
 tayā monā patiyāišā vašnā Anamardōha monā bedona  
 āhatā monā bōjia abarotā tayōšām kotōme olobya

xšāpavā raucāpativa ava akuvavayata. Vāty Dārayavauī  
 xšāyavdiya atak imā dahyāva martiya haya agriya  
 āha avom ubartam abaran haya avim āha avom uf-  
 rastam aparsam vaśnā Annamadāha imā dahyāva tayavā  
 monā dātā aparivāya yadāśīm hātama adakya avavā  
 akuvavayata. Vāty Dārayavauī xšāyavdiya Huramaldā-  
 maig imā xšādam frōkara Annamaxatāmaig upastam  
 abara yātā imā xšādam hamadārayavāy vaśnā ku-  
 ramadāha imā xšādam dārayavāy. Vāty Dārayavauī  
 xšāyavdiya imā taya monā kartam paśava yadā vāyā-  
 diya abasam Kobūjiya nāma Kerauī purā amāxam  
 taumāyā havvan idā xšāyavdiya āha avakya Kobūji  
 yakhā brātā Bardiya nāma āha hanātā kamapitā  
 Kobūjiyakhā pasāva Kobūjiya avam Bardiyam avija  
 kānakhā māy adā abasa taya Bardiya avajata pe-  
 sāva Kobūjiya Mudrayam āiyava pasāva kām avim  
 abasa pasāva drauga dahyavavā vāty avosa utā  
 Parsaiy utā Modaiy utā aniyāvavā dahyāvavā. Vāty  
 Dārayavauī xšāyavdiya pasāva I martiya magai āha  
 Baumāta nāma havv udapatatā hōcā Paicijāvavāyāyā  
 Anaxudriī nāma kaufa hātā avadāya Viyoxnolghū mih  
 yā XIV raucābiī Vanātā āha yadīy udapatatā havv  
 kānakhā avavā adukūjiya adom Bardiya amiy haya  
 Kerauī purā Kobūjiyakhā brātā pasāva kām havv

va kamirāja abava hačā kabūjya abiy avam ašija-  
 va utā Paśsa utā Māda utā anijā dahjavā xšātrām  
 kavu agarbāyatā Barmapadabhyā māhyā IX rucabīs  
 dakata āha avadā xšātrām agarbāyatā pasōva ka-  
 būjya uvāmarīyū amariyatā. Vāty Dārayavaos xša-  
 yadrya aita xšātrām taya Gaumāta haya maguš est-  
 nā kabūjyam aita xšātrām hačā paruviyata amā-  
 xam taumāyā āha pasōva Gaumāta haya maguš est-  
 nā kabūjyam utā Paśsam utā Mādam utā anijā dah-  
 javā kavu āyastā uvāpošiyam anutā kavu xšāya-  
 drya abava. Vāty Dārayavaos xšāyadrya noiy āha ma-  
 taya noiy Paśta noiy Māda noiy amākām taumāyā kaš-  
 čiy haya avam Gaumātam tayan maguš xšātrām di-  
 tam čarriyā kərəšim hačā darsām atarsa karam  
 vasiy avajanīyā haya paraxam Bardiyan adānā ava-  
 hvarādīy karam avajanīyā mātyamām xšvāsōty taya  
 adam noiy Bardiya aniy haya kərəuš pudra kaščiy  
 Jastanoiy pariγ Gaumātam tayan maguš yata adam  
 arasam pasōva adam Nurmasdēm potiyovahyāiy Nur-  
 madōmacy upastām abara Bāgavādāis māhyā X ruc-  
 abīs dakata āha avadā adam hadā konnabīs mer-  
 tīyabīs avam Gaumātam tayan maguš avajoram utā  
 tayašōiy fratāmā martiyā anūšiyā ākatā Sinayar-  
 vetīs nōma didā Nisāya nāmā dahjavos Māday avā-

salim avājanam xāyānsim adam adinam vāsānā Au-  
 ramardāha adam xāyādiya abavam Auramazda xāyā-  
 an manā frābərə. Vāty Dānyavans xāyādiya xāyā-  
 an taya hātā amāxam tarmāyā parābartam āha  
 ara adam patipadam akunavam adamsim gādanā  
 avāstāyom yadā paruvamciy avadā adam akun-  
 sam āyadana taya Baumāta haya maguš viyaka  
 adam niyādrarayam kārāhyā abitaris gāidānā  
 mōriyomcā vidērišcā tayıdiš Baumāta haya maguš  
 adinā adam kām gādanā avāstāyom Pārsomā  
 Hdoncā utā aniyā dāhyāra yadā paruvamciy  
 avadā adam taya parābartam patijābaram vāsānā  
 Auramazdāha ina adam akunavam adam hamat-  
 šaiy gātē vīdām tōyām amāxam gādanā avāstā-  
 yom yadā paruvamciy avadā adam hamatšaiy  
 vāsānā Auramazdāha yadā Baumāta haya maguš vi-  
 dām tōyām amāxam niy parābərə. Vāty Dānyā-  
 vans xāyādiya ina taya adam akunavam posā-  
 va yadā xāyādiya abavam. Vāty Dānyavans xā-  
 yādiya yadā Baumātom tōyām maguš avājanam pa-  
 sōva I martiya Āvina nōma Upadarmāhyā puša  
 kavv udapatātā. Uvāiy kārāhyā avadā avadā  
 adam Uvāiy xāyādiya aniy pasōva Uvāitā he-  
 midriyā abava abiy avom Āvinam āiyava ha

us xšāyadhya abava Ūvjay utā I martiya  
 Bāeruviya Naditobadra nāma Hinairahyā puḍra  
 hauv udapatatā Bābirauv kāram avadā aduvijya  
 adam Nabuk<sup>u</sup>dračara aniy haya Nalunaitahyā  
 puḍra pasāva kāra haya Bāeruviya haruva  
 abiy avam Naditabairam ašiyava Bābiruḥ hami  
 vṛiya abava xšādrām taya Bābirauv hauv agū-  
 bāyatā. Vāty Dārayavauḥ xšāyadhya pasāva a-  
 dam frāisayam Ūvjam hauv Ārina bastā anaya-  
 tā abiy mām adamšim avājanam. Vāty Dāra-  
 yavauḥ xšāyadhya pasāva adam Bābirum aš-  
 yavam abiy avam Naditabairam haya Nabuk<sup>u</sup>  
 dračara agaubatā kārakhyā Naditobadrakhyā Tigrā-  
 m adaraya avadā aistatā utā abis nārijā  
 āka pasāva adam. kāram mākauvā avakanam  
 aniyam ušābārim akunavam aniyakhyā aam  
 frārayam Auramādōmaiḥ upastām abava vānā  
 Auramādōka Tigrām vijatarayānā avadā avam  
 kāram tayan Naditabairakhyā adam ajānam vasy  
 Āryādhikhyā māhyā XXVI raučāriḥ vakatā āka  
 avadā hamaranam akumā. Vāty Dārayavauḥ xšā-  
 yadhya pasāva adam Bābirum ašiyavam abiy ko-  
 erum yodā naiḥ upāyam Lākāne nāma vardanam  
 anus Ūrātuvā avadā hauv Naditabara haya













## از شاهنامه

## آغاز کتاب

بنام خداوند جان و خرد	خداوند نام و خداوند جای
خداوند کیهان و گردان سپهر	ز نام و نشان و گمان بزرگت
ز نام و نشان و گمان بزرگت	به بینندگان آفرینند را
به بینندگان آفرینند را	نیاید بدو نیز اندیشه راه
نیاید بدو نیز اندیشه راه	سخن هر چه زین گویان بگذرد
سخن هر چه زین گویان بگذرد	خودگر سخن برگزیند همی
خودگر سخن برگزیند همی	ستوده نداند کسی او را چو هست
ستوده نداند کسی او را چو هست	خورا و جان را همی سجد اوی
خورا و جان را همی سجد اوی	همی آتش و راه و جان و دروان
همی آتش و راه و جان و دروان	به حقیقت باید که خستوشوی
به حقیقت باید که خستوشوی	پرستنده باشی و جوینده راه
پرستنده باشی و جوینده راه	لایان بود هر که دانا بود
لایان بود هر که دانا بود	ز ادبش پرده بزرگش کلاه نیست

## گفتار اندر ستایش خرد

کنون ای فرمونه ارج خرد	بدین جایگه گفتن اندر خرد
بگو تا چه دلوری بیار از خرد	که گوش نیوشنده زو بر خرد
خرد بهتر از هر چه لایوت داد	ستایشی خردا به از راه داد
خرد و دهنای و خرد دلکشای	خرد دست گیرد بهرد و سرای
ز روشادمانی ازو بیت نمست	ازو بیت فروزی ازو بیت کمست

خود تیرود و مرد روشن روان  
 چه گفت آن نمونه مرد خود  
 کسی کو خرد را ندارد ز پیش  
 هشیوار دیوانه خواند و را  
 از روی بهر دوسرای ارجمند  
 خرد چشم جانست چون بگری  
 تخت آفرینش خردا شناس  
 سه پاس تو چشم است و گوش و زبان  
 خرد را و جان را که یاد ستود  
 حکما چو کس نیت گفتن چه سود  
 توئی کرده کردگار جهان  
 همیشه خردا تو دستور دار  
 بگفتار دانندگان راه جوی  
 ز هر دانشی چون سخن بشنوی  
 چو دیدار ایی بشاخ سخن

نیاشد هم شلامن یک زمان  
 که دانا ز گفتار او بر خورد  
 دلش گردد از کرده خویش دیش  
 همان خویش بیگانه دانه و را  
 گسته خرد پای دارد ببند  
 تو بی چشم شامان جهان نسبی  
 نگویان جانست آن سه پاس  
 کزین سه رسد نیکه و بد بی گمان  
 و گر من تسلیم که یاد شنود  
 ازین پس بگو کافرینش چه بود  
 شناسی همی آشکار و نهان  
 بدو جانست از ناسر دور دار  
 بگیتی بیوی و به هر کس بگوی  
 از آموختن یک زمان نعنوی  
 بدانی که دانش نیاید بین

## شاهنامه

گفتار اندر غلام آوردن  
 سخن گفته شد گفتن هم نماند  
 سخن هر چه گویم چه گفته اند  
 اگر بر درخت بروند جای  
 کسی کو شود زیر نخل بلند  
 توانم مگر پایگه ساختن  
 کزین نامه نامد شهریار  
 تو این را دروغ و نسانه معان

من از گفته عوام یکی با تو راند  
 بر بانج دانش همه دفته اند  
 نیامد که از بر دشمن نیست رای  
 همان سایه زو باز دارد گزند  
 بر شاخ آن سر سایه فلک  
 بگیتی بهانم یکی یوگار  
 به یک سله درش در زمانه معان

دگر بر ک ریز و معنی بز  
 فراوان بدو اندرون داستان  
 ازو بهره برده هر بخردی  
 دلبر و بزرگ و خرمند و زاد  
 گذشته سخنها همه باز جست  
 بیازد کین نامه را گرد کرد  
 وزان نامداران فرخ گوان  
 که ایرون با خوار گذاشته  
 بر ایشان همه روز کنه آوری  
 سخنها شاهان و گشت جهان  
 یکی نامور نامه انگند بن  
 برو آفرین از کبان و مهران

ازو چه اندر خورد با فرد  
 یکی نامه بود از گم باستان  
 پرکنده در دست هر موبدی  
 یکی بهلوان بود دهقان خداد  
 پژوهنده روزگار نخست  
 زمر کشورای موبدی سالخورد  
 پیرسیدشان از نژاد کیان  
 که گیتی به آواز چون داشتند  
 چه گونه سر آمد به نیک اختی  
 بگفته پیشش یگایک مهران  
 چو بشنید از ایشان سپید سخن  
 چنان یادگاری شد اندر جهان

### داستان دقیق شاعر

همی تواند خواننده بر هر کسی  
 همه بخردان نیز و هم راستان  
 سخن گفتن خوب و روشن روان  
 ازو شادمان شد دل انهمی  
 ابا به همیشه به پیکار بود  
 به سر بر نهادش یکی تیو ترگ  
 نبود از جهان دلش یک روز شاد  
 بدست یکی بنده برگشته شد  
 چنان بخت بیدار او خفته مانده  
 بیقراری در حشر جاه و را

چو از دفتر این داستانها بسی  
 جهان دل نهاده بدین داستان  
 جوانی بیامد کشاده زبان  
 بنظم آرم این نامه را گفت من  
 جوانیش را خوی به یار بود  
 برو تاختی کرد ناگاه مرگ  
 بدین خوی به جان شیرینی براد  
 یگایک ازو بخت برگشته شد  
 برنت او و این نامه ناگفته مانده  
 خدایا بختا گناه و را

## گفتار در بنیاد نهادن کتاب

دل روشن من چو برگشت از روی  
 که این نامه را دست پیش آورم  
 بر سیمم از هر کسی بی شمار  
 مگر خود درنگم نباشد بسی  
 و دیگر که گنم وفادار نیست  
 زمانه سراسر پر از جنگ بود  
 بر این گونه یک چند بگذاشتم  
 ندیدم کسی کشی سزاوار بود  
 ز نیکو سخن به چه اندر جان  
 اگر به نبودن سخن از خدای  
 به شهرم یکی مهران دوست بود  
 مرا گفت خوب آمد این رای تو  
 نبشسته من این نامه پهلوی  
 گشاده زبان و جوانیت هست  
 تو این نامه ضرور باز گوی  
 چو آورد این نامه نزدیک من

سوی تخت شاه جهان کرد روی  
 ز دفتر به گفتار خویش آورم  
 بترسیم از گردش روزگار  
 بیاید سپید به دیگر کسی  
 همان رنج را کسی خریدار نیست  
 به جویندگان بر جهان تنگ بود  
 سخن را نهفته می داشتم  
 به گفتار این مر مرا یار بود  
 برو آمین از کهان و مهان  
 نمی کی بوی نزد ما رهنمای  
 تو گفتی که با من بیک پوست بود  
 به نیکی گزاید می پای تو  
 به پیشی تو آمم مگر نغفوی  
 سخن گفتن پهلوانیت هست  
 بدین جوی نزد پیمان آبروی  
 برافروخت این جان تاریک من

## اندر ستایش ابو منصور

بن همه

بدین نامه چون دست کردم دراز  
 جوان بود از گوهر پهلوان  
 خداوند رای و خداوند شرم  
 مرا گفت کر من چه باید می  
 یکی متهری بود گردن فراز  
 خردمند و بیمار و روشن روان  
 سخن گفتن خوب و آوای نرم  
 که جانانت سخن بر گزاید می

بکوشم نیازت نیام به کس  
 که از باد ناید بمن بر نوب  
 از نیک دل نامدار ارجمند  
 بزرگی بدر یافته زیب و فر  
 جواهر بود و وفادار بود  
 چو لزل بلا سر و سوس از چمن  
 بدست نهنگان مردم کشان  
 دروغ آن کنی بزر و بالی شاه  
 روان لرز لرزان بگزار بید  
 ز کزنی روان سوس داد آورم  
 گرت گفته آید به شاهان سپار  
 روانم بدین شاد و پدرانم شد  
 بنام شهنشاگردن قزاز  
 جان دار پیروز و بیزار بخت

به چیزی که باشد مرا دسترس  
 همی داشتم چون یکی تازه سیب  
 بکیوان رسیدم ز خاک نزنه  
 بچشش جهان خاک و دم سیم و زر  
 سراسر جهان پیش او خوار بود  
 چنان نامور گم شد از انجمن  
 نه زو زنده بینم نه مرده نشان  
 دروغ آن کمر بند و آن گردگاه  
 گرفتار زو دل شده نامید  
 یکی پند آن شاه یاد آورم  
 مرا گفت کبھی نامه شهریار  
 دل من بگفتار او راد شد  
 بدین نامه من دست کردم دراز  
 خداوند تاج و خداوند تخت

Раҳим Халлимович Долихудиёв  
Леонард Георгиевич Герценберг

ИСТОРИЯ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА  
/ на таджикском языке /

Муҳаррир А. Ломиров  
Муҳаррири бадеи Г. Шукуров  
Муҳаррири техники. Т. Любичкая  
ИБ № 688

Ба матбаа 13. 0788 супурда шуд. Ба чопаш 13.07.88 ҷамъи шум.  
Формати 60x90 1/16. Қоғаз типографӣ № 1. Гарнитурани алабӣ.  
Чопи барҷаста. Ҷузъи чопии ҷарта 12,5. Ҷузъи нақриш ҳисоби 8,417.  
Адади нашр 4000 нусха. Сумориш 2162. Нарҳаш 45 тин.

Нақришти "Маориф"-и Комитети давлатии РСС Тоҷикистон оид ба  
корҳои нақриш, полиграфия ва савдон китоб. 734063.  
Душанбе, кӯчаи Айни. 126.

Матбааи № 1 Комитети давлатии РСС Тоҷикистон оид ба корҳои  
нақриш, полиграфия ва савдон китоб.  
734025. Душанбе, хибони Ленин. 37.

